

198437

Сотим Улугзода



**РИВОЯТИ
СУФДИ**

СОТИМ УЛУҒЗОДА

**РИВОЯТИ
СҮФДИЙ**

(Киссаи таърихӣ)

**ДУШАНБЕ
«АДИБ»
2002**

ББК 84 Точик 7-5
- 33



Китоб бо дастгирии

Президенти Чумхурии Тоҷикистон мӯҳтарам
Эмомалӣ Шарифовиҷ Раҳмонов
ба табъ расидааст.

Муҳаррир Аҳмадшоҳи Маҳмадшоҳ

Сотим Улугзода

Ривояти сугдӣ: қиссаи таърихӣ.

— Душанбе, «Адиб», 2002, 220 сах.

-33

“Ривояти сугдӣ” яке аз асарҳои бехтарини Ҷависандай Ҳалқии Тоҷикистон Сотим Улугзода буда, ин ба ҷавонмардию корнамоиҳои гузаштагони моҳшида шудааст. Китоб ба муносибати 90-солагии одрузи суханвари бузург нашр мегардад.

4803010000
M-503-2002 -2002

© “Адиб”, 2002.

ЯК НАМУНА АЗ ФОЦИА ВА ҚАҲРАМОНИХО

Таърих ба халки точик ками дар кам меҳрубонӣ кардааст. Ин халқи қадимӣ ва аҷдодони ӯ дар умри чандинасраи худ аз гардиши айём бисёр чафоҳо дидаанд. Госибону чафокорони “худӣ” ва аҷнабӣ ба сари онҳо хеле рӯзҳои саҳт овардаанд. Дар таърихи мардуми мо бисёр саҳифаҳо аз қаҳрамониҳои камназире низ ҳикоят мекунанд. Фочиаи таърихии халқ ва қаҳрамонии ӯ ҳамеша бо ҳам будааст.

С. Улугзода дар повести “Ривояти сүғдӣ” яке аз он фочиаҳо ва қаҳрамониҳоро ҳикоят мекунад.

Замони истилои араб (асри VII) яке аз саҳттарин давраҳое дар инкишофи таърихии аҷдодони мо буд. Ҳучуми лашкари ғарони ҳалифаҳои араб замоне сар шуд, ки Осиёи Миёна, кишвари Сүғд ва ҷамъияти гуломдорӣ ба соҳти феодалий мегузашт ва зиддиятҳои синғӣ тезу тунд шуда истода буданд. Дар Осиёи Миёна давлати мутаммаркази пуркуvvате ҳанӯз ба вучуд наомада, мамлакат


пароканда ва камқувват буд. Бо вучуди ин, агарчи истилогарони араб нағз мусаллаҳ шуда, қувваи кишварҳои зери дасташонро сафарбар намуда, чун мӯру малаҳ ҳучум оварда буданд, сугдиён дар муқобили онҳо қаҳрамонона истодагарӣ карданд ва якчанд бор онҳоро аз сарзамини худ берун ронданд.

Асари С. Улугзода ҳаҷман чандон калон набошад ҳам, мазмунан васеъ аст. Вай рафти воқеаи таърихӣ — дуюмин ҳучуми калони арабҳоро ба Мовароуннаҳр ва ҷанги зидди онҳоро тасвир менамояд. Дар зимни ин вай моро бо баъзе шароити ҳоси зиндагии мардумони Суғди онвакта, бо расму одатҳои қадими аҷдодони мо, тартиботи иҷтимоии кишвар ва гайра низ якандоза шинос мекунад. Дар ин ҳусусҳо маълумот гирд овардан кори душвор буд, зеро аз замонҳои қадим дар таърихномаҳо маълумоти этнографӣ ва гайра кам бокӣ мондааст. Барои он ки нависанде аз зиндагии он айём чанд манзара тасвир кунад, лозим меояд, ки ҷустуҷӯи бисёреро анҷом дихад, аз сарчашмаҳои гуногуни таърихӣ ва тадқиқоти илмӣ зарра-зарра материал ҷамъ қарард. Ҳушбахтона, С.

Улугзода аз чумлаи нависандагонест, ки чустучӯи илмию бадеиро бо суботкории тамом то нуктаи охир давом дода метавонанд. Дар ин мавридҳо вай на факат чун як нависандаи мохир, балки ба сифати як нафар олими нозукбин низ намоён мешавад.

Пояҳои илмии “Ривояти сүгдӣ” бисёр мустаҳкам аст. Вокеаи асосии он—асирони сүгдиро гулом кардани арабҳо, аз малиқаи Бухоро гаравгон гирифтани онҳо (ба ривояти Наршахӣ — 80 нафар), аз тарафи ин гуломону гаравиҳо кушта шудани Саид бинни Усмон дар таъриҳҳо зикр шудааст. Тасвири рафти ҷангҳо низ ба бисёр ҷузъиёташ дар повести С. Улугзода асосан мувоғики ахбори таъриҳшиносон омадааст. Малиқаи Бухоро Хотун, ҳусну ҷамол ва хислатҳои инсонии вай, тарзи мамлакатдорӣ ва муомилаи ў бо горатгарони араб, гайр аз бâзъе ҷузъиёту тафсилот, ҳама дар асоси гуфтаҳои муаллифони китобҳои таъриҳ тасвир ёфтааст. Онҳое ки дар воеаҳо аз тарафи арабҳо иштирок кардаанд, ҳама шахсони таъриҳӣ буда, нависанда ҳатто номи ягон нафаре аз онҳоро дигар накардааст.

ББК 84 Точик 7-5
У - 33



Китоб бо дастгирии
Президенти Чумхурии Тоҷикистон мӯҳтаррам
Эмомалӣ Шарифовиҷ Раҳмонов
ба табъ расидааст.

Мухаррир Аҳмадшоҳи Маҳмадшоҳ

Сотим Улугзода
У - 33 Ривояти сугдӣ: киссан таъриҳӣ.
— Душанбе, «Адиб», 2002, 220 сах.

“Ривояти сугдӣ” яке аз асарҳои бехтарини Нависандай Ҳалқии Тоҷикистон Сотим Улугзода буда, он ба ҷавонмардию корнамоиҳои гузаштагони мо баҳшида шудааст. Китоб ба муносибати 90-солагии зодрӯзи суханвари бузург нашр мегардад.

У - 4803010000
М-503-2002 -2002

© “Адиб”, 2002.

ЯК НАМУНА АЗ ФОЧИА ВА ҚАҲРАМОНИХО

Таърих ба халқи тоҷик ками дар кам меҳрубонӣ кардааст. Ин халқи қадимӣ ва аҷдодони ӯ дар умри чандинасраи худ аз гардиши айём бисёр ҷафоҳо диданд. Госибону ҷафокорони “худӣ” ва аҷнабӣ ба сари онҳо хеле рӯзҳои саҳт овардаанд. Дар таърихи мардуми мо бисёр саҳифаҳо аз қаҳрамонихои камназире низ ҳикоят мекунанд. Фочиаи таърихии халқ ва қаҳрамонии ӯ ҳамеша бо ҳам будааст.

С. Улугзода дар повести “Ривояти сұғдӣ” яке аз он фочиаҳо ва қаҳрамонихоро ҳикоят мекунад.

Замони истилои араб (асри VII) яке аз саҳттарин давраҳое дар инкишофи таърихии аҷдодони мо буд. Ҳучуми лашкари ғарони ҳалифаҳои араб замоне сар шуд, ки Осиёи Миёна, кишвари Сұғд ва ҷамъияти гуломдорӣ ба соҳти феодалий мегузашт ва зиддиятҳои синғӣ тезу тунд шуда истода буданд. Дар Осиёи Миёна давлати мутаммаркази пуркувате ҳанӯз ба вучуд наомада, мамлакат

пароканда ва камкуват буд. Бо вучуди ин, агарчи истилогарони араб нағз мусаллаҳ шуда, кувваи кишварҳои зери дасташонро сафарбар намуда, чун мӯру малаҳ хучум оварда буданд, сүғдиён дар мукобили онҳо қаҳрамонона истодагарӣ карданд ва якчанд бор онҳоро аз сарзамини худ берун ронданд.

Асари С. Улуғзода ҳачман чандон калон набошад ҳам, мазмунан васеъ аст. Вай рафти воқеаи таърихӣ — дуюмин ҳучуми калони арабҳоро ба Мовароуннаҳр ва ҷанги зидди онҳоро тасвир менамояд. Дар зимни ин вай моро бо баъзе шароити хоси зиндагии мардумони Суғди онвакта, бо расму одатҳои қадими аҷдодони мо, тартиботи иҷтимоии кишвар ва гайра низ як андоза шинос мекунад. Дар ин ҳусусҳо маълумот гирд овардан кори душвор буд, зеро аз замонҳои қадим дар таърихномаҳо маълумоти этнографӣ ва гайра кам бокӣ мондааст. Барои он ки нависанде аз зиндагии он айём чанд манзара тасвир кунад, лозим меояд, ки ҷустуҷӯи бисёро анҷом дихад, аз сарчашмаҳои гуногуни таърихӣ ва тадқиқоти илмӣ зарра-зарра материал ҷамъ оварад. Ҳушбахтона, С.

Улугзода аз чумлаи нависандагонест, ки чустучӯи илмию бадеиро бо суботкории тамом то нуктаи охир давом дода метавонанд. Дар ин мавридҳо вай на факат чун як нависандаи мохир, балки ба сифати як нафар олими нозуқбин низ намоён мешавад.

Пояҳои илмии “Ривояти сүгдӣ” бисёр мустаҳкам аст. Вокеаи асосии он—асирони сүгдиро гулом кардани арабҳо, аз маликаи Бухоро гаравгон гирифтани онҳо (ба ривояти Наршахӣ — 80 нафар), аз тарафи ин гуломону гаравиҳо кушта шудани Саид бинни Усмон дар таъриҳҳо зикр шудааст. Тасвири рафти ҷангҳо низ ба бисёр ҷузъиёташ дар повести С. Улугзода асосан мувоғики ахбори таъриҳшиносон омадааст. Маликаи Бухоро Хотун, ҳусну ҷамол ва хислатҳои инсонии вай, тарзи мамлакатдорӣ ва муомилаи ў бо горатгарони араб, гайр аз бâззез ҷузъиёту тафсилот, ҳама дар асоси гуфтаҳои муаллифони китобҳои таъриҳ тасвир ёфтааст. Онҳое ки дар вokeаҳо аз тарафи арабҳо иштирок кардаанд, ҳама шахсони таъриҳӣ буда, нависанда ҳатто номи ягон нафаре аз онҳоро дигар накардааст.

Дар яке аз ахбори таъриҳӣ чунин лавҳае аз ҷанги Самарқанд оварда шудааст:

“Дар миёни ҷанг муборизе аз сипоҳи Самарқанд бурун омад, бар аспе зард нишаста ва дар майдон ҷавлон кард ва мубориз хост. Аз лашкари Саид (бинни Усмон) касе рағбат намекард бо вай рӯ ба рӯй гардад. Молик ибн-ур-Райб пурсид, ки ин мард, ки ба майдон омадааст, чӣ мегӯяд?” Молик ибн-ур-Райб гуфт: “Кас нест аз шумо, ки баробари ўравад?”. Гуфтанд: “Ҳамагон аз вай ҳаметарсанҷ ва қасро заҳраи он нест, ки бар муборизати ў берун шавад”. Молик гуфт: “Ин бузург айбе бувад”. Яке аз ёрони Молик гуфт: “Туро рағбат меафтад, ки бо он мубориза бикӯший?” Молик гуфт “Меафтад”. Пас ба асп тозиёна зад ва ба майдон тоҳтани гирифт ва бар он мубориз ҳамла бурд. Ҳарду ба найза ҷанг оғоз ниҳоданд. Муборизи сӯғдӣ даромад ва найзае бияndoxt. Найза бар зинкӯҳа расид ва зин бишкаст ва Молик аз асп бияфтод ва дарҳол барҷаст ва найза ҳамчунон ба даст дошт. Найзабар муборизи сӯғдӣ зад ва аз аспаш бияndoxt (афтонд). Сӯғдӣ хост, ки бархезад, Молик бар ў давид ва хештанро дар

ӯ андохт (партофт) ва ӯро бигирифт ва медавонид, то пеши Саид овард ва бар замин бияфканд...”.

Ин эпизод дар повести С.Улугзода хам тасвир шудааст. Лекин муаллиф бо тахайиол (фантазия)-и нависандагӣ, ки эҷодиёти бадӣ онро ҷоиз медорад ва бе он намешавад, ин эпизодро мувофиқи идеяи асарааш як қадар ба таври дигар ба қалам медиҳад, чунончи агар дар таърихнома сүгдиҳои пахлавони асир афтодаи худро аз Молик ибн-ур-Райб ба пули қалон ҳарида гиранд, нависанда он пахлавонро Виркан ном ниҳода бо ҳамроҳии асирони дигар то Мадина бурда, дар шӯришҳои онҳо чун сардор иштирок мекунонад. Улугзода дар баъзе мавридҳо ба он ҷанде ҷузъиёту тафсилот илова мекунад, аммо дар баъзе мавридҳо ба вокиа дигаргуниҳое медароварад.

Ин дигаргуниҳо, албатта, бояд дар асоси нағзомӯхтани ҳаммаи фактҳои таърихӣ ва ба ҳубӣ ҳис кардани рӯҳи замон анҷом дода шаванд, ба инкишофи таърих зид набошанд, дар он сурат барои пурратар ифода шудани ҳақиқати таърихӣ ёрӣ мерасонанд. Он

“муборизи сүгдӣ”, модом ки дар лашкари сүгдиён ва дар муборизаи зидди арабҳо мавқеи муҳим доштааст, бешубҳа, сарнавишти вай сазовори андешаҳои доманадор буд, ин аст ки нависанда ӯро ҳатто қаҳрамони асосии қисса гардонида, ба вай “тарҷумай ҳол”-и дар он замон ва дар он шароити иҷтимоию таърихӣ имконпазирро дода, дар воқеаҳо ӯро то охир амал кунондааст.

Дар повести С. Улугзода он чи ба амалиёти арабҳо ва саркардаҳои онҳо даҳл дорад, бисёр кам ба дигаргунӣ дучор шудааст. Нависанда кӯшиш дорад, ки ба тадқикоти илмии таърихшиносони замони мо такя карда, қисми асосии маълумоти таърихномаҳоро бе дигаргунӣ ё бо дигаргунии андак истифода намояд. Вай ҳатто баъзе диалогҳоро қариб айнан аз китобҳои таърих гирифтааст.

Аммо образ ва саргузашти дигар персонажҳои сүгдӣ – Наниманча, Ревахшиён, Нӯфарн ва гайра маҳсули таҳайюли бадеии нависанда аст.

Манзараҳои зисту майшати сүгдиёни қадим дар қисса боварибахш тасвир ёфтаанд. Ин зиндагӣ дар фараҳбахштарин лаҳзаҳо ҳам

аз шиддат холӣ нест. Аз аввали повесть, аз рӯ ба ў омадани Виркан ва Молик ибн-ур-Райб дар сахрои регзори Арабистон сар карда, тамоми воқеаҳо, ҳама ҳолату вазъиятро як шиддати драмавии рӯзафзун фаро гирифтааст ва ба сӯи нуқтаи оли меравад. Ин шиддату моҳияти фочиавии замон ва сарнавишти инсонро ифода мекунад. Вазъият чунон аст, ки ҳар шахс ва ҳама кишвари Суғд ҳар лаҳза мумкин аст ба даҳшате дучор оянд ва дучор меоянд. Баъзе аз қаҳрамонони асар ҳар қадоме ба тарзи худ, чунончи маликаи Бухоро бо рою тадбир ва сулҳҷӯй, Виркан бо қувваи бозу ва ғидокорӣ. Наниманча бо дилсӯзӣ ва часорати камназир мекӯшанд, ки фалокатро аз сари мардум ва кишвар дур аиндузанд. Ин қӯшишҳо дар он шароит моҳиятан Ҷамунаи қаҳрамонист. Ба фалокати азим факат қаҳрамонӣ, часорат ва катъиятро муқобил гузоштан мумкин аст. Нависанда рӯхи маглубиятнопазири онҳоеро, ки барои дафъи балои ҷон ба каф гирифтаанд ва тан ба такдир надода, то дами власин талош мекунанд, нишон медиҳад.

С.Улугзода ин гуна қаҳрамонии мардони таърихро дар якчанд асараш тасвир кардааст. Дар драмахои вай “Рӯдакӣ”, “Ҷавонии Ибни Сино” (шарикмуаллифаши В. Виткович), “Темурмалик”, “Алломаи Адҳам ва дигарон” (Дар бораи Аҳмади Дониш), дар романи “Восеъ” дар шароити гуногуни таърихӣ ба шаклҳои гуногун зохир шудани рӯҳи қаҳрамонӣ тадқиқ шудааст. Нависанда дар ин асарҳояш гоҳ ба симои шоирону мутафаккирони бузург, гоҳ ба хислати як лашкаркаши номӣ ва ё пешвои шӯриши дехқонон чашми диккат дӯхта, бунёди халқии ҳастии онҳоро муайян мекунад, аз манфиатҳои халку кишвар қувват гирифтани ҷидду ҷаҳди қаҳрамононаи онҳоро ошкор месозад. Агарчи сарнавишти қаҳрамонони ҳамаи ин асарҳои ӯ фочиае дорад, қувваи азими халқ дар он фочиа ифода ёфтааст, рӯҳи озодихоҳи ӯ, ба ҷавру ситам ва ҳориву зорӣ сар нафуровардани вай, ки боиси умри ҷовидонаи ӯст, бо қувваи тамом намудор мегардад.

Повести “Ривояти сүғдӣ” бори аввал соли 1975 дар журнали “Садои Шарқ” чоп

шуда, соли 1977 ба шакли китобчаи алоҳида интишор ёфта буд. Ҳоло нависанда онро аз нав таҳрир карда, дар бобҳои “Наниманча” ва “Самарқанд чиҳод кунад” чанд фасли тоза, дар бобҳои дигар ҳам порчаҳое илова намудааст.

Ин иловаю таҳрирҳо боиси равшантар шудани вазъияти таърихӣ хусусан боиси беҳтар намоён шудани хислатҳои қаҳрамони асосӣ ва амиқтар рафтани психологияи онҳо гардидаанд.

**Муҳаммадҷон Шукуров,
доктори илмҳои филология.**

ВИРКАН

1.

Савдогари ғаюр ва корчаллони сүгдӣ дар паси суд ба кучоҳое ки намерафт. Роҳҳои дуру дарози Хитой, Ҳиндустон, Эрон, Рум¹ ба вай монанди кӯчаҳои шаҳри худаш Самарқанд ё Бухоро ё ки Пайканд шинос буданд.

Корвонҳои бозаргонии сүгдиён “Роҳи абрешим”-и қабирро, ки бо вай абрешими хитой ба Эрон ва Рум бурда мешуд, мепаймуданд, тиллӣ, навшодир, зарфҳои нуқра, карбосу алоҷаи машҳури занданегӣ, дебо², ҷарми нафис, кимхоб, гилем, камону сипару ҷавшанҳои аълои сүгдиро ба мамолики шарқу гарб мебурданд. Инчунин ба тавассути ин корвонҳо моли бозаргонии қишварҳои гуногун ба ҳамдигарашон интиқол меёфт. Аҷаб нест он бозаргоне, ки ба Шайх Саъдӣ гуфта буд, ки гӯгириди порсӣ ба Чин, косаи чинӣ ба Рум, дебои румӣ ба Ҳинд,

¹ Византия

² Матои нафиси абрешимӣ, ҳарир

пӯлоди хиндӣ ба Ҳалаб, обгинаи ҳалабӣ ба Яман, бӯрди¹ яманий ба Порс бурдан меҳоҳад, бозаргони сугдинажод бошад.

Яке аз он корвонҳо дар соли 673 (мелодӣ) ба Яман рафта буд, дар он ҷо бозаргонон шуниданд, ки амири араби Ҳурасон Убайдулло бинни Зиёд аз Ҷайхун гузашта Суғдро тоҳта, Бухоро, Пайканд ва шаҳру деҳоти дигарро тороч кардааст. Бозоргонон, ки дар Суғди Бухоро ва Самарқанд оилаҳошон монда буданд ва коҳу кошонаҳо, молу мулк доштанд, аз ин ҳабари ноҳуш ба ҳавотир афтода, дастгоҳи тиҷорати-ашонро саросема барҷиданду роҳи бозгашт пеш гирифтанд.

Корвон бо соҳили баҳри Аҳмар роҳи биёбон мепаймуд. Вайро дастаи муҳофиз—бист нафар чокирони мусаллаҳ, ки онҳоро бозаргонон аз ҷумлаи ҷавонони далери суғдӣ яккачин карда ба киро гирифта буданд, мушояат мекарданд. Бештарини чокирон аспасвор буданд, дигарҳояшон дар қачоваҳо

¹ Карбоси дурушт.

ба хар шутур ду нафарӣ савор шуда мерафтанд.

Корвон баъди ду моҳ ба Мадина расид.

Акнун боз ҳамон гуна рохи дур ва пурмашакқати Шом дар пеш буд.

Офтоб сӯзон, ҳавои регзорон чун дами кӯраи оташ тафсон. Зангӯлаҳои чаҳорсаду сӣ уштури боркаш дар ҳомӯшии биёбони Ҳичоз ҷиринг-ҷиринг... нағмасози макоми якнавоҳт...

Рӯзи панҷуми сафар бандоҳоҳ дар ақиби корвон аз дур сиёҳии савороне намудор гашт. Саворон аз ҳомаи баланди рег сарозер шуда тез-тез пеш меомаданд.

Сарҳанги чокирон, ки бо нисфи дастаи ҳуд дар думи корвон равон буд, аз эҳтиёт якеро сӯи нисфи пешгарди даста давонд, ки огоҳ ва ҳушёр бошанд.

Саворони пайдошуда бо ҳамон гуна яроқе, ки чокирон доштанд, яъне бо шамшеру ҳанчару найзаҳо мусаллаҳ буданд. Маълум набуд онҳо кистанд: сипоҳиёни ҳокими Мадина ё сарбозони ягон шайхи бодия? Ё балки роҳзанон бошанд?

Бадтарин гумони корвониён рост баромад: саворони ношинос наздик омада якбора бо ҳаёху ба болои чокирон тохтанд. Чокирон сари рохи онхоро гирифтанд, задухӯрд ба вукӯъ пайваст. Муборизони ҳар ду тараф дар фаввораи гарди тафсон ба ҳам омехта шамшер мезаданд ва найза мукӯфтанд.

Яке аз чокирон, марди сисолаи тануманд, шонафарох, ришиёҳ, ҷавшан дар бар ва кулаҳҳуди мисин бар сар, савори аспи саманди қашқа, бо нахустин ҳамла ду роҳзанро аз асп фурӯ галтонд ва найзаи саввумиро бо як зарби шамшери дарозаш шикаст. Аз яке роҳзани захмҳӯрда ҳангоми галтидани ӯ шамшерашро рабуда, бо ду шамшер бо ду даст бар чапу рост ва пасу пеш задан гирифт.

Ин мард сарҳанги чокирон буд, Веркан ном, гуломи бозаргони бухорӣ Нӯфарн.

2

Яке аз роҳзанон, ки ҳамчунин ҷавшану қулоҳдор буд, ба Виркан дарафтид. Виркан араби миёнсоли зеботальъат ва хушсавлатеро

дар баробари худ дид, ки ба гумон саркардаи роҳзанон буд, ришу бурути кӯтоҳи базеб, ҷашмони қалону сиёҳи шарорафишон дошт, аз ваҷоҳаташ шучоат меборид. “Шояд Молик ибн-ур-Райб ҳамин мард бошад”, - ба дил гузаронд Виркан, зеро корвониён дар Мадина шунида буданд, ки дар он тарафҳо роҳзани бебoke, Молик ибн-ур-Райб ном, бо дастаи горатгарони худ пайдо шудааст. Виркан ҳато накард: саркардаи роҳзанон ҳакиқатан Молик ибн-ур-Райб буд.

Дуяшон бо нихояти тундӣ ва шиддат шамшерзани карданд. -

Ба зудӣ дасту гардан, китфу ронҳои хар ду хунин гашт. Араб дар ҳоли ҷорхези аспи тозиаш ба ҷапу рост ҷандон меҳамид, ки сарав қариб ба замин мерасид ва аз таги асп ба шиками аспи ҳариф ё ба пои савори он шамшер задани мешуд, ҳам гоҳо дар болои зин рост истода ҳамла меовард. Вокеан ҷангисавори пурхунаре буд.

Аммо паҳлавони сүғдӣ ҳам аз вай намемонд.

Дар айни задухӯрд чокирони пешгарди корвон ҳам даррасиданд ва ба роҳзанони

латхұрдаву талафоттода дарафтидан.

Он гоҳ Молик навмед шуд, ү наърае кашида ба забони худ чизе гуфт, зохиран ба шариконаш фармони ақиб гаштан дод, ки онҳо якбора гурезон шуданд ва баъд саркарда ҳам аз пасашон фирор кард.

Күшташудагон ва маңрұхони дастай Молик дар регзор монданд, аспҳои ононро шариконашон этал карда бурдан.

Аз чокирон ҳам як нафар ҳалок, се нафар захмин ва маъюб шуда ғалтида монда буданд.

Рафиқонашон онҳоро бардошта сүи корвон, ки пештар рафта карор гирифта буд, равон шуданд.

3

Корвониён онҳоро бо нидоҳои таҳсину оғарин истиқбол кардан. Чанде аз хизматгорон зуд ба гүрковӣ ва дафни мурда, як сүғдии солхұрда аз дорухои эҳтиётии бозаргонон ба марҳам молидан дар ҷароҳатҳои се чокири захмдор машғул гариданд.

Дар ин асно аз Нӯфарн, хочаи Виркан, рафтore ба зухур омад, ки ҳеч кас ва алалхусус Виркан мунтазири он набуд. Хоча чӣ гуна ба роҳзанон ҷангидани гуломашро назора карда буд, ҳоло вай ноҳост Виркани саропо дар гарду регу хун олударо оғӯш карда, аз сару пешониаш бӯсида ба ситоиш даромад:

— Дер зӣ, пахлавонам, гурди сафдарам! Агар ту намебудӣ, ҳоли мо чӣ мешуд? Ту корвонро начот додӣ, моро аз ачали муаллак раҳонидӣ!

Нӯфарн он қадар ба таассур ва риққат омада буд, ки ҳатто дар ҷашмони аз офтоби сӯзон ба гирди биёбон сурх гаштааш ашк ҳалқа зада, ду-се қатраи он ба риши сиёҳу сафедаш шорид. Сипас хоча ба корвониён рӯ өварда гуфт:

— Вирканро ман ба ҷорсад дирам ҳарида будам, вай имрӯз баҳои ҳудро саду ҷанд ва балки ҳазор ҷанд ба ман бозгардонд. Ҳамин ки сиҳат саломат ба ватан расидем, ман ба подоши фидокорие ки дар муҳофизати корвон ва ҷони мою шумо аз ин диловар ба зухур омад ва ба шукрони начот ёфтаниамон аз қатлу горат, Виркани азизамро аз гуломӣ

озод мекунам. Шумоёнро ба ҳамин қавли худ гувоҳ мегирам.

Шарикони бозаргонии Нӯфарн, чокирон ва дигар ахли корвон ҳама ба вай оғарин хонданд, олиҳимматии ўро ситуданд ва ботинан хурсанд буданд, ки шарики савоби ғуломозодкуй шуданд. Бозаргонон ба Виркан, ки аз ин пешомади ногаҳонӣ, аз ин хушбахтии гайричашмдошт моту мабҳут ва забонаш лолгашта буд, хитоб мекарданд, ки:

— Ба ҳочаат таъзим кун, шукр гӯй!
Дасташонро бибӯс!

Пахлавон саросема ба ҳочааш таъзим кард ва дар пешаш зону зада дасташро бӯсид...

4

Вай аз падари сүғдӣ ва модари турк таваллуд ёфта буд.

Падараш Ревахшиён аслан самарқандӣ буда, бисту панҷ сол дар кишвари туркон Четтису (Ҳафтгрӯд) зист.

Сүгдиён дар сарзамини туркон ҳам то ҳудуди Хитой сокин шуда, дар қади “Роҳи абрешим” ҷо-ҷо ба худ дехаҳо, нишемангоҳҳо

сохта буданд ё ки дар авулҳои туркон дар байни бошандагони тагҷой мезистанд. Баъзе аз он деҳаю авулҳо манзилгоҳи корвонҳои раҳгузар буданд. Ревахшиён дар яке аз манзилгоҳҳо гумоштаи як нафар бозаргони самарқандӣ буд. Дар он ҷо туркдӯхтареро ба занӣ гирифт. Зан дар вакти зоиши аввал мурд, кӯдакаш зинда монд, вайро бо шири буз, оҳу, асп парвариданд. Бача то бистсолагӣ дар Ҳафтруӯд ба тарбияи падараш буд. Монанди ҳамсолони туркнажоди худ аз сесолагӣ аспсаворӣ омӯҳт. Чун ба воя расид, ҷавони бокитфу бозу, неруманд ва ниҳоят ҷобуке гардид. Аз аспи савории худ ба пушти аспи ромнашудаи гурезон мечҳаҷид ва онро то ром накунад, аз пушташ намефуромад. Шикордӯст буд, бо саворон пайваста ба шикори гург, рӯбоҳ, гавазн мерафт.

Падараш дар пиронсолӣ ба Самарқанд баргашта дар деҳаи Ревдод, ки зодгоҳаш буд, сукунат ихтиёр кард.

Фарзанди даштҳои бекарон ва кӯҳҳои баланд Виркан ба деҳқонию боғдорӣ одат накард, ҳавасаш ба асп ва камон буду бас. Аспе дошт саманди қашқа, тезтаки пӯлодсуми

фарбехси наи пуштфарох, ёлдарози говдум, ки ба вай Рахши пасин ном ниҳода буд, яъне рахши пешин аспи Рустами Дастон аст ва ин пас аз вай. Ҷавон ҳар гоҳ, ки бар Рахши пасин менишаст, худро шаҳсавори ҷаҳон хис мекард. Бо он асп ба шикор мерафт, ҷавгонбозӣ мекард (ҷавгонбозӣ дилписандтарин бозии ҷавонони Суғд буд), ки дар маъракаҳо савора гӯштӣ мегирифт. Дар ду бозии охир аксаран ғолиб мебаромад.

Дар байнин ин шуғлҳо вай ҳафтае як бор - ду бор аз дараи Киштут ба ду уштури падараш ангиштсанг бор карда оварда, дар бозори Самарқанд мефурӯҳт.

НАНИМАНЧА

5

Дар Ревдод ҷомашӯйзанаке буд, Наниманча ном духтаредошт, ки хона ба хона гашта пӯшоки чиркин мегундошт ва бâди шустан онро ба соҳибонашон оварда медод. Вай ҳафдаҳро пур карда, ба ҳаждаҳ қадам монда бошад ҳам, ҳанӯз шавҳар накарда буд, ҳол он ки духтарони чордаҳ-понздаҳсоларо ба

воя расида медонистанд ва ба шавхар медоданд. Наниманча худаш шавхар кардан намехост, зеро аз якка мондани модари пири дардмандаш андеша дошт ва модараши ҳам аз ҳамин тарсида духтарашро маҷбур намекард. Занак барвакт бева монда, дар чилсолагӣ аз меҳнату машакқати зиндагӣ пир гашта буд ва ҳам тез-тез бемор мешуд. Ду дафъа ду сагирро ёфта хонадомод кардани шуд, лекин духтарак онҳоро рад кард. Агар хостгоре мебаромаду розӣ мешуд, ки модарарӯси ояндаашро ба хонаи худ бараду пояд, Наниманча шояд ҳоло шавхардор мебуд, аммо чунин хостгоре ҳанӯз набаромада буд. Духтарак ба чехра он қадар зебо набошад ҳам, дилкаш буд, пайкари рехтаи мавзуне дошт. Мардон ба вай бо ҷашми ҳавас менигаристанд, ҷавонон гап мепартофтанд, аммо Наниманча аз ҷумлаи духтароне буд, ки мақоли “Даст расону ба бало мон” дар ҳакки онҳо гуфта шудааст. Вай ба болои ҷаққонию багайратӣ шаттоҳ ҳам буд, бало буд бо забони тундаш ба як гап ду гап мегардонду ба кулӯҳандоз санг меандоҳт. Дар хонаводаи ғарibiашон мард набуд, лекин

ба чои мард Наниманча бас буд, ки кори ду чавонмардро мекард.

Модару духтар пӯшоки Ревахшиён ва Вирканро ҳам мешустанд.

6

Рӯзе аз рӯзҳо пӯшоки шустаи онҳоро ба чои Наниманча модараш овард.

Ҳангоме ки занаки нимҷон ва хастаҳол бӯхчай вазнинро ба замин гузошта, аз даруни он пӯшоки падару писарро мебаровард. Ревахшиён ба вай раҳмаш омад ва пурсид:

— Чаро бӯхчаро худат бардошта гаштай, духтарат кучост?

Занак ҷавоб надода ба замин нигарист, оби ба ҷашмони чӯкидаи камнураш омадаро бо нӯғи сарпечи даридааш пок кард.

— Ҷӣ ҳабар? Магар ба Наниманча ҳодисае рӯй дод? — ба ҳавотир афтод пирамарди раҳмдил.

— Ҳодиса гуфтию мондӣ! — ҷавоб дод занак ва давоми суханашро бо душворӣ ба забон ронд: — Ин гапро ба кас гуфта намешавад, лекин ба ту мегӯям, ту одами бохирадӣ,

рози касонро ифшо намекунй... Духтарам... дучон шудааст. – Зан дар ин чо боз гирист. – Шармандаам ман, додар. Ба мурданам сад борозиам, лекин ачал хам ба ман механдаду маро намегирад...

— Аз күй? Аз кадом зиногари нокас бошад?

— Ман чий донам?... Вай намегүяд. “Напурс, айб ба худам” мегүяду дигар гап намезанд... Ҳомилагиаш маълум.... Шарм карда аз хона намебарояд...

Ревахшиён андешаманд сар ба зер афканду дигар пурсуков накард; ба музди чомашўй ним галбер чав бароварда дода, занакро гуселонд.

Рози ғамангези занак дили пирамардро сиёҳ кард. Ва ин на фактаз рохи раҳмдилй буд, балки вачхи дигаре хам дошт.

Чанде пеш Виркан аз падарашиб хоста буд, ки Наниманчаро ба зании ў хостгорӣ кунад. Гуфта буд: “Модарашибро хам ба хона меорам, модару духтар хизмати рӯзгори туро хам меқунанд”. Аммо Ревахшиён ин гапро ҳатто шунидан нахост, қатъиян рад кард. Вай аз хешии чомашўй занаки дарбадар ор

мекард. Ҳоло пирамард аз хаёли ин ки бо рад кардани хоҳиши писараш аз гайри ихтиёри худ як дараҷа сабабгори бадбаҳтии духтарак ва модар ў шудааст, азияти вичдон мекашид.

Виркан аз шикор бармегашт.

Ревахшиён розро ба дилаш ғунчонда натавониста ба вай гуфт:

— Ҷомашӯйзанак омада буд, гирёну нолон. Духтараш аз қадом як зиногари нокас обистан шудааст.

Виркан якбора дар ҷои нишастааш безобита шуд, ҷашмонашро қалонтар кушода, сӯи падараш ҳамида пурсид:

— Обистан?

— Оре, — аз безобита шудани писараш таачҷуб карда ҷавоб дод Ревахшиён.

Виркан барҳост, хотирпарешон қадаме чанд дар рӯй ҳавлӣ гашт, лаби ҷӯй сари ду по нишаста даст шуст, боз ҳест, мурғони сайдкардаашро аз ҷои ки гузошта буд, бидуни зарурат бардошта ба ҷои дигар гузошт; сипас баргашта назди падараш нишаству гуфт:

— Ман... падари кӯдакаш манам....

— Ту? — пирамард ба шунида бовар кардан намехост.

— Оре, ман...

— Ту чй кор кардй, лаънатй? — шўрил Ревахшиён. — Агар ин роз ошкор шавад, туро ба дор мекашанд, ўро сангсор мекунанд.

— Ором бош, падар. Наниманчаро ба занй мегирам. Акнун ту не гуфта наметавонй. Кайҳост, ки дўсташ медорам.

Ревахшиён якбора дам фурӯ баст, хеч нагуфт.

Фасли харбузапазӣ буд. Виркан аз полизча, ки падарашиб дар ҳаётаи пушти боми хона кошта буд, ду харбузаи калонро канда оварда ба хўрчин андохт, боз ду нони тобагӣ ва чорто мурги титав, ки он рӯз сайд карда буд, дутояшро андохт ва хўрчинро ба китфаширифта бадар рафт...

7

Воқеа чахору ним моҳ пеш рӯй дода буд...

Дар хонавода агар чавонмарди муҷарраде бошад, солиму нирӯманд ва ба он хонавода духтаре рафту омад дошта бошад, қадрасу дилкаш, — окибаташ чӣ мешавад?

Мумкин аст баҳайр шавад ва мумкин аст нашавад, vale он чи бо Виркану Наниманча вокеъ гардид, ҳамчунин аз мумкинот буд...

Чомашӯйзанак пӯшоки Ёдихишетаку Вирканро ҳам мешуст. Пӯшоки шустаро ба сохибонашон одатан Наниманча оварда медод.

Ҳар бор ки духтарак меомад, Виркан, чунон ки одати ҷавонон аст, ба вай шӯхона суханони хушомадомез мепарронд. Наниманча қаҳр мекард, итоб мекард, ба суханони ў ҷавобҳои газанда мегардонд. Ачаб ин ки Виркан аз қаҳру итоби ў, ҳатто аз дашномҳояш на факат намеранцид, балки ҳушаш меомад.

Магар ин аломати он нест, ки ў дар дилаш ба Наниманча меҳре ва майле эҳсос мекунад? Ва духтарак чи тавр инро ҳис мекунад?

Қаҳру итобҳо камкам ба сурҳ шуданҳои ҳизониву нигоҳҳои шармомез бадал шуданд.

Як дафъа Виркан аз падарааш пинҳонӣ Наниманчаро дар паси дари берун поида истода, ногаҳон дар бағал қашиду аз лабу рӯяш бӯсид. Духтар рӯи ўро ҳанҷол кард ва

гурбавор тоб хўрда худро аз бағали ў раҳониду гурехт. Дар аснои гурез яке ба қафо нигариста гуфт: “Дигар ба остонаат қадам намемонам! Даратро пушти сарам бинад!”

Аммо ин паймон, зоҳиран, ба зудӣ фаромӯш шуда буд: Наниманча баъди ду ҳафта боз дар ҳавлии Ревахшиён падидор гашт.

Ба абрувонаш усма молида ва дар мобайни онҳо холи сабз ниҳода буд. Одатан куртаи карбосии на он қадар покиза ба тан медошт, vale ин дафъа гӯё ки ба ид баромада ё худ ба тӯйхона омада бошад, пероҳани озодаи қабудранг ва камзӯлчай сурхи беостин пӯшида омада буд, камзӯлча ба танаш таранг часпида миёни борик ва қомати мавзуни ўро айёntар месоҳт. Бар сараш тоқичаи гулдӯзии лолагун дошт. Зеби андоми ўро факат кафши қӯҳнай даридаву гардолудаш халалдор мекард.

Виркан ба шарфай пои ў аз хона баромада буд, Наниманча ба вай нигоҳ накарда ба тарафи суфае, ки Ревахшиён дар он нишаста буд, равон шуд. Вакте ки хиромон аз назди Виркан мегузашт, бӯи турши чурғот

ба машоми чавон расид: духтарак он рӯз бо чургот сару рӯй шуста буд. Гесувони киргунни дар пушташ ёзида монанди чашмони сиёхи чилодори банур буданд. Виркан, албатта, маънни ин арзи чамолу худнамоии соддалавҳонаро зуд фахмид. Дилаш гум зад. Вай ин бор ҳам дар назди дари берун духтаракро поида, вакти баромаданаш ногаҳон дар бағал кашиду ҳарисона бӯсае чанд аз лабонаш рабуд. Муқобилати духтар чандон бокувват набуд. Ҳамоғӯшии ой хомӯшона гузашт, на ин сухане гуфт ва на он калимае бар забон ронд. Дар воеъ сухан чӣ даркор? Забони дил гӯётар аст. Хуни аз шарм бар чехра давида ва як-ду нигоҳи барқвор ба рӯи Виркан тофта малоҳати ҷозибадори духтарро дар назари ӯ даҳчанд карда буданд.

Акнун Виркан рӯзҳо ва ҳафтаҳоро бо ҳаёли Наниманча мегузаронд. Ҳар гоҳ ки “Рахши пасин”-ашро савор шуда бо камону тирдон ба шикор мерафт, дар дашту дараҳо ба ҳаёли ӯ суруд меҳонд, ё вақте аз Киштути Панҷрӯдак ангишт меовард, дар болои шутур ҳуд ба ҳуд замзама мекард.

Як пагоҳ аз сари дастархони ношто Ревахшиён аз хонадор кардани писарашиб сухан ба миён овард. Ӯ хоҳарзодааш Махшераро ба зании Виркан муносиб диде буд. Хоҳар ва язнаи солхӯрдаву аёлманди ӯ ба масофаи се фарсах аз Ревдод дар деҳе аз деҳоти кӯҳсори Шавдар мезистанд. Ревахшиён худ чанде пеш ба манзили онҳо рафта, бе он ки ризояти писарро бигирад, маслиҳати издивоҷи Виркану Махшераро “пазонда” омада буд. Виркан ҳам ба тарики “сукут аломати ризост” раъй дода буд.

Пирамард мегуфт, ки Виркан бояд ангиштро барои фурӯш ҳарҷӣ бисёrtар кашонаду пулашро барои тӯи арӯsӣ сарфа кунад.

— Махшераро намегирам, — якбора аз ӯ ҳамчун бачаи аrozкарда рӯ тофта гуфт Виркан.

— Намегири? — Ревахшиён бо ҳайрат ба тарафи ӯ ҳам шуд. — Чаро намегири?

— Як дasti ӯ шашангушт дорад, — ваҷҳ овард Виркан. — Ман шунида будам, ки зани шашангуштдор бехосият мешудааст.

Духтари аммаи ў воќеан дар дasti росташ ба паҳлӯи ангушти хурд ангушти шашум дошт. Виркан то алвакт аз бехосиятии он даҳон накушода буд. Акнун ин ба вай баҳонаи дилҳоҳ шуд.

Ревахшиён бо қаҳру тамасхур баҳонаи ўро рад кард. Аз ончи дар умри дарозаш дида буду медонист, мисолҳо оварда исбот кард, ки ҳар кас ангушти шашум ва ё монанди он зиёдатиҳои тани одамиро бехосият гӯяд, нодон ва аглаҳ аст.

Аммо Виркан аз қавлаш нагашт:

— Ўро намехоҳам, - гуфт ва якбора парда аз рӯи рози худ бардошта илова кард:
— Наниманчаро хостгорӣ кун.

Ревахшиён пораи чапотии ба даҳон бурдаашро гашта ба дастархон гузошт. Чинҳои ҷабини пиронаи ўчафстару гафтар шуданд. Бо ҳайрату шубҳаву газаб ба рӯи Виркан ҷашм дӯхт. Вай аз писарашиб ин суханро ҳаргиз ҷашм надошт.

— Наниманча?... Ҳавасат ба ҳамон гадойдуҳт рафт? Медидам-а, ҳар бор ки меомад, ўро бо ҷашмат ҳӯрам мегуфтӣ. Бесабаб набудааст!

Виркан хомӯш буд, ба таънаи падараш чавоб намедод, то ки газаби ў боз бештар чӯш назанад.

— Ман хешии гадоёни дарбадарро намехоҳам! — суханашро давом дода раъи катъии худро изхор кард пирамард. — Ор мекунам. Чӣ, ту меҳоҳӣ мародар пеши мардум шармсор кунӣ? Магар намегӯянд, ки Ревахшиён ба писара什 аз ҷои баобрӯтар зан наёфта, ўро ба духтари гадойзане хонадор кард?

— Гадой не. Ризқашонро аз дастронҷӣ худ меёбанд. — Виркан ба падараш бо мулоимат танҳо ҳамин қадар чавоб гуфта тавонист.

— Ҳар чӣ бошад, бо падару модари Махшера паймон кардаем, ман паймонро намешиканам. — Ревахшиён инро гуфта барҳост ва досашро гирифта сӯи боғча равон шуд....

Як рӯзи баҳор Виркан барои хабар гирифтан аз шутуронаш роҳи даштро пеш гирифт. Ду шутури ў дар дашт ба шутурон ва галаи аспони як нафар дехқони самаркандӣ мечариданд, галабони ў Ромтиш ном ошнои

Виркан буд, ки ба шутурони·ван хам нигох мекард.

Дар яке аз тангкӯчаи канори деҳа Виркан ноҳост ба Наниманча дучор омад. Духтар бӯхчае ба даст аз дари як ҳавлий баромада буд. Рӯзи офтобии баҳорон буд, ҳаво аз ҳамагуна губорҳо пок, дар осмони лочувардии ҳамчун обгина мусафро лаккаи абре пайдо нест. Аз паси деворҳои дубари тангкӯча сарҳои гуллӯши дараҳтони олуча, зардолу, шафтолу ҷилва мекарданд ва бӯи диловези шукуфаҳо ба машом мерасид. Аз боду дараҳтзорон чаҳ-чаҳи шодонаи гунчишкҳо, қу-қуи кафтару мусичаҳо баланд буд.

— Ҳуш бош, Наний! — аз ин тасодуфи дилҳоҳ ҳурраму ҳушҳол салом дод Виркан ба душтар.

Наниманча ҷавоб надод, гузашта рафтаний шуд, Виркани савор пеши роҳи ўро дошт.

— Ҳанӯз ҳам аз ман қаҳрӣ ҳастӣ?

Наниманча ба замин нигарист.

— Хайр, ман гунаҳкорам, — узр хост Виркан, — тавба кардам. — Сипас бо овози

мехромез изофа кард: — Аммо гунохи ту хам
хаст...

Духтар сар боло карда сүи ў теги нигоҳ
кашид.

— Гунохи ту ин ки зебо хастй, — гуфт
Виркан.

Наниманча тоб хұрда рұяшро тарафи
дигар гардонд, ба Виркан чунин намуд, ки дар
чехраи ў табассуме дурахшид.

— Якбора'ба хонаи мо ҳам даро, пұшоки
шустанй хаст, гирифта бár. Хуб? — гуфт
Виркан. — Падарам дар хона, — изофа кард ў,
аммо дурұғ гуфт, падарашиб он пагоҳ ба Шавдар
рафта буд.

— Медарой? — пурсид ў.

Наниманча ба вай нигоҳ накарда ба
тангқұчаи дигар хамида аз назар ғоиб гашт,
пас چавон асп ронда, аз рохи дигар ба
хонаашон шитофт.

• 9

Дар ҳавлй аспашро дар пеши сабет ба
яккамек басту рұ-рӯи ҳавлй ба гардиш.
даромад. Хотирашиб мушавваш буд.

Наниманчаро ба даъват кардан даъват карду ба хонаи хилват, лекин аз ҳилаи нисбат ба ў ба кор бурдааш дилаш гаш буд. Аслан, худаш хам намедонист барои чӣ ўро даъват кард. “Боз чаро дурӯғ гуфтам-а! — ботинан надомат мекард ў.— Биёяду фиреби маро фаҳмад, чи мегӯяд? Ранцида маро дурӯғгӯй, фиребгар номида бадар раваду дигар ба хонаи мо наёяд хам аҷаб не. Беҳтар мешуд, ки ҳозир наояд...”

Аммо ба зудӣ дари берун гичиррос зада боз шуду Наниманча намӯдор гашт.

Виркан саросема шуд, аblaҳона табассум карда гуфт:

— Омадӣ? ... Ман.... вай.. ба хона аз ту пештар расидам... Падарам ба кучое баромадааст. Бӯхчаатро мон, шишта камак дам гир.

Наниманча ба лаби суфа нишасти. Бо назари шубҳа ба Виркан нигарист.

“Бовар накардагӣ барин, — аз дил гузаронд Виркан. - Фаҳмид магар?” Ҷавони ошиқ ҳис кард, ки сурҳ шуда истодааст. Осори саргумиаш, бадасту по шуданаш аён буд.

— Зудтар биёр! - гуфт Наниманча.

Виркан нафаҳмид:

— Чиро?

— Пӯшоки чиркин.

— Ҳа... пӯшок... Ҳозир... Ман ҳозир...

Виркан тарафи хона равон шуда, ногох аз пушти сараш қох-қох хандидани Наниманчаро шунид. Истода қафо нигарист. Бо ҳамон табассуми абраҳонанамо пурсид:

— Чӣ мекандӣ?

— Ба афту башараи ту мекандам, — аз қаҳкаҳа боз наистода гуфт Наниманча.

— Ба башараи ман чӣ шудааст? —

Виркан беихтиёр кафи даст ба рӯй молид.

— Башараат ба фиребгариат гувоҳӣ дода истодааст.

— Аҷаб!... Чӣ хел фиреб? Ту ҷиҳо мегӯй, Наний?

— Аммо бе гувоҳии башараат ҳам ман фиреби туро дониста будам. Дар сари кӯча ба як нафар ҳамгузаратон дучор шудам, пурсид: “Кучо меравӣ?” Гуфтам: “Ба хонаи Ревахшиён”. Гуфт: “Дар хонаи ў касе нест, худаш ин пагоҳ ба Шавдар ва писараш ба дашт рафтанд”. Бо вучуди ин омадам, ки шояд мардак саҳв карда бошад. Ту ба ман гуфта будӣ, ки падарат дар хона аст, ҷаро дурӯғ

гуфтӣ? Худат ба дашт мерафтӣ, чаро аз роҳ гаштӣ?

Виркан ҷавобе наёфт, ҷуз ин ки ҳамаи воқеаро ба шӯҳӣ гардонад. Ҳандид ғуфт:

— Ҳазл кардам, Наний. Аз ғуноҳам гузар.

— Ҳазл? Барои чӣ?

Виркан андак сукут қарду қарор дод, ки мақсадашро рӯйрост гӯяду монад:

— Ҳостам, ки боре бо ту яққа ба якка бошам. Ана ҳамин.

Табассуме, ки ҳанӯз дар ҷеҳраи Наниманча бозӣ мекард, якбора ҳомӯш гашт. Ӯ барҳоста бӯхчаашро бардошт ва ба сӯи дари берун равон шуд.

Се-ҷор қадам рафта буд, ки ногоҳ дари берун саҳт такон хӯрд ва сипас саҳт-саҳт кӯфта шуд. Овози баланди зане ба гӯш расид:

— Кӣ ҳаст дар ҳона? Виркан! Ҳастӣ ё не?

Виркан оҳиста ба Наниманча ғуфт:

— Ҳамсоямон. Ту ба ҳона даро, ман ӯро аз дар мегардонам.

Наниманча ноилоч ҳудро ба даруни ҳона гирифт. Виркан рафта тамбаи дарро бардошт. Ҳамсоязанаки миёнсол сабаде дар даст ворид шуд:

— Падарат орди чаворй дода буд, ки нон пухта биёрам. Инак овардам. Ту дар хона танҳой? Бигиру дар гармиаш бихӯр, ки нони чаворй дар гармиаш бамазза аст. Пиёзном пухтам.

— Миннатдорам, хола. Хуш бош. — Виркан сабади нонро гирифта занакро гусел карду боз дарро тамба зад.

Ба хона даромада, бо тани худ даҳони дарро пӯшонд ва бо ин тарз монеи баромадани Наниманча шуда, ба ӯ, ки дар паҳлӯи дар рост истода буд, гуфт:

— Акнун биншин, нони гарм меҳӯрем. Охир ту меҳмонӣ. — Ӯ сабадро ба замин гузошт.

— Не, ман меравам, роҳ бидех, — тақал кард Наниманча.

— Наний, як дам биншин, — хохиши илтимоскорона кард Виркан. — Маро меранҷонӣ. Натарс, ман ба ту даст намерасонам. Дар кӯча мардумон гашту гузор доранд, медонанд, ки ман дар хона танҳоям, баромадани туро бинанд, ачаб не гапу калоча кунанд.

Зохиран, ин ваҷҳи охирин ба Наниманча асоснок намуд, ки ўсуст шуд. Он гоҳ Виркан бӯҳчай ўро аз дасташ гирифта ба токҷа гузошт ва ҳудашро қариб ба зӯрӣ ба фарши намадпӯш нишонд. Дари хонаро нимроғ пӯшида монд. Хонаи хурдатарак ва шифти паст, ки дasti одами миёнакад ба он мерасид, тирезаву дарича надошт, рӯшной ба он факат аз дар медаромад; ҳоло шаммае рӯшноии аз дар тобанде онро факат нимравшан мекарду бас. Виркан аз меҳи чӯбини девор дастархонро гирифта ба рӯи намад ёзонд, ҷандто нони ҷавориро ба он гузошт ва пора кард. Сандуқчай дар токҷа истодаро кушода аз вай ба лаъличаи сафолин мавизу ангур ва тутмавиз андохта ба пеши меҳмон ниҳод. Ҳама ҷунбишу тараддуди ўз гайри ихтиёри ҳудаш бошитоб буд. Ба хилофи таомул, дар рӯбарӯи меҳмон нанишаст, дар паҳлӯяш нишаст. Боз таоруф кард:

— Марҳамат, бихӯр. Шарм накун, насибаат будааст.

Наниманча таоруфи Вирканро пазируфта бошад ҳам, парешонхотир ва бекарор буд:

— Виркан, бигузор ман равам. Мабод ки ногоҳ ягон кас биёду бинад....

— Ҳеч кас намеояд, ҳавотир накаш. Падарам пагоҳ меояд.

— Охир, модарам ҳам нигарон....

Виркан лаҳзае чанд сукут карду баъд ноҳост бо як қадар дуруштӣ гуфт:

— Наний! Дилтанг мабош ва маро ҳам ба танг наёр. Ман мизбонам, ҳар вакт ки рухсатат додам, меравӣ. — Сипас бо овози нармтар изофа кард: — Ба ман нигар, Наний, бидон ки ман ҳеч духтареро хуш накарда будам, туро хуш кардам. Зебо ҳастӣ, Наний, ба дилам нишастӣ. — Инро гуфта вай бо як даст аз китфи логараки майдастухони духтар оғӯш карду аз лабонаш бӯсай гарм рабуд. Дар лаҳзаи дигар ўро сабук бардошта ба зонуяш нишонд. Наниманча муқобилат накард ва балки ёрои муқобилат кардан надошт. Духтари нахустин бор ба бӯсу канор афтодаро хуш-хуш ҳаячони қалб ва изтироби хотир фаро гирифта буд.

... Вай бемачолу бесадо ба ҷавон таслим шуд. Фақат он гоҳ ки дарди сабуке ҳис кард, садои нолишмонанде бароварду ҳалос....

Нимвайрона кулбай шустагарзанак дар канори деҳа ба лаби чилдирөбаи сой воеъ буд. Занак дар як гӯши ҳавлича рӯи суфа ба сояи дарахти зардолу нишаста буду чарх мересид. Наниманча пӯшоки шусташударо ба аргамчине, ки аз дарахти зардолу ба тути дар канортар рӯида кашида шуда буд, меовехт.

Модару духтар аз болои тавораи пастаки хасин Виркани ҳӯрчинбардӯшро, ки бо қади ҷӯй аз байнни сафедору маҷнунбедҳо калон-калон қадам партофта, ба тарафи кулбай онҳо меомад, дида ҳайрон шуданд: писари Ревахшиён пеш аз ин ба хонаи онҳо ҳеч наёмада буд. Наниманча ба болои ҳайраташ бедасту по ҳам шуд. Виркан низ ҳар дуро медид ва аз онҳо ҷашм наканда ҳандон меомад. Духтар дар ҳолати бекарорӣ сурҳ шуд, сафед шуд, яктаҳи тари аз тағора бардоштаашро гашта ба тағора партофт ва саросемаву ҳаросон рафту ҳудро ба даруни кулба гирифта дари онро пӯшид....

Модарашиб ин ҳолу ҳаракати вайро дида, гумоне ба дилаш соя андохта бошад ҳам, он кайфиятро аз шарми ҳомилагии ў донист.

— Шодбош, хола! — гүён дари ҳавличаро тела дода (аз тела додани ў дари фарсадаи аз навдаҳо бофташуда қарib қанда шуда афтида буд) ворид гардид ҷавон. (Суғдиён ҳанӯз “саломалайкум”-и арабиро намедонистанд ва ба ҷои салом “шод бош” ё “хуш бош” ё ки “дуруд” мегуфтанд).

Занак ҷарху пилтасабадашро онсӯтар гузошта, бо ҳар ду даст бар зонувони логари нотавонаш такякунон ба истиқболи меҳмон барҳост. Аз даруни пилтасабад гурбай ниҳоят логару нимҷоне ҷаста, пушташро кӯз ва думашро тег соҳта, норизо ва малул ба каноре хиромид.

— Ҳуш омадӣ, Виркан, — таоруф кард ҷомашӯйзанак. — Шамол аз кучо парондат?

Вай пӯстаки сиёҳи чанголудро, ки бар он нишаста буд, як сӯ афқанду ба қулбааш шитофт, аз он ҷо кӯрпачаи кӯҳнаero оварда ба рӯи бӯрё андоҳт.

— Марҳамат, биншин.

Вакт миёни пешин ва аср, офтоби тобистон ҳаворо хеле тафсонда, лекин суфа дар сояи дарахти сершоҳу барги зардолу як қадар салқин буд; ҷавон ҷомаи алочаи абра

астарашибро кашида, ба шохи дарахт овехту нишаста, дасторчай малларангашро аз сар гирифта бо вай араки рӯю гарданашро пок кард. Аз ҷониби сой, ки канори дигари он то ҷашм расидан ҳама боғу дарахтзор буд, андак-андак насими форам мевазид. Дуртар - дар лаби сой бачаҳо ғалогулакунон ҷормагз меафшонданд.

Занак бо меҳмони нохондааш пурсу пос мекарду худ аз гирди зардолуи тари рӯи бӯрё барои ҳушконидан чидашуда гунчишку мусичаҳоро меронд; забонаш ба гуфтор буду ҳаёлаш ба ҷизи дигар: “Писари Ревахшиён ба ҷӣ кор омада бошад?”

Виркан биноғоҳ гуфт:

— Ин камак савғотиро бигиру аз имрӯз маро фарзанд бигӯ, хола, — вай ба ҳӯрчини дар лаби суфа гузоштааш, ки онро гурба аллакай коҳилона бӯ карда истода буд, ишора намуд.

Ҷомашӯйзанак табассумаш дар ҷеҳрааш ях басту нигоҳи суоломезаш дар рӯи Виркан дӯхта гардид: “Фарзанд бигӯ?” Яъне ҷӣ? Вале дар лаҳзаи дигар Наниманҷай ҳомила ба пеши назарааш омаду гумони ҳаяҷонангезе

хотирашро мушавваш кард: "Наход, ки сабабгор ҳамин Виркан бошад?..."

Чавон хандида боз гуфт:

— Духтаратро бихон, хола.

Аммо аз занак пештар худи Виркан ба духтарак овоз дод:

— Баро, Наниманча, ман пеши ту омадам. Касон дуи моро ба ҳам пайвастан нахостанд, худоён пайвастанд. Ту барои ман паҳлавонписаре ҳоҳӣ овард.

Вах чи сууре аз ин суханон бар синаи Наниманча роҳ ёфт, чӣ рӯшноие ба дилаш тофт! Вай гӯё аз ғайб овози фариштаи Сурушро шунид, ки аз толеи Фирӯз ва истиқболи рахшонаш башорат медод. Дилшикастагӣ, тарсу бадномӣ, гами бекасӣ ва бепаноҳӣ, ки вақтҳои охир пас аз маълум шудани обистаниаш ҷони ӯро дар шиканча андохта буданд, ба як бор нопадид гаштанд. Вай даст ба шиками як қадар баромадааш, - хаёлан ба китфи кӯдаки ҳанӯз ба олам наёмадааш ниҳода, хушбаҳт ва ризоманд, ҳамчун касе, ки гарки орзуи ширине шуда бошад, бо ҷашмони намгирифта ба дуродур менигарист ва девори хона ҳам гӯё ба дидани

У дуродурро монеъ намешуд. Агар дар ин дам назари Виркан ба вай мегалтид, чй малоҳати дилрабое дар вай медид ва шояд ба худ мегуфт, ки арӯсааш воқеан зебост, нозанин аст. Алхақ шодио хушбахтӣ ҳатто безебро зебо ва пирро барно мегардонад

Фақат Виркан дар ҷавоби даъваташ аз қулба чунин овозе шунид:

— Намебароям! Бирав!

Аммо ин овози ноз буд, на қаҳр. Виркан ҳандиду боз гуфт:

— Хуб, барову худатро ба ман бинамой, баъд меравам.

Модар ҳам, ки акнун гумоштаи хирааш ба якини равшан табдил ёфта буд, духтарашро садо карда:

— Баро! Аз кй шарм медорӣ? Он вакт ки ба ин ҷавон хилват мекардӣ, шарм намедоштӣ ва акнун медорӣ? Баро зудтар, бехаё, меҳмонро пазирой кун! — гуфт, лекин худаш даҳонашро бо нӯги остинаш пӯшонда табассум мекард: гуфтораш ба шунидан сарзаниш буд ва ба фаҳмидан навозиш.

Баъди андак фурсат Наниманча аз дари қулба намоён шуд: рӯяшро бо оринчаш панаҳ

карда буд, паҳлӯнокӣ дар дами дар истод. Виркан ба наздаш рафт, оҳиста даст ба китфаш гузошт, арӯс китф ҷунбонда дasti ўро дур кард; домод дар ҳоле ки лабханд мекард, овозашро қасдан дурушттар намуда гуфт:

— Ба ман нигар, духтарак! Тезтар ана он титавҳоро пат бикан ва кабоб биқун, ки ман гуруснаам.

Наниманча ҳам акнун хандида, сурҳ шуда як нигоҳи шармзадаи гурезон ба рӯи Виркан афканду бо ҷадал сӯи суфа равон шуд....

· МУРОД ВА НОМУРОДӢ

11

Дертар Вирканро мастии ҷавонӣ ва ғурури паҳлавонӣ ба васвасаи зӯrozмой бо паҳлавони Суғд андохт. Ба ин вайро ёру ошноҳо низ якзайл тарғиб мекарданд: Ту ба ин китфу ёл, бо ин зӯри паҳлавонӣ, ки дорӣ, голиб мебароӣ. Нахустпаҳлавонӣ ҳаки туст". Ҳатто мегуфтанд, ки агар вай аз ҳариди лавозимоти набард - сипар, кулоҳу ҷавшан андеша дошта бошад, онҳо тайёранд ин

чиҳоро худашон шарикона барояш бихаранд.

Виркан ҷазм кард.

Расми сӯғдиён буд, ки ҳар сол рӯзи якуми моҳи Навсард, ки сари соли сӯғдӣ - Наврӯз буд ва оғози тобистон ҳисоб меёфт, нахуст-паҳлавони Суғд муқаррар мегардид, бо ин тарик ки он рӯз барои паҳлавон суфраи таому шароб густурда мешуд, ҳар ки аз он таом ва шароб хӯраду нӯшад, бо ҳамин ҳудро ракиби паҳлавон эълон карда ўро ба майдони мубориза меҳонд. Агар дар майдон бар вай голиб ояд, ҳудаш паҳлавони якуми Суғд мешуд. Ва ҳам мағлуб ба дasti голиб кушта мегардид.

Боре Виркан аз бозори Самарқанд ба Ревдод баргашта уштурони аз бори ангишт ҳолишударо дар дашт раҳо карду ба ҳавлиашон омада падарашро дар bogчаашон машгули токбури ёфт. Дуяшон дар лаби чӯй барои дамгирӣ нишастанд.

Виркан гуфт:

— Падар, Наврӯз наздик аст.

— Наздик, - тасдик кард пирамард ва пурсид. — Чаро ту ёди Наврӯз кардӣ?

— Ман бо Ёдхишетак набард кардан меҳоҳам.

Ёдхишетак номи паҳлавони Сүгд буд. Ревахшиён ҳайрон шуд, бо дикқат ба писарашибигаристу гуфт:

— Туро чӣ шуд? Магар дар кони аништ бо шимну¹ дучор шудӣ ва ў туро гумроҳ кард?

— Не, падар, шимнуро ман надидам. Даме ки ин хаёл дар ман пайдо шуд, дилам ба худоёни бузургамон Зарвон, Баг, Митра буд, ин хаёлро ба дили ман онҳо андохтанд.

— Охир ба Ёдхишетак агар даст наёбӣ, кушта мешавӣ? Чӣ магар аз ҷонат сер шудӣ?

— Хоҳӯ маҳоҳ рӯзе ҷон маро тарк мекунад, пас чӣ фарқ дорад, ки андак пештар ё андак дертар. Аммо агар худоён маро мададгор шаванду бар паҳлавони Сүгд даст ёбам, ҳароина сарафrozӣ ёftаам.

— Ба занат гуфтӣ?

— Ҳанӯз не. Вай албатта, розӣ намешавад, мешӯрад. Даст задани маро ба ҳеч як коре, ки андак хатаре дар вай бошад, намехоҳад.

¹ Шимну ба сүгдӣ дэв. ахриман, иблис.

— Зеро ҳар хатаре, ки бар сари ту ояд, ба сари вай фарзанди ояндаи шумоён ҳам омадааст.

— Агар ту маро манъ накунӣ, ман ба Наниманча мегӯям, ки падарам ин корро раво донист ва иҷозатам дод.

Ревахшиён ба сукут рафт ва сипас гуфт:

— Ман туро аз оқибати ин кор огоҳ кардам. Ту кӯдак нестӣ, марди рашид ва ҳушмандӣ, худат хуб бияндеш. Аммо агар ба набарди Ёдхишетак ҷазм кунӣ, аввал ба вагн¹ бирав, назр бикиун, аз магупат² дуо бигир.

Худи Ревахшиён бе он ки аввал ба пастишгоҳ биравад, ба ҳеч кори муҳим иқдом намекард, марди солех ва такводоре буд. Дар ризояти ў ба набарди писараш бо пахлавони Ҷуғд низ сухани Виркан, ки гуфт ин хаёлро ҳудоён ба дили вай андохтаанд, бетаъсир набуд...

¹ Вагн - пастишгоҳ, оташкада.

² Магупат - мурғи қалон, нигахдорандан оташи мукадлас.

Дар ду хонаи айвон дар миён Виркан бо занаш ва модарапӯсаш мезистанд. Ревахшиён рахти пирии худро ба қазнок кашида буд, қазнокро аз ашёи кӯхна холӣ ва андова карда буданд. Бо пайдо шудани ду зан рӯзгори хона, зисту зиндагӣ дар вай низом гирифта буд. Даруну берун доим рӯфтаю чида, хонаҳо озода, ҳар рӯз дар сари вакт оташдон гарм ва дег ҷӯшон, пӯшокҳо покиза. Ин ҳама аз кӯшишу гайрати қадбонуи ҷавон ва модари ў буд. Ахли хонавода бо ҳам меҳрубон буданд. Наниманча зани маҳбуба буд ва худаш ҳам шавҳараашро аз ҷон дӯст медошт. Гӯё саодат ва саломат ҳамъинон буд. Фақат як чиз ҳамчун пораи абре дар рӯзи равшани офтобӣ соягустари хотир шуда буд: тарси мӯҳтоҷӣ. Аз ду шутур яке барои тӯи арӯсӣ ба фурӯ рафт ва нисфи пасандози ангиштфурӯши ҳам ҳарҷ шуд (нисфи дигари онро Виркан ба рӯзи мабодо нигоҳ медошт). Ҳосили ним ҷуфт замин ва ҳамин миқдор боф то нимаи зимистон ҳам намерасид. Ангишткашӣ бо як уштур суди казой надошт. Виркан ин шуғлро тарк кард;

шикор хам камтар (зеро ба чои падари пир хоху нохон, дар замину бод кор кардан лозим буд) ва аммо харочоти оила бештар шуда буд. Дасти беамони нодорӣ, мӯҳтоҷӣ дари ин хонаводаро мекӯфт.

Максади ниҳонии Виркан аз набарди паҳлавони Суғд рафъи ҳамин мӯҳтоҷӣ буд. Зафар бар Ёдҳишетак ўро паҳлавони лашкари подшоҳ ҳоҳад кард ва ин мансаб ба вай ном, иззат, дорой ҳоҳад овард.

Виркан ба Наниманча, ки нияти пурхатари шавҳараашро ҳеч намеписандид, ба таври нимҳазлу нимҷидӣ манзараи ҳаёти ба ҷоҳу ҷалолеро тасвир мекард:

— Ту ҳариру дебо ҳоҳӣ пӯшид, барракабоб бо шароби ноб ҳоҳӣ ҳӯрд. Ба меҳмонӣ равӣ, ё ки ба гармоба равӣ, дар таҳти равон ҳоҳӣ рафт. Дар кӯчаҳо мардумон таҳти равони туро аз дур дидо ҳоҳанд гуфт: Ана Наниманчабону, зани нахустпаҳлавони Суғд, ба дарбор, ё ба ҷаши, ё ба гармоба равон аст.

Не, Наниманча ба ин афсонаю афсун фирефта намешавад.

— Магӯ, Виркан! — ҷавоб медод ӯ. — Ман ҳоҳони ҳариру дебо нестам, кабобу

шароб ҳам дар гӯр шавад; ман бо ту ба нони чавину оби ҷӯш серам. Зорӣ мекунам, азизам, аз ин ҳаёлоти хом даргузар ва ҳудатро, маро, фарзанди ояндаамонро дар ҳатар наандоз.

Виркан аз изҳори нияти худ ба занаш пушаймон шуд. “Чаро гуфтам? — надомат мекард ў.—Гуфтан лозим набуд. Зан аз чор девори ҳавлӣ берунро намебинад, аз кори дунё бехабар аст, дили мардро намедонад. Лекин ман, - мегуфт ў ба худ, - ман мардам, набояд аз гапи зан ба нияте, ки худоён ба дилам андохтаанд, баргардам”.

Боре вай ба Самарқанд рафта, аз он ҷо бо сипар, ҷавшан ва қулоҳи мисин баргашт. Маълум шуд, ки уштурро фурӯхта ба пули он ба пасандози ангиштфурӯширо зам карда ин анҷомро ҳаридавааст. Наниманча аз зорио илтиҷои бехудааш маъюс шуд, гирист. Аммо акнун ўро ба ҷуз тан аз қазо додану дуои ҷони шавҳарашро кардан ва ҳаросону ларзон оқибати корро нигарон шудан ҷора набуд.

13

Ризояти падар ҳосил шуда буд. акнун Виркани зардуштимазҳаб бузголаero барои

назр кашола карда пай ризояти худоён ба оташкадаи Самарқанд рафт.

Чун аз дарвозаи баландтоқ вориди сахни васеи парастишгоҳ шуд, дид, ки магупати сафедриши мӯдароз ва сарупобараҳна пеши оташхонаи тиллокорӣ дар айвони дарози мунаққаш ва мусаввар, ки ба ҳашт сутуни кандакории нафис қарор гирифта буд, нишастааст. Вай донандаи китоби муқаддаси “Авесто” ва нигоҳдорандай оташи абадӣ буд. Ба эътиқоди зардуштиёни оташпари Сугд ин оташро ҳазор сол пеш писари Сиёвуш барафрӯҳта будааст, онҳо дар қатори худоёни бисёри худ Сиёвушро ҳам мепарастиданд ва рӯзи марги ўро, ки дар моҳи хафтуми сүгдӣ воқеъ шуда будааст, мотам гирифта, сиёҳ пӯшида, побараҳнаву гирёну синазанон мегаштанд. Магупат нишаста буду китоби дуоҳои зардуштий “Офарингон”-и дар варакҳои чармин навишташударо меҳонд. Виркан бузголаро ба мугбачаи хизматгор супурд ва мӯкиашро кашида ба айвон баромаду аввал сӯи оташхона саҷда кард ва сипас назди магупат зону зада, дасти ўро гирифта бӯсиду гуфт:

— Эй донои доноён, донандай ошкору нихон, вокифи асрори замину осмон, барои ман ва худоён неру бихоҳ, ки нияти набард кардан надорам.

Магупат пурсид:

— Ту кистӣ?

— Виркан писари Ревахшиёни ревдодӣ,
— ҷавоб дод ӯ.

— Магар туро душмане пеш омадааст?

— Не, бо Ёдхишетаки паҳлавони Суғд набард мекунам.

Магупат ҷашмони хираи мижгон-рехтаашро қалонтар қушода ба андоми гӯянда нигарист, лекин дар вай ҷандон нишони паҳлавонӣ надид: на китфу бозуи сутург, на синаи чун сипар дамида, на гардани гафси нуррагу пай. Виркан ҷавонмарди қадаш аз миёна болотар, шонафарохи миёнборик ва хушпайкар буд. Фақат дастҳояш, панҷаҳои дурушти шаҳшӯлаш, ки холо ба рӯи зонувонаш ёзида буданд, аз нерӯмандии ӯ хабаре медоданд: чунин менамуд, ки он панҷаҳо ниҳоят саҳтчанголанд ва ҳар чиро қапанд, чун анбӯри оҳанин мекапанд. Ва инчунин нигоҳи зираконаи ҷашмони қалони

мешии ў як навъ гувохи шучоати ниҳониаш буд.

— Агар ба Ёдхишетак даст ёбам, ба вагн ду сар гӯсфанд бахшиш меорам, — ваъда дод Виркан.

Магупат бо овози хиррӣ дуое аз дуоҳои зардуштиро хонда ба ҷавонпâҳлавони номҷӯй дар набарди ҳатарноки ў зафар талабид:

— Эй подшоҳи худоён Зарвон, аё Митра, аё Баг, шумоёнро мепарастем, бандай худатон Виркани Ревахшиёнро мададгор бошед, бар неруи тану ҷонаш бияфзоед ва дар разму набардҳо забардасташ биқунед...

14

Дар Суғд ҳеч як аз маросимҳои бисёри сугдиён бо чунин фароҳӣ, шукӯҳ ва ҳуррамии тамоми ҳалқ ҷашн гирифта намешуд, ҷунон ки Наврӯз гирифта мешуд. Марду занҳо, бачаҳо либосҳои рангоронги идона пӯшида ба сайри саҳроҳо, богоу бӯстонҳо мебаромаданд ва ба шарафи вучуди тобистони файзбор таронаҳо меҳонданд, бозихои гуногун барпо

менамуданд. Мехмондориҳо, зиёфатҳои ҳамдигарӣ авҷ мегирифтанд.

Ин ҷаҳн аз ҳама бошуқӯҳтару ҳуррамтар дар сайргоҳи беруни шаҳр баргузор мешуд: дар он ҷо созанд ва сарояндагон, қавволон, ракқосон, шаъбада-бозон издиҳоми ҳалкро дилхуш месоҳтанд. Ҷавонон гӯштигириӣ, ҷавгонбозӣ мекарданд, пойга метоҳтанд.

Дар сояи садаи калон, рӯи таҳтасуфаи баланд барои нахустпаҳлавони Суғд ҳони алвон густурда, дар лаълиҳои биринҷӣ нон, гӯшти пухта, кӯзай шароб гузашта шуда буд. Дар сари ҳон касе набуд, ҳуди паҳлавон дар як қанори сайргоҳ бо саворони ишҳид¹ саргарми ҷавгонбозӣ буд.

Саворе, ҷомаи абрешимини сабзу гулобӣ дар бар ва камарбанди нукра дар камар, аспи саманди қашқаашро тунд ронда омаду дар пеши таҳтасуфа пиёда шуд. Аспро набаст, ҷилавашро раҳо кард: ҷонварро ба нобаста истодан дар наздики соҳибаш одат қунонда буд.

¹ Ишҳид - лакаби подшоҳи Суғди Самарқанд

Ахли чашн Виркани ревдодиро, ки дар маъракаҳо на як бору ду бор дид буданд, шинохтанд ва зуд ба вай гирд омада буданд, ки пиёда шудани ў дар наздики хони зиёфати паҳлавони Суғд бесабаб нест. Виркан даст бар сина ниҳода ба гирду пеш сӯи марду занҳо салом кард ва ба болои таҳтасуфа баромада нишаству аввал аз кӯза ба ҷоми калони сафолин шаробро пур рехта покиза дам кашид ва сипас нон ва гӯштро бо луқмаҳои калон-калон ҳӯрдан гирифт. Табъаш ҷоқ, ҷеҳрааш ҳандон буд. Аз издиҳоми мардумон гулогула, нидоҳои таҳсину тасанно баланд шуданд:

- Офарин, Виркани далер!
- Ҳамоварди Ёдҳишетак танҳо туй!
- Ту ўро мағлуб мекунӣ!
- Ҳудоён паҳлавонии Суғдро ба ту фармудаанд!...

...Инак дар майдони машқи сарбозон Ёдҳишетаки паҳлавони паҳлавонон ва Виркани ҷӯяндаи ин номи фохира аз ду ҷониб баромаданду шутурмурғвор ҷаҳида-ҷаҳида, дастхояшонро чун боли уқоб афшонда-афшонда ба истиқболи яқдигар равон шуданд.

Дар миёнчои майдон ба якдигар расида ду даст ба ду даст гирифтаанду як-як китф ба китф расонда вохӯрӣ карданд. Ҳар ду то миён барахна, мӯи сари ҳар ду то буни гардан фуромада ва бо чанбараки нафиси симин баста. Ёдхишетак бузургпайкар, сари синаву китфони тавонояш пурмӯй, қадаш аз ҳариф ним сар баландтар.

Виркан нисбат ба ӯ бориктар, мушакҳои бозувонаш ва ду пахлюяш аргамчинвор печида ва часта.

Дар гирдогирди майдон тамошобинон – мардумони шаҳр, сарбозон, аъёну ашроф, дарбориёни ишхид давра гирифтаанд. Дар ҷои баланд ишхиди зарринкулоҳу камар, риши кӯтоҳу сиёҳи наълшаклаш ба гирди чехрааш аз чакка то чакка нимҳалқа зада, дар ихотаи дарбориёни худ бар таҳт нишаста буд. Офтоби пагоҳонӣ тобон, карнайҳо, таблу нагораҳо пурсадо.

Паҳлавонон гарми гӯштингирӣ. Гоҳ аз дӯшу миёни якдигар гирифта фурсате оромона алвонҷ мехӯрданд ва гоҳе тундутез гардида, ҳамдигарро бардошта задани мешаванд. Зӯр ба тарафи Ёдхишетак буд. Вай ҳарифро бо

вазни филонаи худ пахш карданӣ мешуд ё ки сабук ба дӯш, ба пахлӯ, ба болои сар мебардошту меандохт, лекин Виркани чобук ҳар бор ба по меафтид ва намегалтид, балки худи пахлавонро зер карданӣ мешуд. Вай ҳам се бор поҳои Ёдхишетакро аз замин қанда бо тамоми қувваташ ӯро чаппагардон карданӣ шуд, лекин поҳои оҳанини Ёдхишетак ҳеч қат намешуданд ва ҳар бор сутун шуда соҳибашонро аз галтидан нигоҳ медоштанд.

Ҳар дам ҳаёҳу ва гулгулаи издиҳоми тамошобинон бонги таблу карнайҳоро пахш мекард.

Пахлавонон қариб ду соат гӯштин гирифтанд, аммо зафар ба ҳеч тараф даст надод.

Он гоҳ ишҳид амр кард, ки бас қунанд ва байд аз пешин савора гӯштӣ гиранд.

Аммо гӯштигирии савора ҳам, бо вучуди он ки хеле тӯл кашид, натиҷа надод, саворон яқдигарро аз зин қанда натавонистанд. Ишҳид дилтанг шуда маъракаро баст ва фармуд, ки пахлавонон рӯзи дигар бо найза набард қунанд.

Дар миёнчои майдон ба якдигар расида ду даст ба ду даст гирифтаанду як-як китф ба китф расонда вохӯрӣ карданд. Ҳар ду то миён бараҳна, мӯи сари ҳар ду то буни гардан фуромада ва бо чанбараки нафиси симин баста. Ёдхишетак бузургпайкар, сари синаву китфони тавонояш пурмӯй, қадаш аз ҳариф ним сар баландтар.

Виркан нисбат ба ўбориктар, мушакҳои бозувонаш ва ду паҳлуюш аргамчинвор печида ва часта.

Дар гирдогирди майдон тамошобинон – мардумони шаҳр, сарбозон, аъёну ашроф, дарбориёни ишхид давра гирифтаанд. Дар ҷои баланд ишҳиди зарринкулоҳу камар, риши кӯтоҳу сиёҳи наълшаклаш ба гирди чехрааш аз чакка то чакка нимҳалқа зада, дар иҳотаи дарбориёни худ бар таҳт нишаста буд. Офтоби пагоҳонӣ тобон, карнайҳо, таблу нагораҳо пурсадо.

Паҳлавонон гарми гӯштингирӣ. Гоҳ аз дӯшу миёни якдигар гирифта фурсате оромона алвонҷ мехӯрданд ва гоҳе тундутез гардида, ҳамдигарро бардошта задани мешаванд. Зӯр ба тарафи Ёдхишетак буд. Вай ҳарифро бо

вазни филонаи худ пахш карданӣ мешуд ё ки сабук ба дӯш, ба пахлӯ, ба болои сар мебардошту меандохт, лекин Виркани чобук ҳар бор ба по меафтид ва намегалтид, балки худи пахлавонро зер карданӣ мешуд. Вай ҳам се бор поҳои Ёдхишетакро аз замин қанда бо тамоми қувваташ ӯро чаппагардон карданӣ шуд, лекин поҳои оҳанини Ёдхишетак ҳеч қат намешуданд ва ҳар бор сутун шуда соҳибашонро аз галтидан нигоҳ медоштанд.

Ҳар дам ҳаёҳу ва гулгулаи издиҳоми тамошобинон бонги таблу карнайҳоро пахш мекард.

Паҳлавонон қариб ду соат гӯштин гирифтанд, аммо зафар ба ҳеч тараф даст надод.

Он гоҳ ишҳид амр кард, ки бас қунанд ва байд аз пешин савора гӯштӣ гиранд.

Аммо гӯштигирии савора ҳам, бо вучуди он ки хеле тӯл кашид, натиҷа надод, саворон яқдигарро аз зин қанда натавонистанд. Ишҳид дилтанг шуда маъракаро баст ва фармуд, ки паҳлавонон рӯзи дигар бо найза набард қунанд.

Дар миёнчои майдон ба якдигар расида ду даст ба ду даст гирифтаанду як-як китф ба китф расонда вохӯрӣ карданд. Ҳар ду то миён бараҳна, мӯи сари ҳар ду то буни гардан фуромада ва бо чанбараки нафиси симин баста. Ёдхишетак бузургпайкар, сари синаву китфони тавонояш пурмӯй, қадаш аз ҳариф ним сар баландтар.

Виркан нисбат ба ўбориктар, мушакҳои бозувонаш ва ду пахлуюш аргамчинвор печида ва часта.

Дар гирдогирди майдон тамошобинон – мардумони шаҳр, сарбозон, аъёну ашроф, дарбориёни ишхид давра гирифтаанд. Дар чои баланд ишхиди зарринкулоҳу камар, риши кӯтоҳу сиёҳи наълшаклаш ба гирди чехрааш аз чакка то чакка нимҳалка зада, дар ихотаи дарбориёни худ бар таҳт нишаста буд. Офтоби пагоҳонӣ тобон, карнайҳо, таблу нагорахо пурсадо.

Пахлавонон гарми гӯштингирӣ. Гоҳ аз дӯшу миёни якдигар гирифта фурсате оромона алвонҷ меҳӯрданд ва гоҳе тундутез гардида, ҳамдигарро бардошта задани мешаванд. Зӯр ба тарафи Ёдхишетак буд. Вай ҳарифро бо

вазни филонаи худ пахш карданӣ мешуд ё ки сабук ба дӯш, ба паҳлӯ, ба болои сар мебардошту меандохт, лекин Виркани чобук ҳар бор ба по меафтид ва намегалтид, балки ҳуди паҳлавонро зер карданӣ мешуд. Вай ҳам се бор поҳои Ёдхишетакро аз замин қанда бо тамоми кувваташ ӯро чаппагардон карданӣ шуд, лекин поҳои оҳанини Ёдхишетак ҳеч қат намешуданд ва ҳар бор сутун шуда соҳибашонро аз галтидан нигоҳ медоштанд.

Ҳар дам ҳаёҳу ва гулгулаи издиҳоми тамошобинон бонги таблу карнайҳоро пахш мекард.

Паҳлавонон қариб ду соат гӯштин гирифтанд, аммо зафар ба ҳеч тараф даст надод.

Он гоҳ ишҳид амр кард, ки бас қунанд ва баъд аз пешин савора гӯштӣ гиранд.

Аммо гӯштигирии савора ҳам, бо вучуди он ки хеле тӯл кашид, натиҷа надод, саворон яқдигарро аз зин қанда натавонистанд. Ишҳид дилтанг шуда маъракаро баст ва фармуд, ки паҳлавонон рӯзи дигар бо найза набард қунанд.

Дар бозгашт ба шаҳр Ёдхишетак аз ақиби ихшид дар сари саворони вай мерафт. Ихшид дар нисфи роҳ ӯро ба назди худ хонд. Ёдхишетак шитобон рафта дар наздики вай аз асп фуромадани шуд (дар пешгоҳи подшоҳ савора ҳозир шудан мамнӯъ буд), лекин ихшид ишора кард – иҷозат дод, ки савора ояд. Паҳлавон чанде дар паҳлӯи вай асп ронд. Ихшид пурсид:

— Ҳарифатро чӣ гуна ёфтӣ?

— Ҳарифи шоистаест, шоҳам, — ҷавоб дод Ёдхишетак. — Ба неру шерро монад, ба тезчангӣ палангро ва ба ҷобукӣ гурбаро.

— Ту аз ӯ бим дорӣ?

— На, шоҳам, гуломи шоҳам умединор аст, ки бо мадади худоён ва меҳрубонии шоҳи бузург фардӣ бар вай зафар ёбад.

— Аммб чунин умедро ӯ ҳам дорад?

— Оре, лекин гуломи шоҳам гумон намекунад, ки умеди Виркан бо дилпурӣ бошад.

— Пас ту бо дили пур умединорӣ?

— Охир, гуломи шоҳам бо мадади худоён ва меҳрубонии шоҳи бузург дар се соли

гузашта се навбат бар рақибон зафар ёфт, пас чаро бо дилпурй умедине набошад, ки ин навбат ҳам худоён ва шоҳи бузург ба вай меҳрубон ва мададгор ҳоҳанд буд?

— Мо ҳоҳони зафари туем, аммо... ҳайф аст, ки чавонпаҳлавоне чун Виркан кушта гардад.

— Савганд ба Зарвони бузург, ки инро гуломи шоҳам низ намехоҳад ва агар шоҳи бузург нафармояд, гуломи шоҳам ўро намекушад, аммо гуломи шоҳам чӣ кунад, ки ин расмро пешиниён ниҳодаанд....

Оре, паҳлавони номдори найзаву шамшеру каманду камон Ёдхишетак ба зафар ёфтани худ дар набарди фардо дилаш пур буд.

Пас Виркан чӣ?

Виркан ба шубҳа афтода буд.

Ёдхишетак аз гумони ў пурзӯртар, пурхунартар баромад. Дар гӯштии савора Виркан қариб буд, ки мағлуб шавад.

Дар хонаашон вай парешонхотир менамуд, камгал бӯд. Ревахшиён, ки дар маърака ҳозир ва гӯштигирии писарашро бо дили тапон назора карда буд, ба андешаи Виркан пай бурд ва гуфт:

— Бешак, Ёдхишетак аз ту пурзұртар аст, аммо назар ба ту теztар монда мешавад. Ту аз вай ҹавонтар, чобуктар ва ҳам пурбардошттарй; ба гумонам, агар ту тавонй, ки набардро кашол дода ўро монда кунй, шояд ба ў даст ёбй.

Аммо ин маслиҳати падар хотири Вирканро осуда накард. Вай шабханғом боз ба зиёрати оташкада раfta аз магупат дуюю фотиха гирифт.....

16

Пагохй рохи аз шаҳр то майдони машки сарбоз беш аз пеш сертараддул буд. Тұда-тұда пиёдахо, аспакиҳо, харакиҳо ба он сү мешитофтанд. Ихшид бо мушояати дарбориён ва чокаронаш низ дар он қо ҳозир гашт.

Ёдхишетак савори аспи гарданфарози йүргай чиран, Виркан савори саманди қашқай худ ба майдон даромаданд. Ҳар ду бо чихозу аслиҳай ҹанговарон: найза, зирех, сипар, кулаххұди мисини рүпүшакдор мұчаҳазу мусаллах.

Бо ишораи ихшид гулбонги дуҳулу наъраи карнайҳо оғози набардро эълон кард.

Паҳлавонон аз ду ҷониби майдон аспони шиҳакаши бекарорро ба ҷорхези пурҳайбате андохта, найзаҳоро ба пеш рост карда ба муқобили якдигар тоҳтанд.

Пайконҳои пӯлодини найзаҳо яке ба сипари Ёдҳишетак ва аз они ў ба зирехи Виркан дар ғояти тундӣ кӯфта шуданд, аммо наҳалиданд, гечиданд, аспони ҷангии ба ҳам барҳӯрда шиҳаи пурғулгулае кашида ду пои пеш барафроштанд, гузаштанд, рафтанд.

Издихоми ҳалқ аз ҳаяҷони қалбӣ дам ба дарун кашида, садое намебаровард. Имрӯз ин набард бояд ба ҳалокати яке аз паҳлавонон анҷомад.

Ҳамлаҳо, мусодамаҳои шадиду қаттол дувоздаҳ қарат такрор ёфтанд. Найзаи ҳамлаовар гоҳ бо зарби найзаи муқобил гардонда мешуд, гоҳ ба сипару зирҳ ё кӯҳаи зин бармехӯрд, гоҳо ҳариф дар лаҳзаи хатар зуд ба ин ё он паҳлӯ ҳамида пайкони ҷоншикорро чапгалат медод.

Дар қарати ёздаҳум найзаи Виркан аз зарби силоҳи ракиб шикаст, Ёдҳишетак ҳамон

лаҳза бо тамоми кувваташ ба зери шиками зирхпӯши Виркан найза зада ўро аз болои зин чаппагардон кард.

Фиреве аз издиҳоми халқ барҳост. Фарёди ҷигарҳароши марде баланд гардид.

— Вой писарам! Ҷавонмарг шудӣ! Эвой хок бар сарам!

Ревахшиён ду дасти мусибат ба сар мезаду менолид.

Виркани латхӯрдаву дар замин ёзида ҳаракати барҳостан кард, лекин Ёдхишетаки савор найзаашро ба синаи ў фишурда ўро чунбидан намемонд.

Голиб дар ҳамин ҳолат сӯи ихшид таъзим кард.

Ихшид бояд ба вай бо ишора иҷозати күштан дихад ва он гоҳ паҳлавон найзаашро ба гулӯи мағлуб ҳалонда ўро хоҳад күшт.

Аммо ихшид даранг мекард, — шояд дилаш ба Виркан месӯҳт.

17

Дар ҳамин лаҳза як марди фарбехчуссаи паҳнриши чомадароз аз байни

издиҳом шитобон пеш баромада сӯи ихшид таъзим кард ва бо овози баланд гуфт:

— Зиндагонии подшохи бузург дароз бод, ман хуни Вирканро харидам!

Гӯянда бозаргони машхури бухорӣ Нӯфарн буд, ки бо кори бозаргонии худ ба Самарқанд омада буд. Маънни хитоби Нӯфарн ин буд, ки: агар Ёдхишетак розӣ шавад, ман Вирканро аз вай ба ғуломӣ меҳарам. Мағлуби набард асири ғолиб ҳисоб меёбад, ғолиб одатан ўро мекушад, аммо агар подшоҳ иҷозаташ дихаду харидор пайдо шавад, метавонад накушаду фурӯшад.

Агарчи Виркан мағлуб шуд, Нӯфарн паҳлавониву диловарии ўро дар майдон дида тан дода буд. Бо бозаргони давлатманде чун ў барои муҳофизати корвонҳояш дар роҳҳои пурхатари машрику мағриб ҳамин гуна чокири далер даркор буд.

Виркан ба Ёдхишетак хитоб мекард, ки:

— Бикуш маро! Ба фурӯҳтан розӣ нестам, зудтар бикуш!

Ёдхишетаки зотан нармгуфтор ва хушмуомила ба вай ҷавоб медод, ки:

— Худат медонӣ, додар, ризояти асиирро намепурсанд. Баъд, инак ихшид ишора кард, ки туро фурӯшам. Хайрият! Аз рехтани хуни ту халос шудам. Ту зинда мемонӣ, Виркани далер!

Вай баҳои Вирканро чахорсад дирам кард. Мардумон ҳайрон монданд: охир, ин баҳои як нафар гуломи оддист. Ёдхишетак метавонист асири пахлавонашро ақаллан ду баробар зиёд баҳо кунад.

— Пахлавони Сугд кӯдаквор содда аст,
— мегуфтанд мардумон.

Асп, сўпар, чавшану кулохи Виркан ҳам азони Ёдхишетак шуданд. Бозаргон аспро аз вай ҳамчунин ба чорсад дирам харид.

Никоҳи Виркану Наниманча бекор шуд, зеро дар паймони заношӯй, ки ба расми сүғдиён домоду арӯс бо ҳам дар пеши қозӣ мебастанд, гуфта шуда буд, ки агар яке аз тарафайн ба асорат ё гуломӣ афтад, тарафи дигар аз қайди никоҳ озод шумурда мешавад.

Бозаргон гуломи зарҳаридашро бо ҳамроҳии падари дилрешу дилафгори вай ба манзили худ — ба меҳмонхонаи ошнои самарқандиаш бурд.

Бо падару писар гуфтори нарм дошт,
мехрубонвор муомила мекард.

Ревахшиён аз вай ичозат хост, ки Виркан
ба Ревдод рафта бо занаш хайрбод кунад.

— Албатта, — гуфт бозаргон. — Худам
ҳам дар ин фикр будам. Бо падарат бирав
Виркан, то фардо ба ту рухсат. Фардо ба
ҳамин ҷо биё, пасфардо сафар дар пеш аст.

Вакте ки падару писар ба Ревдод
расиданд, посе аз шаб гузашта буд.

Он шаб ҳавлии онҳо мотамсаро гардид...

Ба зинда чун мурда гӯё азо медоштанд.
Модару духтар навҳа андохтанд. Наниманча
рӯю мӯйканон бехудона фигон мекард. Доду
фарёдро шунида ҳамсояҳо омаданд. Яке аз
занҳо дар ҳоле, ки худ мегирист, Наниманчаро
ором карданӣ мешуд:

— Худатро дор, духтарам, дучон ҳастӣ,
мабод ки ба бачаат зиёне расад.

— Бачаам ба дунё наомада ятим шуд, —
менолид ў. — Вой Виркан! Вой мани тирабахти
ноком!

Виркан бо ду даст сарашро фишурда дар
кунчи айвон нишаста буду ба худ орзуи марги
муфочот мекард. Пушаймонӣ аз кардаи худ,
пушаймонии дардноктар аз заҳми теги ба

чигар халида вучуди ўро месүзонд. Дар дилаш зор-зор аз Ёдхиштак шиква мекард, ки чаро ўро накушт. Дидали ин фочиаи токатфарсо, ки бо гунохи ў ба сари хонавода омадааст, барояш аз марг бадтар буд. Чӣ бояд кард? Фикри гурехтан, пинҳон шуданро вай аз сарааш дур меронд. Ба кучо гурезад? Еуломи гуреза дар хеч ҷо паноҳ намеёбад, ўро мекобанд, мегираанд. Занааш ва надараш дар банд меафтанд. Худи ихшид ўро дастир хоҳад кард, — охир ихшид ба накуштану фурӯхтани мағлубшудаи набард фармонни муфт намедихад, албатта из Нӯфарн "музд"-и фармонашро рӯёнидааст.

Мӯсафеди деҳа Ревахшиёни мусибат-задаро таскин медод:

— Шикебо¹ бош, додар, сабукии гаронихо, осонии мушкилҳо аз шикебоист. Сипос бигӯ, ки писарат зинда монд, чун ўз меҳрубонии яздан зинда монд, язданӣ пок пас аз ин ҳам ўро аз меҳраш бебаҳра наҳоҳад гузошт. Писарат то равон² дар бадан дорад, умеди халосиаш ҳаст.

¹ Шикебо — басабр

² Равон — ҷон

Пагоҳӣ Ревахшиён, Наниманча ва модараш Вирканро то сари роҳи Самарқанд гусел карданд. Монанди азодорон навҳа мекарданд, айнан монанди азодороне, ки чигарбандашонро ба роҳи охирин мегуселонанд.

Дар кӯчаҳои деҳа ба онҳо як тӯда мардон, занон ва бачагон ҳамроҳ шуданд. Аксари онҳо низ мегиристанд. Виркан чехрааш тирагун гашта буд, ҳомӯшона қадам мезад.

Падараш, занаш, модарапӯсаш ўро охирин бор оғӯш карданд, фигон карданд, видоъ гуфтанд, ашки аламу ҳасрат реҳтанд.

Чун вай ба раҳи калон афтод, Наниманча худро ба замин партофт, дар хок ҷӯлид, ду даст ба қафои шавҳараш ёzonда фарёд зад:

— Виркан! Бидон, ки шавҳари аввалу охирам туй!... Аввалу охир!... Аввалу охир!!!...

Баъди ду рӯз бозаргони бухорӣ Виркани нокому номуродро ба ватани худ гирифта бурд.

Дар он ҷо вай Вирканро саиси калон — сари саисони худ таъин кард.

Наниманчаи мусибатзада, азбаски дигар зани Виркан ва келини Ревахшиён ҳисоб намеёфт, гирёну нолон, дар қадаш кӯдаки панчмоҳа, бо модараш ба кулбаи пешинаашон кӯчиданд.

Ревахшиён дар хона танҳо монд. Акнун вай, агар тавонад, мебоист ба бекасӣ одат мекард.

Рӯзе чанд гузашт, як бегоҳ дар ҳавлии ғарибонаи Ревахшиён ноҳост Ёдхишетак пайдо гардид.

Ревахшиён дар зери толори баланди ток рӯи суфа бедор ҳобида буд. Вай ба саломи паҳлавон алейк нагирифта, аз бистараш, ки намади кӯҳнапорае буду бас, зеро пирамарди ғамзади дилафгор ба ҷогаҳ андохтан ҳам ҳавсалааш намонда буд, барнахост ва меҳмонашро ба нишастан ҳам таклиф накард.

Паҳлавон ба лаби суфа нишаста гуфт:

— Аз ман ранциданат бечост. Гунохи ман чист?.. Чаро ту шукр накунӣ, ки ба ҳар ҳол писарат зинда монд?... Ноумед нашав, шояд вай рӯзе ба ту баргардад. Инак, ман ба

ту баҳои ӯро овардам, ин чорсад дирамро бигир. – Гӯянда ҳамёни пулро сӯи Ревахшиён афканд.

Паҳлавон марде бошараф ва покнийт буд.

— Намехоҳам, бубар! — ба паҳлу хобида бо алам гуфт Ревахшиён. – Ба заҳми дилам намак мапош. Ман фарзандfurӯш нестам.

— Ман бо писарат на бо ихтиёри худам набард кардам, на бо ихтиёри худам фурӯхтамаш, аз ман наранҷ, падар. Пулазони туст. – Ёдхишетак инро гуфта барҳост ва тез-тез қадам монда аз ҳавлӣ бадар рафт.

МОЛИК ИБН-УР-РАЙБ

19

Чанде пеш навкарони ҳокими Мадина бори дуввум аз паи ӯ афтода буданд, лекин ӯро ҳеч дошта наметавонистанд. Паланги биёбонӣ хилагар буд, дум ба даст намедод.

Падари бодиянишини Молик ибн-ур-Райб ҳам роҳзан буд. Шабҳо баромада дар биёбон роҳи мусоғиронро ки мепоид, гоҳо писари навҷавонашро низ ҳамроҳ мегирифт.

Молик пас аз марги падараш касби ўро маҳкам ба даст гирифт ва равнақ дод.

Чун баъди як горату күштори фачеъ навкарони ҳокими Мадина ба таъқиби роҳзани қотил баромаданд. Молик ба Ирок гурехт ва дар Басра пайдо гашт. Амири Ирок бародари халифа, мустабидтарин ва хунхортарини ҳокимони араб Зиёд бинни Абусуфён буд. Молик ба хизмати ўрафт, амир ўро аввал ҷаллод ва сониян асас, яъне миршаби Басра таъйин кард.

Боре мардумони Басра бар амиру амалдоронаш шўрида буданд, ки сарбозони амир шўришро гарки хун карданд ва сипас Зиёд гардиши мардумро баъд аз хуфтан дар кўю кўчаҳои шаҳр манъ кард, ба асасҳо фармон дод, ки шаб ҳар киро дар кўчаҳо ёбанд, бикушанд.

Он гоҳ теги хунрези Молик ибн-ур-Райб ба чавлон омад.

Вай шаб ҳама шаб дар кўчаҳо одам шикор мекард ва ҳар киро медид, хоҳ мард, хоҳ зан ва хоҳ кўдак бошад, мекушт.

Дар аввалҳо вай қурбониҳои худро пеш аз күштан калимае чанд “истинток” карда,

боиси дар кӯча пайдо шуданашон, аз фармони амир огох будан ё набуданашоңро мепурсид, лекин баъди як воеа онҳоро бе ҳеч як пурсиш кушта партофтан гирифт.

Воеа ин ки вай шабе аз шабе араберо бо ду гӯсфанд дар буни деворе ёфт ва пурсид: Кистй ва чаро дар ин чо нишастай? Араб гуфт: Аз бодия омада будам, меҳостам гӯсфандонамро кушаму фурӯшам, лекин дер расидам, акнун онҳоро нигоҳ медорам, то ки пагоҳ бикушам. Молик бовар кард ва мардакро накушта ба зиндон бурд. Рӯзи дигар ўро ба пешгаҳи амир ҳозир кард, амир узри он мардро шунида гуфт: Ба суханат бовар кардам, лекин ман дар мамлакат расм ниҳодаам, ки кӯчагардони баъд аз хуфтанро бикушанд, акнун ман туро зинда гузорам, фардо шаб дигаре омада, ҳамчунин баҳонае ҳоҳад кард ва ин расм табоҳ ҳоҳад шуд. Ту бегуноҳӣ, аммо барои табоҳ нашудани расм бояд кушта шавӣ.

Асас ин сухани амирро дар гӯши ҳуш гирифт ва ба сафҳаи хотираш навишт. Вай арабро бо ишораи амир дар пеши ў бо

шамшер сар бурид ва ду гӯсфанди ўро тасарруф кард.

Аз он баъд шабе набуд, ки Молик панҷшаш марду занро накушад.

Дар фосилаи байни ин күшторҳо вай ба хонаи мардум зер карда медаромад ва мардонро баста ё ки ронда, бо зану духтаронашон зино мекард.

Бо ин ҳама саффокиу даррандагии ў занҳо ошиқаш мешуданд, зоро ҷавони барною гаюре ва ба илова қасидагӯй ва сарояндаи хушвоже буд. Зиёд бинни Абусуфён, ки шефтаи Молик буд, баъзе шабҳо дар либоси мардона пинҳонӣ ба манзили ў ё дигар ҷои хилвати ваъдагӣ меомад. Боре шабҳангом Молик дар кӯю кӯчаҳо машгули мардумшикорӣ буд, ки марде, аз асас бехабар, фаши дастор бар рӯй қашида, шитобон аз наздики ў гузашт. Молик аз паскӯчаи торик барҷасту ўро ҳапгир ва бо як зарби ҳанҷар сарнагун кард. Дастори мақтул аз сарашибари париду аз зери дастор гесувони дарозаш баромада парешон гашт: вай зан буд, зани барнои амир, маъшуқаи Молик, ки дар либоси мардона шояд ба манзили ошиқи қотилаш мешитофт.

Молик нахустин бор аз күштори бошитобаш пушаймон гашт ва тарсид, аммо тарсаш аз пушаймонй бештар буд, вай гурехт.

Пас аз чанде вай, ҳамчун қотиле ки бешуурона ба ҷои чинояташ бармегардад, боз дар Ҳичоз, дар навоҳии Мадина пайдо гардид. Ва боз як даста дуздону қотилонро ба худ гирд оварда, қасби пештараашро ба роҳ андоҳт.

Қасди горати корвони сугдӣ дар биёбони Ҳичоз охирин қасди роҳзании Молик буд, ки ба нокомӣ анҷомид.

Дере аз ин воқеа нагузашта, вай дастгир шуд. Аммо ин бор ҳам толеаш ба вай мададгор омад. Сарҳанги ноэҳтиёткори мадинагӣ асири худро ба як нафар навкараш супурд, ки ба зиндан барад ва худаш пеш рафт. Молик дар як манзил аз навқар пинҳонй ресмонеро, ки дастҳояш бо он баста шуда буданд, ба тани дараҳт молида қариб ба канда шудан расонида буд. Чун боз ба роҳ афтоданд, навкар савор буд ва асириро пиёда меронд, дар биёбон Молик ба ногоҳ ресмонро канда ва дастҳояшро раҳо карда барчасту ба кабзи шамшери навкар чанг зад, навкар ниёми онро гирифт, шамшер аз ниём баромада ба дasti Молик даромад.

Молик онро ба сари навкар зада ўро күшт ва аспи ўро савор шуда, аз акиби сарҳанг тохт, вайро ҳам ёфта күшт ва гурехт.

Ба Bodiyat-ush-Shom (биёбони Сурия) гурехт: аз он чо боз ба Басра ғалтид ва натарсид, зеро дар ин миён Ziёd binni Abusufён az amorati Irok maъzul ва ба чои ў писарашиб Убайдулло binni Ziёd taъyin шуда буд.

Молик дар дарёи Шатт-ул-Араб ба маллоҳии киштии бозаргонии хинди киро шуда, муддате дар халичи Fors шино кард ва дар охир якчанд маллоҳи дигарро ба худ ёр гирифта, як микдор зару сим ва ҷавоҳироти бозаргононро дуздида, дар бандари Abūsher ба хушкӣ – ба замини Fors фуромаду дигар ба киштии барнагашт.

Вай дар роҳи байни Abūsher ва Sheroz аз нав ба роҳзани сар кард....

АМИРИ ҲАЖДАҲУМ 20

Сайд binni Usmon, писари халифаи саввум, бо чаҳор зани шаръии худ дар

Мадина осуда мезист. Ў марди порсое буд, дар байни намозҳои панчкаратӣ нусхаи қуръони бо дасти падараш навишташударо тиловат мекард. Рӯзҳои сесанбе ва ҷумъа ба сайри зайдаташ – киштзору ҳурмозорҳояш, ки дар наздикии шаҳр буданду дар онҳо гуломонаш кор мекарданд, мебаромад, дар бораи рафти корҳо арзи саркоронашро мешунид ва гуломони мусолиҳакорро таъдиг мекард, яъне ба саркорон фармуда чӯб мезонанд.

Вай аз қашмакашҳои сиёсию мазҳабӣ канора гирифта буд, ба ҷангу ҷидолҳои қурайшиҳо ва умавиҳо, мадиниҳо ва шомиҳо ҳамроҳ намешуд, аз ҳалифа Муовия розӣ буд, зоро Муовия бо падари Саид хеш буда, бо талаби ҳуни Усмон бо қушандагони вай ҷангига буд ва ҳам ба авлоди он ҳалифаи шаҳид назари нек дошт.

Лекин дар замоне омад, ки Муовия пир шуд, дар империяи паҳновари аз Нил то Ҷайхун доман ёzonдаи ҳалифаҳо гуфтугӯ барҳост, ки вориси Муовия кӣ мешавад? Наход ки ҳалифаи мӯъминон, муршиди мусулмонони олам писари тундҳӯ, ширкордӯст ва айёши ў Язид бошад?

Он гоҳ ба дили порсои Саид ҳам васваса афтод. “Охир ман, — мегуфт ў ба худ, - писари яке аз чаҳор ёри расули худо бошам, на факат обид, балки муҳаддиси¹ маъруф ва факехи² машҳур ҳам бошам, чаро халифа ман нашавам? Валлоҳ, ки ба халифагӣ ман аз Язид муносибтарам. Падарам аз падари Язид ва модарам аз модарашиб авлотар буданд ва ман аз ў авлотарам”.

Саид ин суханонро на танҳо ба худаш, балки ба чамоати Мадина ҳам гуфта гирифт.

Гуфтори ўро шамоли бодияҳои Арабистон аз Ҳичзор ба Шом бурда ба гӯши Муовия расонд.

Муовия бо вучуди ҳеч рақибе мадоро намекард. Рақибонашро, агарчи хурд ва ноҷиз ҳам бошанд, бо ҳар воситае, ки аз дасташ меомад, нест мекард. Вай тавонист ҳатто Алии бузург ва тавоноро аз миён бардорад, писари ў Ҳасанро ба ҳила бо дasti зани худи ў кушонд ва сипас он зани ноқисулакли бевафоро ҳам кушт. Даҳҳо рақибони воқеӣ ва гумонии худро

¹ Муҳаддис — донандаи ҳадисҳо (гуфтаҳо)-и пайғамбар.

² Факех — донандаи ққонуни шариат.

дар хок кард. Акнун вай ба тараддуди он буд, ки дар зиндагии худаш ба писарашиб Язид аз бузургони мамлакат байъат¹ бигирад. Аммо инак ба халифаи оянда дар шахси Саид бинни Усмон рақиби наве пайдо шудааст!

Халифаи пир меандешид, ки бо Саид чӣ бояд кард?

Ӯро аз миён бардоштан душвор набуд, лекин Муовия намехост бо тамғаи қотили Саид бинни Усмон, разиаллоҳу анхӯ², ба гӯр равад. Хуни Алий бинни Абӯтолиб, Ҳасан бинни Алий ва акрабои онҳо дар гардани ӯ бас аст.

Ӯ чораи дигаре ёфт ва қарор дод, ки Саидро ба пойтахти худ Димишқ даъват кунад.

21

Дусад фарсах камобеш масофаи аз Димишқ то Мадинаро қосиди уштурсавори халифа қариб якуним моҳ ва шутури Саид ба

¹ Изҳори садоқат, таслим.

² “Худо аз вай розӣ бошад”.

ин сӯ ҳамчунин якуним моҳ тай карданд, дар поёни моҳи саввум халифазодаи порсо ба дарбори Муовия ҳозир гардид.

Ба кӯфтагии роҳи дур хотирпарешонии омехта ба ҳаросонӣ зам шуда буд, зеро Саид ба ваҷҳи даъват шудани худ пай бурда буд.

Вақте ки ўро ба назди халифа дароварданд, пирамарди шикамғафс тани хомфарбекашро ба болиштҳо такя дода дар холати муроқаба нишаста буд ва бо ҷашмони пӯшида тасбех мегардонд, лабонаш тез-тез ҷудою пайваст мешуданд – вай оятеро беовоз меҳонд. Саид аз пойгах салом кард:

— Ассалом, эй халифаи муслимин.

Муовия ҷашм накушода дар ҷавобаш саре ҷунбониду ба вай ишорати нишастан кард.

Саид дар рӯбарӯи ў зону зад.

Тасбех оҳиста-оҳиста як давра гашт, соҳиби он ҷашм накушод, аз оятхонии беовоз бознаистод. Саид ўро дар синни кӯдакии худ дида буд ва ҷандон ба хотир надошт, шунида буд, ки халифаи умавӣ шахси пурсалобатест, ки салобати ҳамсӯҳбаташро пахш мекунад. Дар воқеъ дастори ниҳоят қалон, риши сафеди

душоха, абрувони гафси дарозмӯи дарҳам-кашидаи Муовия ба вай салобате мебахшиданд. Тасбех ба даври дуввум сар кард. Мехмон дар интизории илтифоти соҳибхона як латифаи оид ба писари вай Абдуллоҳро ба хотир оварда, беихтиёр хандид. Латифа вокей буд: Абдуллоҳи ба аблай номбароварда рӯзе ҳангоми шикор дар як деха ба ҳаросе¹ бармехӯрад ва мебинад, ки ба гардани ҳар зангӯла бастаанд, аз соҳиби он мепурсад: “Агар ҳарат истода сар ҷунбонидан гирад, ту аз кучо медонӣ, ки вай гашта истодааст ё не?” Соҳиби ҳарос ба вай ҷунин ҷавоб медиҳад: “Шукр, ки ҳудои таоло ҳарро ҷандон хирад надодааст, ки писари амирал-муслиминро додааст”.

Муовия баногоҳ ҷашм қушода пурсид:
— Ба чӣ мекандӣ?

Саид пушаймон шуд ва тарсид, лекин тарс ба ҳозирҷавобии ӯ монеъ нашуд:

— Дӯрӯғ гуфтани баъзе мадинағиҳо ба ёдам омаду ҳандидам, — ҷавоб дод ӯ, — онҳо маро метарсонданд, ки “Агар ба дорулҳилофа-

¹ Осиёбе, ки онро ҳар мегардонад.

равӣ, Муовия туро ба наздаш даромадан замон мекушад”, ҳол он ки тасбехи амирал-мӯминин ду давра гашт ва ман ҳанӯз зиндаам.

Халифа нахандид, ба рӯи Саид нигоҳ накарда пурсид:

— Ин чӣ суханест, ки аз ту ба мо мегӯянд?

Дили Саид тах зад. Вай мефаҳмид, халифа қадом сухани ўро дар назар дорад, бо вучуди ин бо гулӯи аз тарс хушкидаву овози дигаргуншуда суол дод:

— Чӣ мегӯянд?

— Ту гуфтай: “Пас аз Муовия ман ба хилофат аз писари вай сазовортарам”.

Саид як нафас сукут кард ва дар аснои ин сукут худро як қадар ба даст гирифта қарор дод, ки мункир нашавад, зоро халифа аздусар ба воситай шоҳидон метавонад дурӯги ўро фош кунад. “Тасдиқ мекунам, ҳар чи бodo бод” — ба дилаш гуфт ў ва ҷавоб дод:

— Агар ҳамин тавр гуфта бошам, чӣ шудааст? Ин сухан рост буд, ҳак гуфтаам.

— Мехоҳӣ ҷои маро бигирӣ? — ба қаҳр ва оҳиста боз пурсид Муовия, лекин Саид дар пурсиши ў таҳдиди ниҳонӣ шунид.

— На, мо хилофатро ба таслим кардаем ва бар ту инкоре надорем, ту пас аз худат онро ба писарат Язид хохӣ гузошт.

— Пас чаро гуфтай: “Ман аз Язид сазовортарам?”

— Эй халифа, охир ин ҳакиқат аст, находки ту инкор кунӣ? Худои ягона шоҳид аст, ки падари ман аз падари Язид, модарам аз модари Язид беҳтар буданд ва ман... ман аз вай беҳтарам...

Ин бор Муовия сукут кард ва дар поёни сукуташ бори аввал ноҳост табассум карду бар хилофи интизории Саид гуфт:

— Рост мегӯй. Усмон, разиаллоҳу анҳу, беҳ аз ман ва модари ту алҳақ беҳ аз модари Язид буд, зеро зани қурайшӣ ба зоту насаб беҳ аз зани яманист.

Воқеан халифаи ислом чӣ тавр метавонист ба худаш афзалият доштани Усмонро, ки хеш аз ёри пайғамбар буд ва бартарии қабилаи қурайшро, ки пайғамбар аз он қабила баромадааст, инкор кунад?

Пас Муовия ба ҷиддияти аввалааш баргашта боз гуфт:

— Аммо, эй Саид, ин ки мегүй, “ман аз Язид бехтарам”, дили ман ба ин харгиз розӣ намешавад. Савганд ба худо, ки ягонагӣ сифати ўст, агар аз Ирок то ин чо ки ман нишастаам, ресмоне кашанд, монанди ту касон даст дар он ресмон карда аз он чо то ин чо қатор шуда бошанд, ман Язидро аз ҳамаи онҳо дӯсттар дорам.

“Ин аст падар! — ба дилаш гуфт Саид.
— Ин аст меҳри падарӣ! Кошки падари ман маро ҳаминҷавр дӯст медонит”. Усмонхалифа, ки нӯҳто зан гирифта буд (ва аз инҳо ду зан духтарони пайгамбар буданд), меҳри шавҳариаш аз меҳри падарӣ бар ёздаҳ писару шаш духтараш бештар буд....

— Лекин туро хукук бисёр аст, — суханашро давом дод Муовия. — Дил хушдор, ки Хуросонро ба ту додам.

Саид аз ҳайрату шодӣ даҳонаш во шуда монд. Ба по часта дasti Муовияро бӯсид.

— Эй падари мусулмонони олам, эй муршиди.... — Саид меҳост бо бехтарин калимаҳои забони араб бандавор изҳори шукр ва миннатдорӣ намояд, лекин халифа сухани ўро бурид:

— Аз имрӯз, — гуфт ў, — ту амири Хурсонӣ. Фармон ва байрақ бигиру ба некбаҳтӣ ба он сӯ равон шав. Бошад ки худованд шаҳру қалъаҳоеро, ки дар он диёр ҳанӯз кушода нашудаанд, ё агар кушода шуда бошанд, боз аз даст рафтанд ва Мовароуннахро, ки дар вай ҳанӯз кофирон салтанат доранд, ба дasti ту бикушояд.

— Эй халифаи мӯъминон, ту маро ба кишвардорӣ мефиристӣ ё кишваркушой?

— Ба ҳар ду, — гуфт Муовия ва илова кард: — Ин сӯи Ҷайхун то Балҳ кушода шудааст, он сӯ на. Ман Хурсонро чун ба Убайдуллоҳ бинни Зиёд додам, фармуда будам, ки аз Ҷайхун бугзар ва сугдро бигир. Вай аз рӯд гузашт, то Бухоро рафт, лекин аз гуфтаи ў мардумони сүғд ва туркон саҳт муковимат кардаанд, саҳт ҷангиданд. Убайдуллоҳ фақат навохии Бухороро горат карду баргашт. Ман ўро аз аморати Хурсон маъзул кардам. Акнун туро мефиристам, то ки ту он кишварро тасхир ва ба мамлакати мо мулҳақ гардонӣ. Мегӯянд, ки Мовароуннахр, Сүғд хеле сарватманданд. Ба ту накдина,

сипоҳ ва ҳарчӣ лозим бошад, дода ҳоҳад шуд....

Ба ҳамин тарз Муовияи ботадбир Саид бинни Усмонро ҳам шод ва ҳам аз сари худ дафъ кард. Ӯ вакте ки шунид Саид худро ба ҳалифагии баъд аз Муовия ҳақдор мешумораду дар сара什 савдои салтанат мепазонад, дар ҳақки вай ҳамин тадбирро андешида буд, яъне бигузор вай ба Хурасони дур биравад ва бо бухорхудоту ихшиди афшинҳо¹ ҷангид ба горату яғмои Мовароуннаҳр машғул шавад; агар вай дар он ҷангу ҷидолҳо кӯшта шавад, ҳонадони Муовия аз як рақиби худ ҳалос ҳоҳад шуд ва агар зафар ёбад, боз ҳам фоидай ҳалифа аст, зоро вилоятҳои нав қаламрави ҳалифа мешаванд ва ҳам ҳумс – панҷаки ганиматҳои ҷанг ва дигар дастбурди горату яғмо ба ҳазинаи ӯ медарояд.

Ҳалифа ва ноибони онҳо дар Ироқ (вилоятҳои шарқии фатҳшудаҳо тобеи ноиби ироқии ҳалифа буданд) аз соли 645, ки соли таъин шудани Саид бинни Усмон ба Хурасон

¹ Афшинҳо — лакаби салтанати ҳукмдорони баъзе сарзаминҳои Мовароуннаҳр.

аст, яъне дар арзи сӣ сол ҳафдаҳ касро пай ҳам ба аморати он кишвар фиристодаанд. Ҳар қадоми ин амiron ва соҳибмансабони онҳо дар муддати кӯтоҳи ҳукмронии худ аз ҳисоби ҳалқҳои зеридастшуда на факат ҳазинаи ҳалифаҳошонро пур мекарданд, балки ҳудашон ҳам аз он сарзамин ниҳоят тавонгар шуда бармегаштанд.

Саид бинни Усмон амири ҳаждаҳум буд.

22

Роҳи Саид ба Ҳуросон аз болои Басра ва Форс (ҷанбуии Эрон) афтода буд. Муовия ба волии Басра фармон навишт, ки ба Саид ёрӣ кунад ва чӣ қадаре ки тавонад лашкар, пул ва мол, аслиҳа барояш муҳайё созад.

Саид ин фармон ва парчами амириро гирифта бо мушоияти дусаду ҷанд нафар мочароҷӯён, муштоқони молу сарват ва мулозимон ба роҳ афтод.

Чун ба Басра расид, волии Басра фармони ҳалифаро ҳонда, ба Саид ду миллион дирам лавозимоти сафари ўро дод

ва ҳам амр кард, ки зуд аз тамоми вилоят мардуми силохдорро гирд оваранд.

Дар як ҳафта ду ҳазор мардуми бесару сомони газоталаб ва омодаи катлу горат ҷамъ омаданд, инчунин волӣ аз зинданҳо дуздону одамкушонро бароварда ба ихтиёри Саид дод. Ба ин тарик амири нави Ҳурӯсонро сипоҳе иборат аз ҷор ҳазор сарбоз муҳайё гардид.

Саид ба ин лашкар ба сӯи Форс саворӣ намуд.

Чун ба Шероз расид, волии Шероз аз лашкари ҷаррори Саид тарсида, ҳар чӣ Саид аз вай талаб кард, ҳамаро пазируфт ва ҳозир гардонид. Минҷумла зинданҳои вилоятро ҳолӣ ва бандиҳоро ба ихтиёри Саид voguzor кард.

Сипоҳи амири Ҳурӯсон боз ба ду ҳазор “дузду роҳзану қаллабур” афзуд. Ин қалимаҳоро дар даруни нохунак гирифтани мо аз он сабаб аст, ки гирифткорони банду зинданро арбоби замона ҳамин тавр меномиданд. Ҳол он ки агар ҷинояткорони қасбию зотиро истисно кунем, бештарини зинданниён мардуми камбагали аз адои хироч саркашида, ё ба ҳоҷаҳои бемуруввати худ

нофармой карда, ё ба хукуматдорони ситамгар шўрида, ё ки ба тўхмати нокасон дучор шудагон буданд. Факат, чазои ноҳак, маҳрумй аз мулку мол, хории ахлу аёл, гирифтории дуру дароз ба азобу шиканчаи зиндан оқибат шахсияти онҳоро табоҳ, ахлоқашонро фосид гардонида, худашонро ба дараҷаи ёбоигӣ расонида буд. Ба онҳо дигар чӣ мемонд? Дигар ҳар чӣ пеш ояд, барояшон фарқ надошт. Дар бораи зинданниёни Басра ҳам, ки акнун сарбозони амири Хуресон шуда буданд, гап ҳамин.

Саид дар беруни шаҳри Шероз ба даште ҷодир зада буд. Ду ҳазор марди ҷангҷӯи горатмуштоқ дар пешгоҳи ўсаф қашиданд. Саид он шамоилҳои ачибу гариб, он мардумони сарупобараҳна, мӯи сарҳошон то китфу ришҳои чиркинашон то сари сина фуромада, ҷашмҳошон гуруснаву пажмурдаи қунднигоҳ, дар дасту пою гарданҳошон нақши занчиру қундаю завлонаро аз назар мегузаронд.

Дар байни онҳо ҷашми амир ба марди қоматбаланди хуштаркиб ва хушсимое ғалтид, ки бо ин “фазилатҳояш” аз дигарон

чудо шуда меистод. Фармуд он мардро ба наздикаш оварданد, ў сӯи амир баланду бурро:

— Ассаломалайкум, ё айюх-ал-амир,— гӯён таъзим кард.

— Ту кистӣ? - пурсид Саид.

— Абд-ул-амир¹, - ҷавоб дод мард.

— Номат чист?

— Молик. Молик ибн-ур-Райб.

Оре, ин мард ў буд, ҳамон паланги биёбонҳои Ҳичоз, Сурия, Форс. Ўро дар он қарибӣ навкарони ҳокими Шероз бо таъкиби дуру дарози пурмашакқат дастигир карда буданд. Вай дар зиндон мунтазири ҳукми ҳоким буд. Саид дар Мадина номи ўро борҳо шунида буд ва ҳеч гумон накарда буд, ки бо вай дар Форс вомехӯрад. Таачҷуб кард ва дам назад. Чун муоянаи сипохи форсӣ поён ёфт, амир ба ҷодири ҳуд баргашт ва фармуд, ки Моликро ба наздаш оваранд.

Молик ба ҷодири даромада таъзим бачо овард ва бо ишораи Саид дар пойғаҳ ба канори қолини сурх зону зад.

¹ Ғуломи амир

— Ту чӣ тавр ба Форс ғалтидӣ?

— Нахостам ба дasti Марвон бинни Ҳакам сарбурида ё сар ба дор шавам, - ҷавоб дод Молик.

Марвон бинни Ҳакам амири Ҳичоз ва аз бадҳоҳони Саид буд. Молик, ки инро медонист, бо бурдани номи Марвон хост ба Саид рамуз кунад, ки “Бадҳоҳи ту бадҳоҳи ман ҳам ает”.

— Туро гуломони Марвон дастгир карданд, ту онҳоро куштӣ ва гурехтӣ?

— Ҳамин тавр, амир.

— Чӣ гуна тавонистӣ?

— Эй амир, сайёд агар палангро ба дом орад, бояд аз худ боҳабар бошад, зеро паланг дар банду дом ҳам паланг аст. Сайёдони ман ин пандро фаромӯш карда буданд.

Шунидам, ки ту аз он пештар корвони сӯғдиёнро зада будӣ?

— Муваффақ нашудам.

— Чаро?

— Пахлавоне бо навкаронаш муҳофизи корвон буд. Ман то он рӯз бо марди ҷангисаворе чун ӯ дучор нашуда будам.

— Ба зиндони Шероз чӣ гуна ғалтидӣ?

— Аз беэхтиётии худам, амир.

— Марде бадин сурати некӯ ва мардонагӣ, ки тӯй, чаро роҳ заданро раво медорӣ, моли мардум ба ноҳақ мебарӣ, хуни бегуноҳон мерезӣ?

— Аз танғдастӣ, амир. Дигар ин ки пайваста меҳоҳам баҳшиш қунам, дар ҳаққи дӯстонам эҳсон раво дорам, вале симу зар надорам. Меситонам, меҳӯрам ва мебахшам.

“Вай ҳочиби¹ ман мешавад ва ҳам паҳлавони сипоҳ” — ба дил гузаронд Саид ва пурсид:

— Агар ман туро аз мӯхтоҷии симу зар бираҳонам, роҳзаниро тарк мекунӣ?

Молик ганиматҳои ҷанг ва дар қишвари сӯғдиёни “кофир” имкони фароҳи горату яғморо ба хаёл оварда ҷавоб дод:

— Чаро накунам? Дар хизмати ту ҳулқу атвори хуб пайдо мекунам ва шукри онро ба ҳуд лозим мешуморам.

— Пас биё, дар хизмати ман бош, - гуфт амир - то он чӣ ҳудо рӯзӣ диҳад, бо ҳам ҳарҷ қунем. Ҳӯроку пӯшокат аз ман. Ғайр аз ин, ба

¹ Ҳочиб — муҳофизи шаҳсӣ.

ту хар моҳ панчсад дирам медиҳам, то ба касе
ки меҳоҳӣ бубахшӣ.

— Зиндагонии амирам дароз бод, қабул
дорам, - бархоста таъзим кард Молик.

Вай чунин баҳту давлатро ҳаргиз ба
хаёлаш ҳам наёварда буд...

ХОҶА ВА ГУЛОМ

24

Корвони сугдиҳо аз сафари дусолаи
бозаргонӣ баргашта, дар баҳори соли 675 ба
диёри худ расид.

Корвониён чун дар Омул¹ аз Ҷайхун
гузаштанд, ба ҷашмашон манзараҳое басо
ғамангез боз шудан гирифтанд: аз соҳили рӯд
то Бухоро шаҳру деҳоти валангор, бисёрии
ҷӯйҳо хушкида, бештарини заминҳои киштро
шӯраву янтоқ пахш карда, дарахтони боғҳо
бурида, ё аз бех барканда ва ё каллак шуда
буданд. Ҷо-ҷо барзгар, бо сүғдӣ қадевор —
дехқони ҷулҳундипӯше ба назар мерасид, ки
бо ҷуфти ғовони логару коҳил замин шудгор
mekard.

¹ Чорҷӯи ҳозира

Сүгди Бухоро тороч шуда буд.

Гүё тӯфони оғатборе аз ин сарзамин гузар карда буд.

Оре, гузар карда буд, аммо на тӯфони табиат, балки тӯфони горату яғмо.

Онро кишваркушёни бегонае оварда буданд, ки ба як даст шамшеру ба як даст куръон, сарзаминҳои он сӯи Ҷайхунро забт ва салтанати худро ба устухони ҳалқҳои он тараф устувор гардонида ва акнун дар тараддути он буданд, ки мамолики ин сӯи рӯдро ҳам тасхир кунанд, валекин аз шикастани муқобилати марданаи сүгдиён ва туркони муттафики онҳо очиз омада, ҳоли ҳозир ба тохтутоzҳо, бо мақсади горатгарӣ ва асиргарӣ, иктифо менамуданд. Порсол амири Ҳурросон Убайдуллоҳ бинни Зиёд ноҳост бо лашкари гароне ҳучум овард. Бухориён ба ҷанг бархостанд. Бо талаби Хотун – маликаи Бухоро туркон ба вай як миқдор лашкар фиристоданд. Лашкари Убайдуллоҳ агарчи шуморааш бештар ва силоҳаш мукаммалтар буд, бо вучуди ҳамлা�ҳои пуршиддат шаҳри ба муҳосира афтодаро гирифта натавонист. Вай барои он ки бухориёнро ба таслим шудан

водор кунад, дар шаҳрчаҳо ва деҳоти атроф ҳаробкории азиме сар кард, ҷанги горат-гариро бо ниҳояти бераҳмӣ бурд.

Бо фармони вай лашкариёнаш “...дарахтонро меканданд, — хабар медиҳад ровии аҳбор, — деҳаҳоро вайрон месоҳтанд ва шаҳрро низ ҳатар буд”, яъне Бухороро ҳам ҳаробазор гардонданӣ буданд.

Аз гирди шаҳр ба шаш ҷониб деҳаҳои сераҳолӣ, киштзорҳо, боғҳо, чӯйборҳо, роҳҳо дар масофаи ҷандин фарсах ба биёбон табдил ёфтанд. Бухориён мачбур шуданд сулҳ бихоҳанд.

Убайдуллоҳ зар ва моли фаровон талаб кард.

Хотуни шӯрбаҳт барои ҳалосӣ аз оғати ҷанг муҳосира ва начоти кишвар аз ҳаробии тамом ночор ба додани хироҷи талабкардаи Убайдуллоҳ розӣ шуд. Форатгарон ин хироҷро рӯёнида, ҷандин ҳазор ҷавонон ва духтарони сугдиро асир гирифта, “ганимат”-и бехисоби яғмогариашонро ба садҳо шутур бор карда, хоку ҳокистари ободиҳои дирӯзаро дар қафои худ гузошта рафтанд.

Бародарзодаи халифа ва ноиби ў дар Хурносон – амир Убайдуллоҳ, фарзанди арзандаи Зиёд бинни Абусуфён, ҳамон Абусуфён, ки дар Ироқ расми куштору ягмои оммавиро ҷорӣ карда буд ва дар Басра бо фармони вай асасҳояш баъд аз хуфтан ҳар киро дар кӯчаҳо меёфтанд, мекуштанд, — ин Убайдуллоҳи бисту панҷсола ба ҷавонии ҳуд нигоҳ накарда ниҳоят ҷаббору ҳунхор буд, ки дар катлу горату ҳаробкорӣ ҳеч як ҳадду андозаро намедонист. Аз номус, вичдон, муруват тамоман бегона буд. Ҳалифаҳои умавӣ – Муовия ва пас аз ў Язид зишттарин ва ифлостарин корҳоро ба вай месупориданд. Онҳо куштани Имом Ҳусайн (писари Алий ва набераи пайғамбари Ислом)-ро ба Убайдуллоҳ супурда буданд. Убайдуллоҳ ўро дар дашти Карбало бо як тарзи фочеъ бо ҳамаи занон, ҳоҳарон ва кӯдаконаш ба қатл расонд. Ривояте ҳаст, ки ў дар вакти аморати Хурносонро ба Саид бини Усмон супурдан дар Нишопур ин амири нави ҳанӯз ба илми ҷангу сулҳ ва ба “ратқу фатки умури мамлакат” (идора кардани корҳои мамлакат) “ноомил”-ро бо “таҷриба”-и ҳудаш ошно намуда, ба вай

маслиҳатхо дода буд, гуфта буд, ки пайрави
ман бош ва ба ман тақлид бикиун....

26

Нӯфарн ба бошишгоҳи худ дехаи
Искиҷкат омад.

Дар он дехаи косибон ва ҳунармандон
вай дастгоҳи тиҷоратӣ, дӯконҳои боғандагӣ,
устоҳонаҳо ва дар лаби ҷӯйбори Сомчин
кӯшки бошукуҳе дошт. Дар устоҳонаҳо,
дӯконҳо, ғуломон, қарздорон ва муздуроӣаш
кор мекарданд. Дар ҳақиқати амр соҳиби
Искиҷкат ў буд, аз ҳазор ҷуфт (ҷуфти ғов)
замини корами деха кисми бештаринаш ба вай
тааллук дошт.

Дехаро вай горатшуда, кӯшку дӯкону
устоҳонаҳояшро тороҷгашта, аҳли ҳонавода-
ашро мусибатзада ва гирён ёфт. Бештарини
ғуломон, хизматгорон ва қанизонашро
сипоҳиёни амири Ҳурӯсон ба асорат бурда,
дигарҳояшон ба ҳар тараф гурехта парешон
гашта буданд.

Нӯфарн саҳт ғамгин шуд, гирист, лекин
ғаму андӯҳаш дер накашид, вай ки аз сафари

бозаргонй бо хеле мол ва симу зар баргашта буд, ба зудй бо гайрату кордоние, ки хоси ў буд, ба обод кардани макон ва барқарор намудани корхонаҳои худ машғул гардид.

Виркан бошад ҳушу ёдаш ба Самарқанд, ба Наниманча ва фарзанди нодидааш буд. Наниманча агар ба савгандаш истода шавҳар накарда бошад (“не, не, — мегуфт ба дилаш Виркан, — “агар” надорад, ва на он занест, ки аз савгандаш гардад!”), ҳар гоҳ ки Виркан мувофики ваъдаи хоча аз гуломӣ озод шуд, ба вай бармегардад. Зани маҳбубаашро тасодуф, фалокат ба вай талоқ кард, худаш талоқ накардааст. (“Оҳ, ҳамсари азизам, чаро ман сухани туро нагирифтам, пахлавони Суғд шудан хостам! Пушаймонам, Наниманча, аз ин пушаймонӣ ва надомати пурдард дилам хун аст”). Тани зораш аз ў чудост, аммо дар дилаш ҳозир. Наниманча писар зоида бошад ё духтар, Кӯдак агар зинда-саломат бошад, ҳоло дусола шуд. “Оҳ, писарҷонам, ё духтарҷонам, оё падари бадбаҳт рӯзе туро медида бошад”, — ҳасрат меҳӯрд Виркан.

Интизории рӯзи озодӣ қарору ороми ўро бурда буд. Аммо Нӯфарн аз баргаштанаш ба

Искичкат як ҳафта гузашта бошад ҳам, аз озод кардани гуломи худ дахон намекушод. Гүё ваъдаи дар биёбони Ҳичоз додаашро фаромӯш карда буд.

Дар ин миён вай бо корҳои тичоратии худ ду бор ба Бухоро рафт. Виркан ўро мушоят кард. Дар бозорҳои шаҳр Виркан самарқандиҳои шинос ва ревдодиҳоро мечуст, то ки аз онҳо аҳволи падараши ва занашро сурғ қунад. Самарқандиҳо хешони ўро ё намешинохтанд ё ки падараши шиносанд ҳам, аз аҳволи ў хабар надоштанд, ревдодиҳо бошанд, ба вай дучор намеомаданд, то ин ки ниҳоят дафъаи дуввуми рафтани ў ба Бухоро як нафар ревдодӣ дучор омада, ба Виркан хабари саломатии падараши ва занашро расонд ва гуфт, ки Наниманча бо модараши писарчай Вирканро калон мекунанд... Виркан гирист. Аз бозориён ибо накарда, аз бозе ки ба гуломӣ афтода буд, аввалин бор гирист. Ҳам аз шодӣ, ҳам аз алами ҷудоӣ мегириству ашки шӯрашро бо мушташ пок мекард.

Тоқаташ тоқ шуда буд, ба Искичкат баргашта, ваъдаи Нӯфарнро ба ёди вай овард:

— Хоча, хати бароти маро кай медиҳед?

— Хати барот, — хоча худро ҳайроншуда нишон дод.

— Шумо въда дода будед.

— Въда?! Он рӯз ту маро бо начот додани корвон хушнуд кардӣ, ман туро бо въдаи озодӣ хушнуд кардам; ҳисоби дуямон баробар аст, — гуфт бо захрханда Нӯфарн.

Виркан, гӯё ки мушти гароне ба сараш ҳӯрда бошад, гаранг шуда монд, ҳатто ба тезӣ забонаш ба гуфтор ҳам наёмад.

— Шумо... дурӯг гуфта будед, Въдаатон дурӯг буд, — пурсид ў ниҳоят.

Ин тарз гуфтори ғулом бо хоча густоҳӣ, нофармонӣ ҳисоб меёфт, Нӯфарн дар ғазаб шуд:

— Палид! Саг! — дод зад вай, — Ман туро аз мурдан ҳалос кардам, умратро ҳаридам! Ту даҳ умри дигар бинӣ ва хизмати маро кунӣ, боз ҳам ҳаққи маро адо карда наметавонӣ, кӯрнамак! Бори дигар аз озодиат даҳон накушо, ки ба сутун мебандамат.

Нӯфарни аҳдшикан ғулом ва чокири баҳодуре чун Вирканро аз даст додан намехост.

“Аммо вай қавлашро дар пеши гувоҳони бисёр дода буд, — ба хотир гузаронд Виркан. — Оё бозоргони номдоре чун ўзой мешавад, ки ба дурӯғгӯй, фиребгарӣ ном барорад?” Не, Виркан хочаашро осуда наҳоҳад гузошт ва домани ўро раҳо наҳоҳад кард...

27

Бозаргонон рӯзи ба Бухоро расиданашон Хотунро зиёрат карданӣ буданд, аммо вай дар шаҳр набуд, дар Фарахша буд (дехи қадимаи Фарахша, воқеъ дар чаҳор фарсаҳии шаҳр ба роҳи Хоразм, бошишгоҳи бухорхудотҳо буд, онҳо дар он дех қалъа ва коҳ доштанд), дар он ҷо писари хурдсолаш Туғшодай валиаҳд дар бистари беморӣ ҳобида буд, малика аз сари болини ўзур намешуд, вай ҳабар фиристода буд, ки бозаргононро дертар пас аз сиҳат ёфтани шоҳзода қабул ҳоҳад кард.

Шарикони сармақандӣ ва пайкандии Нӯфарн nocturne дар интизории аз Фарахша баргаштани малика дар Бухоро монда

буданд. Малика чун пас аз чанде ба Бухоро, ба кохи подшохии худ баргашт, онҳо инро ба Нӯфарн хабар доданд. Нӯфарн ҳадяву пешкаши барои малика тайёр карда мондаашро бардошта бо мушояти Виркан, ки ҳамчун саиси калон савора мерафт ва чанде аз гуломону хизматгорони дигараш, ки аз паси хоча пиёда медавиданд, ба Бухоро равон шуд.

Бозаргонон ба қалья даромаданд, хизматгору саисҳошон дар регистон монда мунтазири баромадани хочаҳои худ шуданд.

Аз чоштгоҳ то нисфи рӯз мунтазир шуданд, то ки маросими қабул дар ҳузури малика ба охир расиду бозаргонон аз қалья баромаданд.

Дар ҳамин вакт Виркан ниятеро, ки дар дил дошт, ба амал овард:

— Ба ҳазратҳо сухане дорам, агар ба густоҳӣ ва беадабӣ нагиранду иҷозатам диханд мегӯям, — дар ҳоле ки лаҷоми аспи Нӯфарн ба дасташ буд, сӯи бозаргонон таъзим карда гуфт ў.

Бозаргонон истода ба вай нигоҳ карданд. Нӯфарн чин ба абру оварда гӯшашро сих кард. Бозаргони пайкандӣ, ки

пас аз воқеаи биёбони Ҳичоз ба Виркан бо назари лутфу навозиш менигарист, гуфт:

— Бигӯ, паҳлавон, чӣ сухане дорӣ?

— Ҳазратҳо ба хотир доранд, ки хочаам ба ман ваъдаи озодӣ дода буданд.

— Оре, ба хотир дорем. Гуфта буданд, ки ба ватан расидан замон туро озод мекунанд.

— Ман шодӣ карда будам, умединор шуда будам, аммо... — Виркан суханашро қатъ карда ба Нӯфарн нигаристу боз ҳамон лаҳза аз вай рӯ гардонд ва хомӯш монд.

Нӯфарн ба тундӣ лаҷоми аспро аз дасти Виркан рабуд, яке аз ғуломонаш давон омаду ҳам шуда чорповор бар ду пой ва ду даст истод, хоча ба пушти вай по ниҳода ба зин барнишаст ва ба бозаргонон рӯ оварда Вирканро нишон доду гуфт:

— Ин ғуломи кӯрнамак аз худ рафтааст! Ҳамон як даҳон сухани маро, ки дар Ҳичоз ба тарики навозиш барои хурсандии ў гуфта будам, маҳкам гирифта ба ман даъво мекунад. Бубинед густоҳӣ, нофармонии ин ғуломи зарҳарид то ба кучо расидааст! Озод шудан меҳоҳад!

Сипас хоча ба болои Виркан “дуаспа тохт”:

— Ту, нобакор, носипос, ба ман чи хизмати фавқулоддае кардӣ, ки дар ивазаш озодӣ бихоҳӣ? Дуздонро рондӣ, корвонро муҳофизат кардӣ, хуб ин хизмат-ку дар ўҳдаи ту буд, ман туро ба сафар маҳз барои ҳамин кор бурда будам, маҳз барои ҳамин туро меҳӯрондам, мепӯшонидам. Ту фаромӯш кардай, ки ман туро аз ҷанголи марг раҳонида бақияи умратро ҳарида будам? Боке нест, агар фаромӯш карда бошӣ, ҷӯбу тозиёна ба ёдат меандозад ва кӣ буданатро ба ту дурусттар фаҳмонда мемонад!

— Пеши хочаат зону бизан! Бахшиш бихоҳ! — гуфт яке аз бозаргонон ба Виркан.

— Тавба кун! — фармуд дигаре.

— Тавба мекунам, бахшиши часоратамро меҳоҳам, аммо хочаам аввал ба ваъдаашон вафо кунанд, — ҷавоб дод Виркан.

— Ҳудашон умединор карда буданд, ноумед нақунанд, диламро нашикананд, охир ман ҳам одамам, бандай худоёнам, агарчи гуломам.

Дар ҷашмони Виркан ашк намудор гашт.

— Қавл ё ваъдае, ки хоча ба гулом медиҳад, эътибор надорад, — гуфт бозаргони дигар, — хоча ҳар вақт ки хоҳад, метавонад ваъдаи худро ботил кунад. Инро ҳамаи гуломон медонанд, фақат ту намедонистай.

— Ман аз кучо донам? Шунида будам, ки бузургон аз қавли худ намегарданд, бекавлиро беномусӣ медонанд.

Бозаргони пайкандӣ ба Виркан дилаш месӯҳт, бинобар ин бо мuloимат гуфт:

— Ба ҳар ҳол хоча ҳамаи моро ба ваъдаашон гувоҳ гирифта буданд. Мо инро кори хайр дониста, ба олиҳимматии хоча тан дода, ҳатто худамонро ҳам дар савоби озод кардани гулом якдарача шарик дониста, хушнуд шуда будем. Хоча, албатта, соҳибихтиёранд, аммо, ба ҳар ҳол нағз мешуд, ки ...

— Шумо, ки инчунин ҷӯёи савоб будаед, бо ҳиммати олии худатон аз гуломонатон якеро озод кунед, то ман аз олиҳимматии шумо ибрат бигирам, — ба миёни сухани пайкандӣ давида киноя кард Нӯфарн.

Пайкандӣ дар ҷавоби ӯ даҳон кушода буд, ки мизбони бозаргонон — шарики

бухории онҳо ба сухан ҳамроҳ шуда мочарои сарзадаро қатъ кард:

— Гап тамом, азизон, — гуфт ў. — Кори ин ғуломро ба ихтиёри хочааш ҳавола мекунем. Биравем, ки вакти наҳории нимрӯзист.

Вай савор шуда аспашро ба роҳ андоҳт, бозаргонон аз пасаш ба кӯшки ў равон шуданд.

28

Нӯфарн рӯзи дигар ба Исқичкат баргашт.

Вай таҳдиди худро фаромӯш накарда буд. Дар сарои пеши саисхона ба саисҳо ва дигар хизматгоронаш фармуд, ки Вирканро либос аз танаш баркананд, ба сутун банданд ва бизананд. Онҳо рафиқони Виркан буданд, аммо аз фармони хоча чора набуд, шаш нафар ҳоҳам-наҳоҳам ба сӯи ў қадам занад. Ҳарчанд имою ишораҳояшон ба Виркан ин маъниро мефаҳмонд, ки “Хеч гап не, ба мо таслим шав, мо ҳамин тавр ба намуд чӯб мефурорему саҳт намезанем”, лекин паҳлавон сутунбанд

шуданро ба худ ор медонист. Ў якero лагаде заду галтонд, саиси дуввум ҳам аз зарбай мушти ў замингир шуд. Бо вучуди ин онҳо аз ваҷоҳати хоча ваҳмида ба Виркан ҳамлаовар шуданд, Виркан дастколаро бардошта ниҳеб кард:

— Ҳар кадомат аз ҷонат сер шуда бошӣ, наздик биё!

Ниҳебаш ҷиддӣ буд, бо Виркан “ҳазл карда намешуд”, онҳо инро медонистанд. Оне, ки аз зарби мушт замингир шуда буд, базӯр ҳеста ба пои Нӯфарн галтид, дигарон низ ҳамчунин карданд ва гириста ба зорӣ даромаданд:

— Ҳоки поятон мешавем, хоча, ба мо раҳм кунед, вай моро мекушад; ба ҷои вай моро занонед.

— Тарсухои нобакор! — ба сари онҳо дод зад Нӯфарн. — шаш қасаз як қас тарсиded! Дар вучудатон як зарра мардӣ нест, ҷомаи занон пӯshed!

Вай дар холати ноҷории газаболуд истод-истоду байд сӯи Виркан:

— Ҳоло биист, ман адаби туро дигаргуна ҳоҳам дод! — гӯён ба аломати азму

чазм ришаширо қабза карду аз сарой бадар рафт.

Ба нокомй анчомидани додхочии назди бозаргонон Вирканро саҳт маъюс карда бошад ҳам, вай ба худ қарор дода буд, ки дертар, газаби хоча пасанда, ки шуд, аз вай барои рафтан ба Самарқанд иҷозат мепурсад, аммо акнун баъди воқеаи саисхона дари чунин ҳоҳишро ҳам аз ҳар тараф баста медиҳд.

Аз мобайн як ҳафта гузашт, хоча ба Виркан кордор нашуд, — шояд дар байни шуғлҳои худ ба Виркан “дигаргуна адаб додан”-ро фаромӯш карда ё ки ба ин кор фурсат наёфта буд.

Виркан бошад қӯшиш мекард, ки ба ҷашми хоча камтар намудор шавад.

Рӯзе аз рӯзҳо ба ҳавлии беруни Нӯфарн пирамарде ворид шуд. Дар танаш чакмани сурхи фарсадаву дарида, дар поящ мӯкии қӯҳна, вай ҳастаҳол менамуд. Виркан падараширо базӯр шинохт. Падару писар якдигарро оғӯш карда гиристанд.

— Падарчонам, худат омадӣ. Мебоист ман ба дидани ту мерафтам, лекин чӣ кунам, ки хоча рухсатам намедиҳад, охир ман асирам,

падарчон. Наниро, набераатро мебинй? Онҳо сихат саломатанд?

— Шукр, писарам, ҳар ду саломанд, ба ту дуруди пазмонию муштоқӣ мефиристанд. Ҳамдеҳаи мо бо ту дар бозори Бухоро воҳӯрда будааст, ба ман хабари туро овард, ман пагохии дигар баромада ба ин сӯ равон шудам.

— Бечора падарам, писари бехирадат ба сари ту ҳамин қадар ғаму кулфат овард. Лаънат ба рӯзе, ки хаёли паҳлавонӣ кардам, панди туро нагирифтам, сухани Наниро гӯш накардам ва ба ин асорати нангин афтодам. Ту гуноҳи маро баҳшидӣ ё не, падарчон?

— Баҳшидам, писарам. Охир, ҷавон будӣ, ҳанӯз рӯзгорнодида, неку бад наёзмуда будӣ. Ман ҳам дар синни ту дар сарам чи савдоҳое, дар дилам чи ҳавою ҳавасҳое ки надоштам. Лекин навмед машав, дилшикаста машав, писарам. Ҳар як роҳро поёне, ҳар шаберо саҳаре ҳаст, бошад, ки асирии ту ҳам ба поён ояд. Аз омадани ман мақсад танҳо дидор нест, мақсадам озодии туст.

— Ту меҳоҳӣ маро озод кунӣ? — бо ҳайрату ҳаяҷон пурсид Виркан.

— Оре, — гуфт Ревахшиён, — бо ҳамин ният омадам. Дар хона ҳар чи фурӯхтани буд фурӯхтам, ба вагн назр кардам, аз магупати бузург дуо гирифтам.

— Падарчон!

— Баҳои туро овардам, ба хочаат медиҳам, шояд ба озод кардани ту розӣ шавад.

— Чорсад дирам?

— Оре.

— Аз кучо ёфтӣ, падар?

Ревахшиён пул овардани паҳлавони Суғдро нақл кард, гуфт: “Ёдхишетак одами покдил аст, хайрҳоҳи туст”. Ревахшиён бо умеде, ки шояд рӯзе писарашро ҳарида гирифтан муюссар шавад, ба мӯҳтоҷию маҳрумиҳои саҳт тоқат карда, он пулро сарф накарда ду сол боз нигоҳ дошта омада буд.

Виркан дар ҳоле, ки боз ба ҷашмонаш об омада буд, ду дасти пирамардро гирифта бӯсид:

— Падарчонам, дили ту бошишгоҳи худоён аст, ҷашмаи меҳру сафост. Агар дуямон ба умедакон расему ман озод шавам, дар дунё ба ту бандавор хизмат мекунам.

— Озодии ту барои ман саодати ҳар ду дунёст, дигар ба ман ҳеч чиз даркор нест. Агар озодии туро надида бимирам, саодати он дунё ҳам ба ман даркор нест: ман дар дами чон канданам аз худоҳо, аз Зардушт рӯ мегардонам ва муртади дӯзахӣ мемирам.

— Ин тавр магӯ, падар.

— Модом ки худоҳо ба подоши ибодати шастсолаам ба ман асорати писари ягонаамро медода бошанд, аз онҳо даргузаштанам равост.

Ревахшиён аз ҳисси хорӣ лабонаш меларзиданд, дар кунчи ҷашмони ҳастаи камнуреш ду қатра ашк ҳалқа зад. Виркан ба ҳоли падарааш он қадар дилаш сӯҳт, ки меҳост дод гӯяд, фарёд қашад, сарашро ба дару девор занад. зеро барои ба ин ҳол расидани пирамард ҳудашро гунаҳкор медонист.

Вай падараашро дар бошишгоҳи худ ҷой дод.

Нӯфарн ба кучое рафта буд, бегоҳирӯзӣ баргашт.

Виркан ва хизматгорони дигар дар дами дарвозаи қӯшк аз вай истиқбол карданд ва ёрӣ дода ӯро аз асп фуроварданد.

Ревахшиён дар як канор ду даст ба пеш гирифта истода буд.

Виркан ба хоча ўро нишон дода:

— Падарам ба хизмат омадаанд, — гуфт.

Ревахшиён ба Нұфарн таъзим кард. Хоча истода бо кароҳат сўи ў нигарист ва тааччубомез пурсид:

— Ба хизмат?

— Оре, хоча арзи бандагй дорам, — гуфт Ревахшиён.

— Чӣ арз? — Нұфарн ду даст бар пушт ва чашмонашро нимпӯш кард, ки одатан арзи ахли ҳочатро дар ҳамин ҳолат мешунид.

— Зиндагониат дароз бод, хоча, — ба арзи муддао шурӯй кард Ревахшиён, — ба карами ту умедвор омадам. Ду сол нахұрдам, напұшидам, бо сад риёзату машаққат чорсад дирам баҳои писарамро андұхтам ва ба ту овардам. Пири нотавонам, бекасам, ба ман раҳм кун, хоча, ба аёлу күдаки ин ҷавон раҳм кун, ки аз ин зиндачудой дилрешанд, ятим, бепаноҳ, бесару сомон мондаанд. Сарнавишти шум буд ё наҳси рӯзгор, ки писари озодам асир афтод. Ту бо караму ҳиммати худ аз марғ начоташ додӣ, бар ман ва ў миннати беҳад

ниҳодӣ, мо туро дар дунё сипосгузорем. Акнун чӣ мешавад, ки бо ҳамон қараму химмат ба вай озодӣ бахши. Фарзанди ягонаамро ба ман бозбидех, хоча, — Ревахшиён дар ин ҷо ҳудро боҳт, донаҳои ашки шӯр ба ришаш шориданд, — асои пириамро бозбидех, ба беваи ҷавони шӯрбаҳт ва қӯдаки ятим шавҳару падарашибонро бозбидех. Ҳудоён давлататро даҳчанду садчанд зиёда кунанд, ба раҳму шафқати ту үмединор омадам. Аз ман ин писандози бечорагиамро бигиру Вирканамро раҳо кун, хочаи азиз.

Нӯфарн ҳамоно ду даст бар пушт фурсате ба замин нигоҳ карда ҳомӯш истод, гуломон ва хизматгоронаш ба вай ҷашм дӯхта буданд, гӯё ба забони нигоҳ илтиҷо мекарданд, ки: рад накун! Розӣ шаъ!

Ниҳоят хоча сар боло карда ба гуфткор омад:

— Хуб, ман розиам, писаратро озод мекунам, аммо ... — Нӯфарн суханашро қатъ карда ба ҳозирон нигарист ва табассуми шодии дар ҷеҳраи Ревахшиён, Виркан ва хизматгорон барқзадро дидад гашт:

шарти озодии ғуломро ҳозир гўям ё байд? Қарор дод, ки ҳозир гўяду монад. “Савдо савдост, ман чаро дар фикри суд набошам ва зиёни худ ҳоҳам? — ба дил гузаронд ў ва гуфт: — Аммо ту он чорсад дирамро, ки писарат ба он ҳарида шуда буд, карз бишмор ва писаратро гарави қарз. Лекин ман ба касе ҳасана намедиҳам. Ба фоидаи ҳармоҳа се дар сад то панҷ дар сад медиҳам. Аз ту фоидаи ақал, яъне се дар сад мегирам. Чаро? Чунки агар он пул ба дастам мебуд, ман бо вай тичорат мекардам, чорсад дирам дар ин муддат чор ҳазор дирам мешуд. Ту пули маро бо фоидааш бидех ва гараватро, ки писарат бошад, аз ман биситон. Сухан тамом.

Нӯфарн инро гуфта ба дарвоза даромаду рафт.

29

Вай бовар дошт, ки пирамард чорсад дирамро бо фоидаи беш аз дусолааш дода наметавонаду аз талабаш дармегузарад.

Ревахшиёни дармондаву ҳайрон бо ду даст миёнашро гирифта ба суфаи пахлӯи

дарвоза фурӯ нишаст ва пушт ба девор дода
чашмонашро пӯшид. Вай дар ин лаҳза ба каси
якбора дардгирифтае монандӣ дошт. Виркан
дар паҳлӯи ў чой гирифт. Ҳар ду хомӯш, гарки
хаёлоти андӯхбори худ буданд, Ҳизматгорони
хоча ҳар яке аз паси кори худ рафтанд.

Фурсате ба хомӯшӣ гузашт, падару
писар гӯё маҷоли сухан гуфтан надоштанд.
Сипас Виркан барҳоста даст дар бағали
Ревахшиён кард ва:

— Биё, падар, ба ҳучра меравем, —
гӯён ўро гирифта бурд.

Вай кунҷаки қаҳдонро, ки ҷои хобаш
буд, ҳучра номид. Он кунҷакро вай аз коҳ ҳолӣ
карда аз бӯрӯ тавора қашида буд. Порае
намад, пӯстаки буз, обдастай сафолин ва як
косаи чӯбин анҷоми “ҳучра”-ро ташкил
мекарданд. Ғуломон ва хизматгорони дигар
ҳам дар анборҳо, ҳезумхонаҳо ва ҳатто оғилҳо
барои худашон ҳамин гуна “Ҳучраҳо” соҳта
дукасӣ-секасӣ ҷойгир шуда буданд.

Падару писари ғамзада шаб ҳама шаб
дар кунҷаки тори лаҳадмонанди қаҳдон
фоидай се дар сади “қарз”-ашонро ҳисоб
мекарданд. Дар бисту панҷ моҳу нуздаҳ рӯзи

гузашта фоидаи қарз сесаду чанд дирам баромад, ки бо иловаи тани қарз ҳафтсаду чанд мешуд. Ин микдори пулро Ревахшиёну Виркан дар умрашон ҳаргиз ба даст надоштанд.

Ревахшиён зуд ба Самарқанд ба деҳаи худ баргаштани шуд.

— Заминро мефурӯшам, — гуфт ў. — Ба ичора дода будам, ба худи ичорадор мефурӯшам, ў дер боз онро харидорӣ мекунад. Ним ҷуфт замин ақаллан ба сесад-сесаду панҷоҳ дирам меравад.

Пирамард шитоб мекард, зеро ҳар як рӯзи таъхираш ба қарз меафзуд.

Вай рафт ва баъди ду ҳафта боз дар Искичкат ҳозир гардид. Заминашро фурӯхта сесаду шаст дирам ба даст оварда буд. Дар сурате ки ў Вирканро аз ғуломӣ озод мекард, аз даст рафтани замин чи аҳамияте дошт? Падар тайёр буд, ки озодии писарашибро ба чон бихарад.

Нӯфарн ночор Вирканро раҳо кард.

Падару писар ба Ревододи Самарқанд баргаштанд.

Виркан аз дари ҳавлӣ даромада хӯрчинро аз китфаш афканду нанишаста ба манзили Наниманча шитофт.

Зан шавҳари баногоҳ аз дар намудор-шудаашро дила, бехудона ба сӯяш тоҳт, вале ба вай нарасида яке истод, калавид, афтиданӣ буд, Виркан давон рафту ўро дар бағал гирифта аз ғалтидан нигоҳ дошт. Зан нимбехӯш буд, ҳам Виркан ва ҳам модари Наниманча тарсиданд: мабодо ки шодимарг шавад. Ўро саросема ба рӯяш об пошида ба ҳуш оварданд.

— Агарчи мемурдам ҳам, беормон мерафтам, чунки туро дидам, Виркан, озод дидам, — мегуфт ў ба шавҳараҷ, — зиндаю саломат дидам, ба муродам расидам.

Виркан Шерқавичи дусоларо ба синааш пахш карда дасту почакҳояшро мебӯсиду мегирист...

БАҲОИ СУЛҲ

30

Шаҳри Бухоро дар пои қалъа, ҳамчун дастархони пурнеъмате дар пеши меҳмони

болонишин, густурда ва дар ихотаи девори
баланд қарор гирифтааст. Дар даруни қалъа
боз қалъаи дигаре буд, ки кохи ҳукмдорони
Бухоро — Бухорхудотҳо дар вай буд. Ҳафт
дарвозаи шаҳристон дар ҳафт ҷониб ба рабаз¹,
ба маҳаллаҳо, бозорҳои беруни шаҳр, деҳаҳо
ва боғистонҳо боз мешуданд. Ба гирди рабаз
ҳам девор кашида ва ин девор қариб нисфи
ободиҳои вилоятро печонда гирифта буд. Дар
арзи садҳо сол мардумони барои ҳифзи чон
ва моли худ аз ҳар гуна ҳучумҳои
горатгарию истилогарии беруна маҷбур
буданд гирдогирди ободиҳои кишварашонро
девор бигиранд. Садҳо ҳазор мардум аз насл
ба насл дар кашидани деворҳо ва таъмири
онҳо меҳнат мекарданд. Меҳнат гарон буд,
тоқатфарсо буд, лекин ғайр аз тоб овардан
чора набуд.

Амали подшохии Хотун — маликаи
Бухоро аз бомдод сар мешавад. Ҳар бомдод
вай ба муқаррабон, надимони худ савора аз
қалъа баромада, ба дами дарвозаи Регистон
дар саҳна болои зинапоя бар таҳт менишинад.

¹ Рабаз — беруни девори гирдогирди шаҳр

Дар пешгоҳи ў, рӯбарӯи дарвоза, дусад ҷавони зарринкамари шамшердор ба ду қатор саф қашида ва омодаи хизматанд. Инҳо бузургзодагон, авлоди шоҳон ва моликони деҳаҳо мебошанд. Аз навад рустоқ¹ навад қавми кишвар ҳар қавме ҳар рӯз ин дусад ҷавони волотаборро ба поитаҳт ба хизмати малика мефиристананд, бо ин тарик навбати ҳар қавм дар як сол ҷаҳор бор аст. Дар Регистон кам-кам ҳар тоифа мардуми додҳоҳ, аҳли ҳочат ва инчунин дигар шаҳриёни булҳавас тӯб мешаванд. Хотун, ба ибораи соҳиби ахбор “Дар кори мулк фикр кардӣ (мекард С.У.) ва амру наҳӣ мерондӣ ва онро, ки хостӣ, хилъат додӣ ва онро кӣ хостӣ уқубат кардӣ” ва он ҷавонони зарринкамар дар паи иҷрои фармонҳои ў ба-ҷон мекӯшиданд.

31

Аввали тобистони соли 676, дар яке аз рӯзҳо, наздики ҷоштгоҳ Хотун дар Регистон ба ҳамин тарз машгули фармонравӣ буд, ки

¹ Дехаи калон ё якчанд дехаи тобеи як маъмурият.

баногоҳ аз дарвозаи Кандиз (Құхандиз), ки бо вай аз шаҳр ба ҷониби қалъаи дар беруни шаҳристон івоқеъшуда баромада мешуд, саворе намудор гашт. Савор асп ғозонда ба наздики дарвозаи қалъа омада хұдро аз зин бар замин афканد. Җавони наххате буд, шитобзада ва гардолуд буд, ба ду зону афтида сүи Хотун таъзим ба چо овард ва сар бардошта нигоҳ карду як лаҳза бо даҳони во хомӯш истод. гүё он чиро бояд мегуфт, фаромӯш кард, лекин дар ҳақиқати амр вай аз хусну ҷамоли малика дар ҳайрат монда буд. Җавонзани гулгунчехраи шаҳлоchaшми латифндореро дар пеши назар медид, ки бо нимтабассуми ҳавотиромез ба вай ҷашм дұхта буд.

— Маро сохиби¹ Фороб фиристод, — ниҳоят ба забон омада бо овози баланд гуфт ҷавон, — Парерӯз лашкари гарони арабҳо аз рӯд гузашт!

Хотун ва атрофиёнаш безобита шуданд, аз тӯдаи мардуми гирдомада ғалогула бархост, дар лаҳзай дигар шаҳриён ошуфтаю

¹ Яъне молик, ҳаким

саросема ба ҳар сў пароканда шуданд, онон ба хонаҳо ва дўконҳои худ мешитофтанд, то ки зудтар чизу чораашон, колояшон, накдинаашонро пинҳон кунанд. Маросими арзшунавӣ, “амру наҳӣ” якбора қатъ гардид. Мулозими дарбор ба ҷавонони зарринкамар, ки дар майдон акнун фақат онҳо монда буданд, амри маликаро эълом кард, ки ҳоли ҳозир ба деҳаҳои худашон барнагарданд ва дар қалъа истанду мунтазири фармон бошанд.

Малика ба коҳи худ баргашта бо надимонаш ба машварат нишааст.

Вай малул ва парешонхотир буд, надимонаш ҳам инчунин. Кишвар пас аз тороч ва ҳаробкорие, ки перорсол Убайдуллоҳ бинни Зиёд дар ин сарзамин ба амал оварду ҷандин ҳазор ҷавонони онро асир гирифта бурд, ҳанӯз ба худ наёмада буд, пас ба ин тоҳти нави ӯрдуи горатгарон чӣ гуна, бо қадом қувва муқобилият бояд кард? Ӯрду баъди ду-се рӯз ба Бухоро мерасад, бухориёнро ҳатто фурсате намемонад, ки қувва ҷамъ кунанд ва аз ҳамсаъҳошон ёрӣ талабанд. Агар талабанд ҳам, то ёрӣ мерасад,

ки ўрдуи горатгарон кишвари харобзорро бори дуввум харобтар мегардонанд.

Хотун ва надимонаш аз даричаи боргоҳ ҳалқи гурезонро медиданд: марду занҳо, бори коло бар дӯш, пиёда, харакӣ ва аспакӣ аз шаҳр баромада, ба атрофу акноф фирор мекарданд.

32

Мушовирони Хотун хафт нафар буданд, ҳама деҳқонони¹ бузург ва бонуфузтарин шахсони кишвар.

Ҳама хешони дуру наздики хонадони бухорхудотҳо. Деҳқони бузург ва яке аз давлатмандтарин бошандагони шаҳр, марди солхӯрдаи мутакаббир Моҳбудон ба сулҳ хостан аз амири Хурросон исрор мекард. Ва ин исрори ў бе гарази шаҳсӣ набуд: агар арабҳо шаҳрро бигиранд, молу мулки ў ба яғмо меравад ва агар сулҳ баста шавад, хироҷро хазинаи давлат ва аҳолии шаҳру кишвар медиҳанд.

¹ Заминдорони калон, ҳокимони маҳалҳо, моликони деҳқадаҳоро деҳқон мёномиданд.

— Ҷүёи сулҳ бояд буд, фавран мұътабарони шаҳрро ба пешвози амир бояд фиристод, — бо қатъият таклиф мекард Моҳбудон.

Сипоҳдор (сарлашкар) Вғашфарн ба вай эътиroz карда мегуфт:

— Ин пешниҳоди ту бе ҷанг таслим шудан аст. Нанг! Номус! Ту нанги маликаро меҳоҳӣ?

— Ман-ку инро намехоҳам, лекин ту, албатта, ҳақ дорӣ боз ҳам зиёдтар наҳоҳӣ.

Ин сухани Моҳбудон кинояи борике буд аз муносибати сипоҳдор бо хотун, ки дар ҳуфия ошиқу маъшуки якдигар буданд ва ин роз аз атрофиён пинҳон намонда буд. Бо ин ваҷҳ ва инчунин ба қиёси он ки Туғшода байди нӯҳ моҳи вафоти буҳорхудот — шавҳари Хотун таваллуд ёфта буд, бадҳоҳони хотун бачаро аз Вғашфарн гумон мекарданд. Моҳбудон ҳам азчумлаи ноҳайроҳони Малика ва инчунин Вғашфарн буд, вай мусибатҳои ба сари қишвар омадаро аввалан аз “қасофат”-и занак будани ҳукмдори Буҳоро ва сониян оқибати алоқаи норавои ў бо ‘ипоҳдор медонист.

Маликаи сохибчамол ҳукмдори ботамкин ва боиродае буд, “ба рӯзгори вай аз вай сохибройтар набуд ва ба исобати рой¹ мулк медошт ва мардумон вайро мунқод² гашта буданд” — менависад муаррих.

Бо он ҳама тангии ҳол ва душвории вазъият малика ба муқобилат кардан қарор дод. Фармон содир кард, ки чавонони шаҳр яроқдор шаванд, қавмҳо ба Бухоро дастаҳои яроқдор фиристанд. Он дусад нафар чавонидар он рӯз ба хизмат омада ба сафи сипоҳи Бухоро дохил карда шуданд. Фавран ба Самарқанд, Кеш, Хатлон ба талаби ёрӣ намояндагони дарбор равона карда шуданд.

Мушовирон ҳар яке фармоне гирифта аз боргоҳ бадар рафтанд.

33

Малика бо Тугшода ба хонаи хоса даромад. Дилошуфта ва парешонҳол буд, дар хилвати хона ӯро тамкину хештандорӣ тарк

¹ Раъи пухта, бехато,

² Фармонбардор.

кардан. Вай худро ба рӯи қолин партофта гиряро сар дод. Писари чордаҳсолаашро оғӯш карда менолид:

— Вой ба ҳоли мани нагунбаҳт! Бало аз паи бало ба сарамон меояд, ман чӣ кор кунам, писарам? Кошкӣ ба ҷои падарат ман мемурдаму вай зинда мемонд. Падарат марди размовар буд, ботадбир буд. Ман зан ҳастам, яроқ бардошта наметавонам. Падарат агар зинда мебуд, намегузошт, ки ин бегонаҳои ҷашмгурусна, ин аҳриманони одамсурат қишвари моро тороҷ кунанд, поймол кунанд. Наход ки ман ба ту мулки ҳаробу табоҳеро бокӣ гузорам? Писаракам, нури ҷашмам, зудтар калон шуда ба ҷойгоҳи падарат бинишну сарпанҷаи душманонро битоб, балою оғати онҳоро аз сари қишварамон дафъ кун!

Бачаи дилсаҳт, тундхӯ, худписанд Туғшода “Гиряатро бас кун, ҷомаамро тар кардӣ!” гӯён бо як ҳаракати тунд худро аз оғӯши модар чудо карду гуфторашро давом дод:

— Чаро намегузорӣ, ки ман ба ҷанг равам? Ман ба аспсаворӣ аз Вғашфарн

намемонам, бо худаш шамшербозӣ мекунам, вай мегӯяд: “Кошкӣ сарбозони ман ҳамчун шоҳзода шамшер зада метавонистанд”. Ман камон кашида метавонам, каманд ҳам меандозам. Маро сипоҳ бидех ва ба ҷанг фирист.

— На, писарчонам, ту хурдсолӣ, ҷангиданат барвакт аст.

Малика ба шоҳзода бо андӯҳ менигарист: дилаш аз хислатҳои нописандидай писара什 дод буд, аммо вай он хислатҳоро нодида мегирифт, умед дошт, ки Тугшода баробари калонтар шудани синнаш хулқу атвораш ҳам дигаргун ҳоҳад шуд, лекин баръакс хулки вай то рафт бадтар мешуд, ки беҳ намешуд. Меҳрубонии қӯронай модар, тамаллук, хушомадгӯй ва хизматгузории дарбориён валиахди хурдсолро таври дигар “тарбия” мекарданд. Чун Тугшода фарзанди ягона ва бухорхудоти оянда буд, малика ба ҷони ў меларзид ва ларзону дилтапон парасториаш мекард: худо накунад ки ҳаёти ў дучори камтарин хатаре шавад ё ба танаш захме бирасад...

Ўрдуи Саид бинни Усмон чун лашкари малах дар роҳи худ ҳамаи хурданиро ҳӯрда, ноҳӯрданиро хоида, киштҳоро поймол ва деҳаҳо, ҷарогоҳҳоро аз ҷинси ҷорпо ҳолӣ намуда ба сӯи Бухоро ҳаракат мекард.

Амир дар миёни қувваи асосии лашкараш ва талоя (дастай пешгард) гоҳо зинсавору гоҳе дар таҳти равон нишаста меомад. таҳти равони ӯро даҳ гуломи ҳабашӣ мебардоштанд.

Вай қарор дода буд, ки ба маслиҳати Убайдуллоҳ бинни Зиёд амал намуда, дар Бухоро зиёд таваққуф накунад, бо буҳориён ба ҷанг надарояд ва ба горату яғмо андармон нашавад, балки зудтар ба Самарқанд равад. Дар юриши Самарқанд вай барои бехатарии пушти лашкараш аз бузургон, шоҳзодагони Бухоро ягон сад нафарро гаравгон ҳоҳад гирифт. Ин ҳам “маслиҳат”-и Убайдуллоҳ бинни Зиёд ва мансабдорони собиқаи “корозмуда”-и ӯ буд, ки дар тохтутоzҳои горатгарӣ дар Суғди Бухоро ҳамрикои амири худ буданд. Онҳо боз ба Саид гуфта буданд:

— Ту пойтахти ихшидро, ки гирифтӣ, Бухоро ва инчунин дигар шаҳрҳои Мовароуннаҳр худ аз худ таслим ҳоҷанд шуд. Агар ту ба ҷангу муҳосираи Бухоро машгул шавӣ, мабод ки ихшид, дигар моликони Мовароуннаҳр ва шояд туркон ҳам сипоҳ гирд оваранд ва балки ба мадади Бухоро оянд ва ту дар ин ҷанг андармон шуда фурсати ганиматро аз даст дихӣ. Агар аз горати Бухоро умеди молу чиз дошта бошӣ, бидон, ки баъд аз тоҳту юриши мо дар Суғди Бухоро чизи казоӣ намондааст, ки ба горат кардан арзад ва инчунин ҳазинаи Хотун ҳам холист. Ба Самарқанд биштоб ва ихшидро гоғилгир бикун, вай дар муқобили лашкари ҷарори ту истодагӣ карда наметавонад, ва ту иншооллоҳ нахустин фотехи Мовароуннаҳр ҳоҳӣ шуд ва ҳам сарватмандтарини амирон, зоро сарвати Самарқанд аз зару сим, абрешим ва дигар молу матоъ ҳисоб надорад.

Ин “маслиҳат”-ҳо дар дили Саид бинни Усмон ҳирси ҷоҳу молро ба ҷӯш оварда буданд.

Вай дар чаҳор фарсаҳии Бухоро ба лаби ҷӯйбори Сомчин тавакқуф кард, хост,

ки дар ин чо лашкарро дам диҳад ва бору бунаи ақибмондаро пеш кашад. Молик ибн-ур-Райбро бо ҳазору понсад савор барои иктишоф¹ (мабодо ки Бухориён ба муқобили вай сарбоз бароварда бошанд!) пеш фиристод.

Молик як фарсах пеш рафта бегоҳии дер ба девори рабази Бухоро, ки роҳро бурида мегузашт, дакка ҳӯрд. Ба Саид пайке² фиристода хабар дод, ки то девори рабаз роҳ ҳолӣ ва дарвозааш ҳам бепосбон аст, иҷозати ба рабаз дохил шудан ва то девори шаҳристони Бухоро рафтан пурсид, Саид иҷозаташ надод ва фармони қатъӣ фиристод, ки истад, то он ки пагоҳ ҳуди Саид ба он чо бирасад. Амир ҳулқи ҳочибашро медонист: Молик дар рабаз фавран даст ба горату куштор ҳоҳад зад ва баъд аз он, агар имкон ёбад, ба ҳуди Бухоро зада даромада, дар он чо низ ҳамин корро ҳоҳад кард. Аммо аслан ҳавфи Саид на аз ин буд, балки аз он буд, ки дар ин ҳол лашкариёнаш ба рабаз ва шаҳр даромадани Моликро шунида, аз итоат

¹ Разведка

² Пайк — қосид, чопар

баромада сӯи шаҳр ҳоҳанд тоҳт, то ки аз горат намонанд. Айнан расму одати дуздон, ё балки ҳатто ба амири худ: ту қасдан Моликро пеш фиристодӣ, то ки вай Бухороро барои ту ва барои худаш горат кунад, моро аз дастбурд маҳрум кардӣ, гуфта бар вай ҳоҳанд шӯрид.

Молик ночор дар таги девори рабаз қарор гирифт. Дар атрофи дуру наздик дехаҳои бисёре буданд, сипоҳиён ба зудӣ аз он дехаҳо гала-гала ғову гӯсфанду бузхоро ҳай карда оварда ба сих қашидан гирифтанд. Дар гулханҳои қароргоҳ дарахтони зардолу, чормагз, тут, себ, биҳӣ ва токҳо, ки дар боғҳо бурида шуда буданд, ба зудӣ намесӯҳтанд, дуд мекарданд, лашкариён барои сӯзондани онҳо воишҳои хушки токзоронро, тавораҳои ҳасину чӯбини боғҳо, ҳавлиҳоро вайрон карда, кундаҳои ҷувоз ва дарвозаҳоро канда оварда дар гулханҳо қала мекарданд.

Дере нагузашта дар қароргоҳ занону духтарони гирёну нолон ҳам пайдо гардиданд, ки аз дехаҳо ба зӯрӣ оварда мешуданд. Дар ҷодирҳои аскарӣ ва дигар гӯшаю канорҳои юрик ҳайвонгарӣ, фисқу фучур авҷ гирифт.

Саркарадаҳои бухорой ба тавассути ҷосусони худ аз ҳаракати лашкари Саид огоҳ буданд.

Сипоҳдор Вғашфарни далер бо понсад савори яккачин дар деҳаи Ҳучадаи воқеъ дар рабаз ба як фарсаҳии қароргоҳи Молик ибн-ур-Райб камин гирифта буд. Ҷосуси ў — як нафар бошандай деҳа шабона аз девори рабаз номаълумак гузашта, ба лашкаргоҳи Молик роҳ ёфта, вазъи лашкаргоҳ ва шуғли лашкариёнро дид карда ба Вғашфарн хабар овард.

Вғашфарн ба шабохун задан қарор дод.

Вай дар тарафи чапи Молик истода буд, дусад саворро дарун-даруни рабаз ба тарафи рости ў фиристод, боқӣ сесад савор ба думи аспон намад баста бо сардории сипоҳдор нисфишабӣ аз паси девор ба наздикии қароргоҳи Молик омаданд. Шамшерҳо ва ханҷарҳоро ба дандон газида аз болои зинҳо ба девор ҷаҳиданду ба беруни рабаз гузаштанд. Аспҳо дар паси девор монданд. Посбонони хоболуди лашкаргоҳ охиста пахш

карда шуданд. Сесад сарбоз барквор ба сипохи дар гафлат монда дарафтиданд. Аз дигар сӯ дастай дусаднафараи бухориён низ расида шамшер ниҳоданд. Наъра мекашиданд, ҳаёху меандохтанд. Дар сипохи саросемаи душман воҳима ва гурезогурез афтод, лекин Молик тавонист як гурӯҳи калони сипоҳашро нигоҳ дошта, ба ҳамлаи ҷавобӣ гузарад. Арабҳо бо вучуди талафоти бисёре, ки доданд, боз ҳам ба шумора бештар буданд, бухориён торикии шабро ба худ ёр гирифта ақиб гаштанд. Қариб нисфи сипохи Молик кир шуда буд. Талафоти бухориён як саду чор нафар буд (лекин Молик баъдан дар пеши Саид ҳудписандӣ кард, ки ҳазор нафар сугдии “кофир”-ро кушт).

Шабоҳуни бухориён Саидро ва аз вай ҳам зиёдтар сарони сипоҳашро ба газаб овард.

Саид бо тезию тундӣ юриш карда омаду шаҳри Бухороро ба муҳосира гирифт.

Лашкарашро бо азми ҳучум ва гирифтани шаҳр сафҳо орост, манҷаникҳои қалъақӯро рост кард.

Бухориён аз болои бурҷу бораи шаҳристон лашкари бисёрҳазории душманро

медианд, ки ўрдugoхашон бо ду-се ҳазор чодир ва галаҳои аспу уштурхо, арабҳо ба қадду бар то як фарсаҳ ҷойро ишғол карда буд. Бухориён сипоҳи Саидро камобеш чиҳил ҳазор таҳмин мекарданд (аз Форс то Марв ба лашкари вай беш аз бист ҳазор нафар ҷангталабони горатмуштоқ ҳамроҳ шуда буданд). Лашкари яроқдори Бухоро бошад аз панҷ ҳазор зиёд набуд.

Хотун, ки аз шабоҳуни бомуваффакияти сипоҳдораш далертар шуда буд, ба азми худ дар бораи муқобилат кардану ҷангидан устувор меистод. Сипоҳдор ўро қавл медод ва бовар кунонд, ки ду-се моҳ ё дар бадтарин ҳол то як моҳ бурҷу бора ва дарвозаҳоро дифоъ ва шаҳрро муҳофизат карда наметавонад. Дар ин муддат ихшиди Самарқанд, моликони сүгдии ҳамсоя, ки Хотун аз онҳо мадад пурсида буд, лашкар ҳоҳанд фиристод.

Ихшиди Самарқанд, моликони Каш¹ ва Нахшаб² ба мадади Бухоро сипоҳ фиристоданд, лекин мо намедонем ин сипоҳ ҷи қадар буд. Ба қиёси рафтore, ки баъдан аз он сипоҳ

¹ Номи қадимии Шаҳрисабз

² Номи қадимии шаҳри Қаршӣ

ба зухур омад, мумкин аст гумон кунем, ки бисёре набуд: сархангон чун лашкари бисёрхазории арабро диданд, “аз эхтиёт” ба чанг надаромада сипоҳашонро ақиб кашиданд. Бухорои дар бало афтодаро ба такдири худаш ҳавола карданду рафтанд.

Он гоҳ Хотун ночор ба сулҳ хостан маҷбур гардид.

Шабҳангом хафт марди савори беярок аз шаҳр баромада ба сӯи ўрдugoхи Саид раҳсипор шуданд. Дарвозабонҳои шаҳр ба онҳо монеъ нашуданд, зеро саворон руҳсатнома доштанд ба мӯҳри малика.

Лашкариёни Саид онҳоро ба нишастангоҳи амири худ бурданд. Чодири калон ва баланди сегонаи дарун ба даруни амир ду мил дуртгар аз дарвозаи шаҳр, миёни чандин чодари дигар, ки дар онҳо мукаррабон, мушовирон, муҳофизони амир ҷо гирифта буданд, меистод. Саид ҳанҷари зарандуд дар камар зада ва шамшере, ниё маш мурассаъ ба ҷавоҳирот, бар зону гузошта, дар пешгоҳ рӯи қолини сурҳ бар пӯсти паланг нишаста буд. Дар паҳлӯи рости ўсолхӯрдамарди сиёҳчурдаи паҳирише ҷо гирифта буд, ки дастори нихоят калоне бар сар,

чомаи сиёх бар тан дошт ва дар ҳолати ниммуроқиба тасбеҳ мегардонд. Вай амакбачаи пайғамбари ислом-Қуссам ибни Аббос буд. Ин зоти ақдас ба пиронсолии худ нигоҳ накарда, дар ин сафари дури пурмашақ-қат бо чи мақсад ба амири нави Ҳурисон ҳамроҳӣ карда буд, мо намедонем. Шояд имоми лашкар буд? Ҳатиб буд? Ё қозии лашкар? Ё балки дар пай молу сарват омада буд?

“Сурат-ул-ғанимат”-и қуръон дар ҷанги коғирон молу мулки онҳоро ба мусулмонон ҳалол кардааст-ку. Ҳумс, яъне панҷяки ғанимати ҷангӣ рӯи ин сурат бояд ба пайғамбар ва пас аз ў ба ҳалифаҳо дода ва бокӣ ҷаҳор ҳиссааш ба лашкар тақсим карда шаъвад. Эҳтимол ба ҳазрати Қуссам ба эътибори хеши пайғамбар буданаш ҳиссаи зиёдтар мерасид?..

Мушовирон ва сарони лашкар дар пешгоҳи Саид давра нишаста буданд. Обиди порсо акнун ба солори мутакаббири мағруре табдил ёфта буд, ки манаҳашро боло, риши тунуки нӯғборикашро ба сӯи муҳотабаш сих карда ва чин ба абру оварда гап мезад. Пеши ў рӯи курсии пастаки шашқирраи мунаққаш

куръони гафси күшода ба чилди чармин меистод. Шўлаи шамъҳои дарозе, ки дар шамъдонҳои зарҳалкорӣ фурӯзон буданд, дар қабзаҳои тиллой ва дар ниёми ҷавохирнишонии шамшеру ҳанчарҳои амир ва сарони сипоҳ бозӣ мекард.

Мулозими амир бухориёнро дароварда дар дами даромадгоҳи ҷодир қатор гузошт. Онҳоро ба нишастан таклиф накарданд. Онҳо Моҳбудон, Нӯфарн, дигар дехқонони бузург ва бозаргонони номии Бухоро буданд, ҳама мардони бовикору салобат. Тарҷумони эронӣ, марди тануманди сиёҳриши қалон-чаҳми пайвастаабрӯ, гуфтугӯро ба сӯғдӣ ва арабӣ тарҷума мекард.

— Кистед? Ҷӣ меҳоҳед? — итобоомез пурсид Саид, ки аз шабохуни бухориён ҳанӯз дар ғазаб буд.

— Мо фиристодагони маликаи Бухороем, — иззати худро нигоҳ дошта бо тамкин ҷавоб дод Моҳбудон.

Фиристодагон фаҳмидани буданд, ки оё Саид ба сулҳ раъй мекунад ва агар раъй кунад, чигуна шартҳо пешниҳод менамояд.

Раиси хайъати вакилон Мохбудон суханашро давом дода гуфт:

— Маликаи муаззама аз амир мепурсад: ба мулки мо барои чӣ омадӣ? Максадат чист?

Саид бо лабханди истеҳзоомез ба ҷои ҷавоб суол дод:

— Малика аз ман боз чӣ мепурсад?

— Маликаи муаззама мегӯяд: ту агар чун дӯст омада бошӣ, марҳамат фармой, ту меҳмони олиқадри мой ва агар чун душман омада бошӣ, вачҳи душманиат чист? Аз мо чи бадӣ дидӣ? Даъвоят чист? Магар хучуми ноҳақ ва қатлу ғорате, ки ду сол аз ин муқаддам салафи ту Убайдуллоҳ бинни Зиёд дар кишвари мо кард, басанда набуд, ки боз ту ба озори мо омадай? Агар барои симу зар, мол ва асирон омада бошӣ, пас ҳар чи мо доштем, Убайдуллоҳ аз мо ситонд ва бурд, дигар чизе намондааст. Аммо агар барои он омада бошӣ, ки мулки мо ва подшоҳии моро бигириӣ, пас моро бо ту ба ҷуз ҷангидан то охирин тири камону охирин сарбоз чора нест.

Пас аз тарҷумаи ин суханон Саид андак тааммуде карду гуфт:

— Маликаи шумо вачҳи омадани маро пурсидааст. Ҷавоби маро шунаведу ба малика расонед. Ҳудои ягона қавми арабро бар ҳамаи ақвоми олам афзалият дода, пайғамбари худро аз байни вай интихоб кардааст. Пайғамбари мо, саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам, ки ҳар як суханаш аз ҳудост, мефармояд, коғиронро ба дини ман оред, агар наоянд, бичангед, ки хуни онҳо ва мулку молашон бар мусулмонон ҳалол аст. Шумо коғирон ва мушриконед¹, мо мулку молро аз шумо ба ҳақ меситонем. Ҳудо бо мост, пайғамбар бо мост, ҳақ бо мост. Баъд, ман бо малика нияти ҷангидан надоштам. Ба Бухоро кордор набудам, мақсади ман Самарқанд буд, лекин малика, бе он ки ман баҳонае барояш дода бошам, ба ҷангӣ ман барҳост, сипоҳашро ба роҳи ман дар камин нишонд ва шабоҳун кард. Акнун дasti ман боз аст, ман бояд маликаро ва шумо бухориёнро ҷазо дихам.

Мушовирон ва сарони сипоҳи Саид дар ҳар як ҷумлаи ӯ ба аломати тасдиқу таҳсин сар мечунбонданд; ҳар гоҳ ки вай дар аснои

¹ Мушрик — эътиқодкунанда ба яқчанд ҳудо

суханронии худ ба сӯяшон менагирист, онҳо ба вай нимтаъзим мекарданд.

Саид таҳлиди худро бо чумлаи зерин тамом кард:

— Ман фармон додам, лашкари фотехи ман пагоҳ қалъаи шуморо зерузабар, шаҳратонро толон ва қатли ом ҳоҳад кард.

Хун дар рагҳои Моҳбудон ва ҳамроҳонаш ях баст; қандани рангҳояшон ҳатто дар рӯшноии хиратоби шамъҳо аён буд.

Мувофики фармони малика вакилонаш дар ин гуфтушуниди аввал гайр аз суолҳои боло, ки ба Саид дода шуданд, дигар чизе нагуфта, ҷавоби Саидро ба вай расониданшон лозим буд, — малика гумон карда буд, ки агар Саид раъе ба сулҳ дошта бошад, инро дар зимни ҷавоби суолҳои зикрёфта изҳор ва шартҳои худро баён ҳоҳад кард, — бигузор гапи сулҳро аввал вай гӯяд! — Лекин Саид аз сулҳ қалимае бар забон наронд, бинобар ин Моҳбудон аз горату яғмо ва қатли ом саҳттарсида, дар асари он тарс аз фармони малика таҷовуз карду пурсид:

— Агар аз сулҳ сухан ба миён ояд, шарти амир чӣ бошад?

— Сулҳ? — гашта пурсид Саид ва гуфт: — Агар хоҳони сулҳ бошед, шарти он сесад ҳазор дирам аст. Сад ҳазор чизъя,¹ сад ҳазор фидъя² ва сад ҳазор товони шабохун.

36

Вакилон ба шаҳр наздики бомдод баргаштанд.

Малика бедор ва мунтазири баргаштани онҳо буд.

Вай ба пурсишҳои худ ҷавоби Саидро аз вакилон шунида ба даҳшат афтод, бекарор гашт, дар ҳузури онҳо викору тамкини шоҳонро фаромӯш карда, аз курсӣ барчаст ва ду даст бар сар зада, тамоми нафрати сӯзонашро, ки нисбат ба зӯроварони бемурувват дар дил дошт, бар забон ронд. Малика фаҳмид, ки хатари таҳлуканоке, балои азиме бар сари ў ва кишвараш қоим шудааст.

¹ Чизъя — хироче, ки аз гайри мусулмонон гирифта мешуд.

² Фидъя — пул ё моле ки барои ҳалосие ҷон ва мол дода мешавад.

— Сесад ҳазор дирам! — мегуфт ў ва ба унвони амири Хурносон хитоб мекард:

— Эй горатгари аз шарму ҳаё бегона, эй гург, ман ин микдор симу зарро аз кучо меёбам, аз кӣ мегирам? Вой бар ҳоли Бухоро, вой ба ҳоли ин кишвари нагунбаҳт!... “Молу мулки кофирон ҳалол”, “Худо ва пайгамбар бо мост!” — бо истеҳзои ғазаболуд гуфтори Саидро такрор мекард Малика. — Дурӯг! Дурӯг! Худои онҳо кӣ будааст, ки ба як қавм форату куштори қавми дигарро мефармудааст?! Он қадом пайгамбари даррандасириште будааст, ки ба умматонаш зӯроварӣ, хунрезӣ, асорат, куштору торочи мардумонеро, ки ба дини ў нагаравидаанд, ҳалол кардааст? Пайгамбари пок Зардушт аст, вай мардумонро сӯи ростӣ, раҳму шафқат, бародарӣ ва ахлият роҳ менамояд, дигар ҳама пайгамбарони дурӯгианд, қаллобон, маккорон, фиребгаронанд, магубати бузург ба ман ҳамин тавр гуфта буд...

Моҳбудон аз “монолог”-и дарози вай ба танг омада онро бурид:

— Малика, ҳарчи гуфтед, рост гуфтед, лекин амир суханони шуморо намешунавад,

вай мунтазири чавоб аст.

Малика асабй шуд.

— Ба фикри шумо, ман чи чавоб дихам? Оё шарти амирро қабул кунам? На, ман қабул карда наметавонам.

— Пас чй кор мекунед? Оё ба қатли ом, вожгунии тахту тоҷатон тан медиҳед?

— Ту маликаро натарсон! — ба Мохбудон хитоб кард Вғашфарн, ки андаке пештар вориди боргоҳ шуда буд.

— Вғашфарн ҳеч набошад то як моҳ тоб меоварад, — гуфт малика, — дар ин миён аз Самарқанд, Кеш, Нахшаб мадад мерасад. Бигӯ, сипоҳдор, оё ҳамин тавр нест?

— Ҳамин тавр, малика, — чавоб дод Вғашфарн.

— Ту, сипоҳдор, лоф мезани, маликаро ба рохи хатарнок мекашӣ! — ба Вғашфарн ало нигоҳ карда гуфт Мохбудон. Фурури олинасабй ва давлатманди Мохбудон чунон буд, ки ў бо ҳамаи аркони давлат ва хусусан бо Вғашфарн, ки бадаш медид, мутакаб-бирона ва ҳатто нописандона гап мезад. — Аслаш ин балоро ба сари малика ва ҳамаи мо ту овардӣ! — таъна зад ў ба сипаҳдор. —

Агар ту бо худсариву күтохандешй шабохун намекардй, амир имрӯз Бухороро муҳосира намекард, мегузашту мерафт. Вай ба мо ҳамин тавр гуфт.

— “Бо Хотун нияти чангидан надоштам, ба Самарқанд равон будам” гуфт, — илова намуд Нӯфарн.

— Акнун ту боз ҳам тезй мекунй, лоф мезаний, — ба Вғашфарн нигариста таънаи худро давом дод Мохбудон. — Чӣ ҷои лоф задан аст? Магар лашкари ҷаррору ҳунхори арабро надидй? Манҷаниқҳои қалъакӯбашро надидй? Ту меҳоҳӣ бар зидди лашкари чилҳазорӣ бо ҳамин чор панҷ ҳазор сипоҳи худ бичангӣ?

— Оре, бо ҳамин сипоҳ! — ҷавоб гардонд Вғашфарн — Бо ҳамин сипоҳ талояи арабро торумор кардам, бо ҳамин сипоҳи ҳафт-ҳашт қарат камтар аз лашкари араб метавонам якмоҳ думоҳ душманро дар паси бораи шаҳр нигоҳ дорам, то вакте ки ихшид ва дигар моликони Суғд ба ёрии мо бирасанд. Ҷавонони Суғд аз дуздону қотилони амири Ҳуресон диловартаранд.

Ман худро ба хатар задам, шабохун кардам, зеро мурдан дар майдони чанг бехтар аст аз зиндагӣ дар таслиму бандагии нангин. Ту ва ин бузургон тарсидед, — ба ҳамроҳони Моҳбӯдон ишора карда, гуфтори пур аз ғуруру ифтихорашро давом дод сипоҳдор, — лекин тарси шумо аз горати молу мулки худатон аст, на аз ҳаробии кишвару вожгуни давлати бухорхудотҳо. Ба ҳар шарте ки бошад, сулҳ меҳоҳед, зеро хирочро аз ҳалқ чида медиҳанд ва гарчанде дар ин ҳол аз шумо чизе ситонанд ҳам, ба давлататон осебе намерасад.

— Мубоҳиса бас аст! — гуфта Хотун кашимакаши саршударо қатъ кард.

— Шумо умевори мадади ҳамсояҳо ва турконед, малика, — ба гуфтугузор ҳамроҳ шуд яке аз шарикони Моҳбӯдон, — онҳо дар ҷанги Убайдуллоҳ ҳам ба мадад омада буданд, лекин аз боиси носозӣ ва нифоқу талош, ки бо ҳам доштанд, коре карда натавонистанду рафтанд.

— Боз кошкӣ ба нағзӣ мерафтанд, — илова кард дигаре аз бозоргонон, — Лашқари

хокон дар саросари роҳи бозгашти худ шаҳрҳо ва деҳқадаҳоро горат карда рафт.

— Шумо ба ҳар гуна лофу газоф гӯш наандозед, ки ҳудатон ва подшоҳиатонро ба ҳатар меандозед, малика, балки маслиҳати мани пири ҷаҳоншиноҳтаро гиред. Шарти амир ҳарчанд гарон бошад ҳам, ғайр аз қабул чора нест, — бо шевае, ки эроду эътиrozro намебардошт, гуфт Моҳбудон. — Шумо аз амир як-ду ҳафта мӯҳлат меҳоҳед, то ки фидяву ҷизия зормондаро ба аҳолӣ саршикан кунем.

— Аҳолӣ аз торочи Убайдуллоҳ ва саршикани маблағе, ки вай аз мо ситонд, ҳанӯз ба ҳуд наомадааст, аҳолӣ имрӯз ҳатто хироҷи муқаррариро ҳам бо ҷангӯ чидол базӯр адо карда истодааст, хироҷи нави саронаро намебардорад, — гуфт малика.

— Кадеварон¹ мугамбиранд, малика ва шумо раҳмдил, — лабханд карда гуфт Нӯфарн.

— Акаллан нисфи сесад ҳазорро саршикан мекунед, — боз маслиҳат дод

¹ Яъне зироатгарон, ба маъни ҳозира деҳконон, деҳнишинон

Мохбудон ва худписандона илова кард:
Худи ман панҷ ҳазор дирам медиҳам.

— Нисфи дигараш-ҷӣ? — пурсид малика.

— Аз хазина.

— Ҳозир дар хазинаи мо ин микдор
накдина нест...

Ниҳоят гуфтугузор ба он анҷомид, ки
малика бо исрору фишори Мохбудон ба
қабули шарти Саид розӣ шуд. Вғашфарни
диловар мағлуб гашт, факат на аз душман,
балки аз ҳамватаённи тавонгари худ. Оҳ?

37

Сесад ҳазор дирамро аз ҳироҷи сарона,
сман аз хазина ва қисман ба воситаи қарз
и арифтган аз Нӯфарн чамъ карданду ба Саид
бурда доданд.

Шодӣ карданд, ки гарчанде ба баҳои
гарон бошад ҳам, аз ҷангӣ горатгарон
растанд, лекин маълум шуд, ки шодиашон
барвакӯ будааст. Саид боз гаравгони зинда
талаб кард: бигузор малика аз ҷумлаи хешу
табори худ бист нафар ҷавонро ба гарав назди
вай фиристад.

— Ман чун сафари Самарқанд пеш гирифтам,* бояд аз ақибгоҳи худ эмин бошам, — гуфт амир ба вакилони дарбори Бухоро. — Мабод ки бухориён пас аз рафтани ман аҳд бишкананду монанди он шабе, ки талояи маро ғофилгир карданд, дар пушти лашкари ман фитнае барангезанд. Дар ин сурат ҳамаи гаравгонҳо күшта хоҳанд шуд.

Ночор ин талаби фотех низ қонеъ гардонида шуд. Бист нафар шоҳзода аз авлоди бухорхудотҳо ҳамчун асирон дар ўрдугоҳи арабон ҳозир шуданд.

Бо талаби амир гаравгонон ҳама бо нишонаҳои олинасабӣ, яъне чомаю мӯзахои гаронбаҳо пӯшида, ба миёнҳошон камарбандҳои заррину ханҷарҳои ҷавохирнигор баста омада буданд. Ба ақидаи амир, ин тӯдаи шаъшаадори асирони олинасаб мебоист бар ҷалолу шавкати ў меафзуд.

Аммо ҷалолу шавкатҳоии амири навбаромад бо ин ҳам қонеъ нашуд. Вай хост, ки худи Хотун омада ба вай таъзим кунад.

Хотун бо нафрат ин иддаои ўро рад кард.

Он гоҳ Саид бо бекор кардани сулҳнома ва шӯруъ кардани чанг таҳдид намуд.

Малика бо маслиҳати надимонаш ночор ба ўрдugoхи Саид рафт. Дар таҳти равон бо канизу парасторонаш ва бо мушояти сесад нафар муқаррабон ва чокирони хоса рафт.

Як даста сипоҳиёни Саид дар пеши чодари ў ба ду қатор саф кашида буданд, маликаро дар наздики чодари ў се нафар соҳибмансаби сиёҳриши салладор истиқбол карданд, аммо гуфтанд, ки ҳазрати амир фармуданд — малика бояд ба назди ҳазрат факат бо ду нафар мулозимаи худ дароянд.

Малика бо мушояти Моҳбудон ва боз як нафар марди дарборӣ доҳили чодари амир шуд, дигар мулозимон, чокирон ва канизони хосааш дар берун монданд.

38

Саид дар пешгоҳ бо ҳашамату карруфар бар таҳт ва муқаррабон, сарони сипоҳаш дар чапу рости ў қатор нишаста буданд. Малика ба ҷои таъзим саравро саҳл хам карда, мартабаи худро нигоҳ дошта салом дод.

— Хато шуд, малика, шартро хилоф кардй, моро таъзим накардй, — бо мулоимат гуфт амир.

Малика вазъи чиддии худро дигар накарда тарчумаи сухани ўро аз забони мутарчим шуниду дам назад, ҷавоб надод. Саид боз гуфт:

— Хуб, мо ин хатои туро ба лиқои ту бахшидем. Шунида будам, ки хотуни Бухоро хушлиқост, vale гумон یакарда будам, ки то ба ин дараҷа соҳибчамол бошад. Марҳамат фармой, малика, биншин.

Ҳамин гуфтаи Саид роҷеъ ба ҳусну чамоли малика сабаб шуда, баъдҳо дар Арабу Аҷам гап хоҳанд кард, ки вай бо як дидан ба Хотуни Бухоро ошиқ ва ҳатто хостгори издивоҷ шудаасту Хотун хоҳиши ўро рад кардааст...

Малика дар тарафи рости амир ба курсӣ нишаст. Лаҳзае чанд ҳомӯшӣ ба миён омад. Саид гӯё меандешид, ки мусоҳибаро аз чӣ сар кунад.

Малика гуфт.

— Оё амир ба мо боз сухане дорад ё бо ҳамин таърифи ҳусну чамоли Хотуни Бухоро

иктифо мекунад?

— Туро ба хузури худ хостанам на факат барои таъзим буд, — ҷавоб дод амир, — балки ман хостам Хотунеро, ки бо чунин сихҳати раъю тадбир мулк медорад ва марду зан, пиру барно ҳама гӯш ба фармони ўянд, боре бо ҷашми худ бубинам. Акнун сухан аз туст, малика.

Хотун як дам сукут карда, ноҳост чунин суоле дод:

— Оё дар мамлакати шумо калламушҳо ҳастанд, амир?

Аз ин суоли ачиб ҳам Саид ва ҳам атрофиёнаш ҳайрон шуда монданд.

— Чӣ... Калламуш?... Ин суол ба чӣ маънист, малика?

Хотун бо ҷехраи кушод ва як навъ лаҳни нуктаомез ба сухан даромад.

— Вақти омаданам аз деҳи вайронае гузаштам, дидам — калламуше, ки шояд мири ҳамчинсонаш бошад, пораи нони хушкero ба дандон газида мегурехт, аз қафо якчанд калламушони дигар медавиданд. Ин ҳолро дидаму соли қаҳтӣ ба ёдам омад. Ҳафт сол аз ин пеш дар қишвари мо баҳору тобистон хушк

омада қахти рӯй дода буд. Мушу калламушҳо аз гуруснагӣ чандон бебок шуда буданд, ки дар рӯзи равшан гала-гала дар хонаҳо, анборҳо, даштҳо такопӯ доштанд, ҳама ҷо ва ҳама чизро мешикофтанд, медариданд, меканданд, меҳоиданд. Турфа маҳлукони палиде ҳастанд ин калламушҳо. Зиндагони ашон фақат аз роҳи дуздиву яғмогарист. Ҷӣ заرارҳое ки ба мардумон намерасонанд, ҷӣ оғатхое ки намеоваранд. Онҳоро бо калтак, заҳри марги муш, оби ҷӯш, бо ҳар ҷо дар дастраси мардумон бошад, күштан, нест кардан савоб аст. Он мири калламушон ҳам, ки дидам, эҳтимол охирин пораи иони бевазане ва ятимеро бурда бошад...

Дар маҷлиси амир турфа ҳолате баркарор гашт. Вай ва атрофиёнаш чандон бефаҳм набуданд, ки маънни кинояро нафаҳманд. Саид чин ба абрӯ овард, лабони борики камхунашро ба ҳам фушурда, ба зонувони худ назар дӯхта буд, атрофиёнаш ҳар яке ба касе монанд шуда буд, ки ногоҳ ба унвонаш дашноме шунида ё худ як торсакӣ бар рӯяш ҳӯрдаасту намедонад ҷи аксуламале нишон диҳад. Ҳама ҳомӯш ва нигарон буданд, ки пешвояшон ҷӣ мегуфта бошад.

Сайд ниҳоят сар боло карда ба Хотун
нигарист ва охистаю бекаҳр гуфт:

— Ин чӣ суханест, ки ту дар ҳузури мо
гуфтани онро ба худ раво доштӣ, малика?

— Одамӣ он чи ба хотираш меояд,
мегӯяд, амир. Гунохи он мири калламушони
дузд аст, ки оғатеро ки дар соли қаҳтӣ аз онҳо
зухур карда буд, ба хотирам овард, — бо
зоҳири соддалавҳнамо посух дод малика.

— Чӣ магар дар хотири ту онгоҳ, ки
вориди маҷлиси мо шудӣ, фақат ҳамин буд?

— Фақат ҳамин, амир.

— Калламушон?

— Оре, калламушон, палидии онҳо,
яғмогарии онҳо.

— Хостӣ тамсил¹ бикунӣ, малика?

— Иҷозат фармой, ки ман ба ин
пурсиши ту посух надиҳам, амир.

— Ту тамсил кардӣ, сухан ба киноя
гуфтӣ, малика, аммо кинояни ту чунон буд, ки
шаъну шарафи киноягӯйро аз байн мебарад.

Мансабдорон ва сарони сипоҳ магар ин
сухани амири худро ҷавоби шоистае

¹ Мисол овардан, монанд кардан.

донистанд, ки мамнуона ришханд карда, дар чохой нишасташон чунбон шуданд. Малика чехрааш барафрұт, чашмони шаҳлояш шұълафишон гаштанд. “Акнун бе рамзу киноя мегүям, ошкор мегүям, — ба дилаш қарор дод ү. — Ҳарчай бodo бод. Сипас ин калламушон, горатгарон, қотилони саропо мусаллах, агар хоҳанд, бигузор ба як нафар зани очизай беярок дарафтанду шармандагй ва бадномии агадро ба гардан гиранд”. Пас гуфт:

— Бешаъну шараф на он касест, ки аз калламушон сухан мегүяд, балки он касест, ки кирдораш калламушони гуруснаро ба хотир меорад.

Мансабдорон, сипохиён худро таҳқиршуда дониста бекарор гардидал: нидохой қаҳру ошуфтагй, овозхой ғазаболуд бароварданд. Ҳатто даст ба қабзаи шамшеру ҳанчархо бурданд. Мохбутон ва шарики вай, ки то ин дам қиёфаҳошон аз гуфтори кинояомези малика норозй буданашонро ифода мекарду лекин вайро аз он гуфтор боздошта натавониста ба танг омада буданд, акнун рангу ҳангашон канд ва ръша дар андомашон афтод. Малика бошад ҳеч

дэл аргун нашуда ба амиру атрофиёнаш бс
назари нафрату кароҳат менигарист.

Сайд ба атрофиёнаш ишораи ором
шудан намуда, ба малика хитоб кард:

— Ту, Хотун, мустаҳики сар буридан
шудй, лекин ман намехоҳам теги худро ба,
хуни зани ҳарзагӯе олуда кунам. Мукофоти
ин часоратро мо ба ту дертар хоҳем дод.

Вай инро гуфту бархоста ба чодири
дарун даромад.

39

Малика бо мулозимонаш бархоста аз
чодир бадар рафтанд.

Молик ибн-ур-Райб аз паси Сайд ба
чодири дарун даромаду баъди андак фурсат
баромад ба берун шитофт, боз ба дигар чодири
хурде, ки дар канори дурттар истода буд, дохил
шуд ва баъди як дам баромада, тарчумони
эрониро ҳамроҳ гирифта сӯи тахти равони
малика рафт. Малика ҳанӯз ба тахти равон
нанишаста буд. Молик бо тавозӯи ҳарчи
тамомтар ба вай чунин гуфт:

— Улёҳазрат! Бо ичозати олӣ ҳоҳиши очизонаи як нафар ҳаким ва аълами уламои арабро ба самъи муборак мерасонам. Эшон агарчи бо мо ҳамсафаранд, лекин ба ҷангу ҷидолҳо коре надоранд, сайёҳ ва зоиранд¹, авсофи Хотуни Бухороро шунида, ба улёҳазратам гоибона иродат меварзанд. Эшон имрӯзҳо каме нохушанд, аз ҷодари ҳудашон намебароянд, очизона илтимос карданд, ки улёҳазратам ба лутфи мулуқона қадами муборакашонро барои аёдати бемор ранча фармоянд, то ки аз ҳуршеди ҷамоли улёҳазрат дилу дидай эшон нур бигирад ва бошад, ки аз баракати дидори файзбор сиҳат ёбанд. Ҷодири эшон инак наздик аст.

Молик тори суханро бо чунон лаҳни сидку илтиҷо танид, ки малика дар он дармонд ва бехабар аз макри душман ҳоҳиши ўро пазирафт. Бо мушояати ҷанде аз мулозимон ва парасторонаш сӯи ҷодири нишондодаи Молик равон шуд.

Аммо ба даруни ҷодир қадам ниҳоданаш ҳамон буд ва ҳаросону ларзон берун

¹ Зоир — зиёраткунанда.

частанаш ҳамон. Вай дар он ҷо марди девсуратеро дид, ки тани пурмӯяш то миён луч, сараш ниҳоят қалон ва мӯи сараш сурхи дарҳампechida ва то буни гарданаш фуромада, дар дасташ шамшер, дар пеши гулхани фурӯzon рост истода буд, ҷашмони шоҳкосавораш ҳам аз тоби оташ сурх буданд, вай гӯё ки каси даромадаро ба даридану фурӯ додан тайёр шуда истода бошад, даҳонашро қалон кушода, бо як хандаи ваҳшатангез ба малика менигарист.

Ин мард Ҳозим ном яке аз сарони сипоҳ буд, табиати ҳаллок ӯро ҳамингуна ҳалқ карда ва бо вачоҳате, ки тасвир ёфт, ороста буд. Ӯро ба сабаби сурхии мӯйсараш дар лашкар Деви Сурх лақаб ниҳода буданд. Вай олати ҳилаи Саид ва Молик гардид. Ҳиларо дар он ҳангом, ки Саид дар поёни маросими қабули малика ба ҷодири дарун рафту Молик аз пасаш ба он ҷо даромад, дуяшон дар хилват эҷод карда буданд. Саид барои ниқор гирифтан аз малика василае ҷуз ин наёфт, ки ба мақсади масхара ва ҳор кардани ӯ ҳамин ҳилаи бешармонаро ба кор барад. Хотуни соддадил, ки аз фотехон

то ин дараца пастиро гумон надошт, ба доми фиреб галтид.

Чун маликаи ваҳшатзада аз ҷодири Ҳозим онгуна берун част. Молик ва дигар сипохиён, ки дар он ҷо гирд омада буданд, қоҳ-қоҳ хандиданд. Малика бо алам суханони зерини пур аз нафроти сӯзонро сӯи онҳо афканд:

— Ин разилон фақат ба ҳудашон монанд ҳастанду бас! Аз дасти инҳо гайр аз кирдорхон разилона чӣ ҳам меомад?!

Сипас вай тез-тез қадам монда ба тарафи таҳти равони ҳуд равон шуд.

САМАРҚАНД ҶИҲОД МЕКУНАД

40

Дар шомгоҳи сокиту ором аҳли хонавода дар суфаи рӯи ҳавлӣ пас аз сарфи шавлаи қӯнокии кишмишу зардолу ҳӯрда нишаста буданд. Ёди Ревахшиёни марҳумро мекарданд. Оҳиста-оҳиста торикий доман меёзонд. Гунчишкҳо, мусичаву кафтарҳо дар лонаҳошон орамида, фақат якто-нимто дермондаҳошон саросема сӯи ошёна

мешитофтанд. Чои чаҳ-чаҳу ку-ку онхоро чирроси чирчиракҳо мегирифт. Фазои ороми нимторик акнун дар ихтиёри шабпаракҳо монда буд, ки дар пай шикори хомӯшакҳо чун кулӯхи ба ҳаво гуррондашуда ба ҳар сӯ паррон буданд. Виркан писарчаашро, агарчӣ факат се рӯз надида будаш, пазмон шуда буд, вайро бар зонувонаш шинонда навозиш мекард.

Ревахшиёни пир як ҳафта пеш вафот карда буд. Дарди беморӣ накашида, дар ҳоле ки набераашро дар пушташ бардошта буду ба “чаро-чаро”-ҳои беҳисоби кӯдак ҷавоб гӯён аз боғча ба ҳавлӣ ворид мешуд, ба ногоҳ дар ҳуд як сустии гайриоддӣ ҳис карду ба замин нишастан; Шеркавич аз дӯши бобо фуромада дарҳол ҳудро ба бағали вай андоҳт. Пирамард ба пурсиши навбатии бача дар бораи он ки чаро пишак ҷорто пой дораду ҳурӯс факат дуто, ҷавоб дода истода, оҳиста ба паҳлӯ гелиду хомӯш гашт; бақияи суханаш дар даҳонаш монд.

Аҳли хонавода ба дил ҳанӯз азодор буданд, Виркан аз чигуна фарёду фифон кардани падараш дар майдони машқи сарбоз, ҳангоме ки ў, Виркан, дар набард бо

напустпаҳлавони Сугд маглуб шуда буд, а гиряи пурдарду алами пирамард дар вакте ки ў дар Искичкати Бухоро аз Нӯфарни бемурувват озодии писарашро металабид, ёдөвар шуда дар нимторикии шом ашки чашмонашро пинҳонӣ пок мекард. Суханони падари дилфиғораш: “Озодии ту барои ман саодати ҳар ду дунёст... Агар озодии туро надида бимирам, саодати он дунё ҳам ба ман даркор нест” ҳанӯз дар гӯши Виркан садо медоданд...

Ўро Ёдхишетак ба хизмат гирифта, сарҳангӣ як дастаи чокирони худ таъин карда буд. Ў ҳар рӯз дастаи худро дар майдони маҳсус ё ки дар дашт машқи савориву камонкашиву шамшерзаний медод: ба хонааш факат ҳафтае ду бор меомад, агарчӣ Ревдол аз Самарқанд чандоне дур набуд, масофа камобеш як фарсаҳ (6-7 километр) буду бас.

Баногоҳ аз. кӯча садои суми аспи шитобандае баланд гардид. Баъди як лаҳза асп истоду дари берун саҳт-саҳт кӯфта шуд. Кӯбанда рухсати ворид шудан гирифта дарро яла карду тез-тез қадам партофта пеши суфа омад. Вай яке аз чокирони дастаи Виркан буд.

— Шод бош, сарҳанг, — салом додчокир. — Ёдхишетак туро металабад. Фармуки нишаста бошӣ, бархез ва бархоста бош савор шав!

— Чӣ ҳодиса? — хавотир кашид пурсиid Виркан.

— Араб лашкарашро ба ин с кашидааст. Пайк аз Дабусия омад, роҳбоноталояи арабро дар роҳи байни Дабусия в Карминия диданд.

Виркан Шеркавичро аз зонувони худ бардошта ба паҳлуюш шинонду бархост.

Наниманча ва модараш бо хотир мушавваш ба дастархон таоруф кардани пайкро ҳам фаромӯш карда буданд, ин фақат дар вакте ба ёдашон омад, ки вай ақиб гашта рафтани шуд:

— Ҳой, бинишин, нон бихӯр!

Чокир-баргашта дар лаби суфа нишаству нону ангур тановул кард.

Наниманча ба собот назди шавҳараш, ки аспро зин мезад, омад:

— Виркан, акнун чӣ мешавад?

Виркан на он қадар аз худи ин пурсиш балки бештар аз лаҳну оҳанги он ба биму

хароси ботинии занаш пай бурд. Чокир хабари чангро овард. Наниманча, ки як бор бо он ҳама даҳшату фочия аз шавҳари маҳбубаш чудо шуда буд, акнун аз тақдири вай, тақдири худаш ва бачааш ба ҳавотир афтода буд. Виркан ин кайфияти ўро ҳис кард. Ў медонист, ки чанг ногузир аст. Самарқанд, подшоҳи он ҳаргиз таслим наҳоҳанд шуд. Бино бар ин вай ҳатарро аз занаш пинҳон кардану ба вай тасаллон бардурӯғ додан наҳост:

— Пуртоказат бош, Наний, — даст ба китфи Наниманча ниҳода гуфт ў. — Ҳар чи ба сарамон ояд, ту пуртоказат бош, ҳаргиз ҳудатро бой мадеҳ. Агар ман дар ин як-ду рӯз омада натавонам, ҳабар медиҳам.

Вай бо занаш ва модарапӯсаш хайрбод кард ва Шеркавичро бӯсиду бо ҳамроҳии чокир сӯи Самарқанд раҳсипор гардид.

Ҳар ду бо ҷадал асп ронда, андаке пештар аз маҳкам шудани дарвозаҳои шаҳристони Самарқанд ба он расиданд.

Кӯшки Ёдхишетак дар паси дарвозаи ҷанубӣ вокеъ буд, ки Дарвозаи Каши номида мешуд ва Виркан аз вай ба шаҳристон дохил

гардид. Нахустпаҳлавон ўро дар меҳмонхонаи худ мунтазир буд. Хонаи калони ёздаҳболориро чаҳор шамъи фурӯзон дар шамъдони тиллой равшан мекард. Дар деворҳои хона ҳанҷару шамшерҳои ҷавохир-кӯб, камону сипарҳо овехта шуда буданд. Ду тарафи хона, ба қадри як вачаб аз фарши он, суфа буд, онро бо гилемҳои гулдор пӯшонда буданд.

— Шод бош, паҳлавон! — салом дод Виркан.

Ёдҳишетак ба саломи вай бо ҷунбонидани сар ҷавоб дод ва ишора кард, ки дар паҳлуюш нишинад. Виркан нишасти. Чокир берун рафт. Паҳлавон аз рӯи одати худ гуфтугӯро бо ҷуннин суол сар кард:

— Ҷӣ ҳабар?

— Ҳабарро аз ту мешунавем, — ҷавоб дод Виркан.

— Магар нашунидӣ?

— Чокир факат нӯгашро баровард. — Он чӣ факат пиндор буд, ҳакиқат шуд. Ӯмедин доштем, ки ин амири араб ҳам монанди амири пештараашон ... номаш чӣ буд?

— Убайдуллоҳ ибни Зиёд.

— Ибни Зиёд. Ин бор Саид ибни Усмон номе омадааст. Аз шоҳзодагони араб будааст. Подшоҳи мо умед дошт, ки ин Саид ҳам монанди ибни Зиёд Бухороро горат мекунад ва аз Хотун ҳам хироҷе мерӯёнаду меравад. Умедаш пуч баромад. Ў бо вазиронаш машварат карда, ба ҷангидан қарор дод. — Ёдхишетак як дам сукут карда суханашро давом дод: — Лекин арабро пеш аз он ки ба Самарқанд бирасад, лоқал се-чаҳор рӯз дар роҳ овора кардан лозим аст, то ки мо ба мудоғиа дурустар тайёрӣ бинем. Подшоҳ аз ман пурсид:

— Ба ин кор қадом сарҳанг лоиқтар аст? Гуфтам — Виркан. Гуфт: Оре. Амр кард, ки туро фавран бо понсад савора камонкашу шамшерзан бо роҳи Бухоро фиристам, то ки роҳро ба араб бубандӣ... Қабул?

Виркан аз ҷой ҷаста ба по хест:

— Фармон мебарам! — гуфт ва пурсид:
— Лашкари араб чӣ қадар бошад?
Нахустпаҳлавон бо як навъ лаҳни танбеҳомез гуфт:

— Магар паҳлавон, марди майдон шумораи душманро мепурсад?

— Шод бош, сарханг, — салом дод чокир. — Ёдхишетак туро металабад. Фармуд, ки нишаста бошӣ, бархез ва бархоста бошӣ, савор шав!

— Чӣ ҳодиса? — хавотир кашида пурсид Виркан.

— Араб лашкарашро ба ин сӯ кашидааст. Пайк аз Дабусия омад, роҳбонон талояи арабро дар роҳи байни Дабусия ва Карминия диданд.

Виркан Шеркевичро аз зонувони худ бардошта ба паҳлуюш шинонду бархост.

Наниманча ва модараш бо хотири мушавваш ба дастархон таоруф кардани пайкро ҳам фаромӯш карда буданд, ин факат дар вакте ба ёдашон омад, ки вай ақиб гашта рафтани шуд:

— Ҳой, бинишин, нон бихӯр!

Чокир-баргашта дар лаби суфа нишасту нону ангур тановул кард.

Наниманча ба сабот назди шавҳараҷ, ки аспро зин мезад, омад:

— Виркан, акнун чӣ мешавад?

Виркан на он қадар аз худи ин пурсиш. балки бештар аз лаҳну оҳанги он ба биму

ҳароси ботинии занаш пай бурд. Чокир хабари чангро овард. Наниманча, ки як бор бо он ҳама даҳшату фочия аз шавҳари маҳбубаш чудо шуда буд, акнун аз такдири вай, такдири худаш ва бачааш ба хавотир афтода буд. Виркан ин кайфияти ўро хис кард. Ў медонист, ки чанг ногузир аст. Самарқанд, подшохи он ҳаргиз таслим наҳоҳанд шуд. Бино бар ин вай хатарро аз занаш пинҳон кардану ба вай тасаллон бардурӯғ додан наҳост:

— Пуртоказат бош, Наний, — даст ба китфи Наниманча ниҳода гуфт ў. — Ҳар чи ба сарамон ояд, ту пуртоказат бош, ҳаргиз худатро бой мадеҳ. Агар ман дар ин як-ду рӯз омада натавонам, хабар медиҳам.

Вай бо занаш ва модарапарӯсаши хайрбод кард ва Шеркавичро бӯсиду бо ҳамрохии чокир сӯи Самарқанд раҳсипор гардид.

Ҳар ду бо ҷадал асп ронда, андаке пештар аз маҳкам шудани дарвозаҳои шаҳристони Самарқанд ба он расиданд.

Кӯшки Ёдхишетак дар паси дарвозаи ҷанубӣ воеъ буд, ки Дарвозаи Каши номида мешуд ва Виркан аз вай ба шаҳристон дохил

гардид. Нахустпаҳлавон ўро дар меҳмонхонаи худ мунтазир буд. Хонаи калони ёздаҳболориро чаҳор шамъи фурӯзон дар шамъдони тиллой равшан мекард. Дар деворҳои хона ханҷару шамшерҳои ҷавохир-кӯб, камону сипарҳо овехта шуда буданд. Ду тарафи хона, ба қадри як ваҷаб аз фарши он, суфа буд, онро бо гилемҳои гулдор пӯшонда буданд.

— Шод бош, паҳлавон! — салом дод Виркан.

Ёдҳишетак ба саломи вай бо чунбонидани сар ҷавоб дод ва ишора кард, ки дар паҳлуюш нишинад. Виркан нишааст. Чокир берун рафт. Паҳлавон аз рӯи одати худ гуфтугӯро бо чунин суол сар кард:

— Ҷӣ ҳабар?

— Ҳабарро аз ту мешунавем, — ҷавоб дод Виркан.

— Магар нашунидӣ?

— Чокир факат нӯгашро баровард. — Он чӣ факат пиндор буд, ҳақиқат шуд. Умед доштем, ки ин амири араб ҳам монанди амири пештараашон ... номаш чӣ буд?

— Убайдуллоҳ ибни Зиёд.

— Ибни Зиёд. Ин бор Саид ибни Усмон номе омадааст. Аз шохзодагони араб будааст. Подшохи мо умед дошт, ки ин Саид ҳам монанди ибни Зиёд Бухоро горат мекунад ва аз Хотун ҳам хироче мерӯёнаду меравад. Умедаш пуч баромад. Ў бо вазиронаш машварат карда, ба ҷангидан карор дод. — Ёдхишетак як дам сукут карда суханашро давом дод: — Лекин арабро пеш аз он ки ба Самарқанд бирасад, лоақал се-чаҳор рӯз дар роҳ овора кардан лозим аст, то ки мо ба мудофиа дурустар тайёри бинем. Подшоҳ аз ман пурсид:

— Ба ин кор қадом сарҳанг лоиктар аст? Гуфтам — Виркан. Гуфт: Оре. Амр кард, ки туро фавран бо понсад савора камонкашу шамшерзан бо роҳи Бухоро фиристам, то ки роҳро ба араб бубандӣ... Қабул?

Виркан аз ҷой ҷаста ба по хест:

— Фармон мебарам! — гуфт ва пурсид:
— Лашкари араб чӣ қадар бошад?
Нахустпаҳлавон бо як навъ лаҳни танбеҳомез гуфт:

— Магар паҳлавон, марди майдон шуморай душманро мепурсад?

Виркан мулзамона лабханд карда ба замин нигарист.

— Ту зиндаи душманро нашумор, мурдаашро бишумор, — илова кард Ёдхишетак. Суханашро давом дода гуфт: — Дастан ту сад нафар, ман боз чахорсад нафар ба вай изофа кардам. Сарбозон дар лашкаргоҳ ба сафар тайёр шуда истодаанд ва мунтазири туянд.

Бо фармоиши ӯ хизматгораш аз ҳавлии дарун хӯрок ва шароб овард. Дар аснои хӯриш Ёдхишетак бо Виркан дар бораи чигуна амал кардани дастан саворони ӯ мусохиба намуд. Сипас ҳар ду бархоста бо шитоб ба лашкаргоҳ равон шуданд...

41

Лашкари истилогар фавҷ-фавҷ, ҳар фавҷе мансуб ба яке аз қабилаҳои араб, дар шоҳроҳи байни Бухоро ва Самарқанд ба чандин фарсаҳ тӯл кашида ҳаракат мекард. Пешопеши ҳар фавҷсаворони ҷавшанпӯши баргустувондор, аспҳошон ҳам баргустувондор, асосан асилизодагони араб аз ҷумлаи

бодиянишинон меомаданд. Дар акибашон пиёдаҳо. Бештарини пиёдаҳо аз маволӣ (мавлоҳо) иборат буданд (маволӣ гуфта арабҳо мардумони гайриарабро меномиданд, ки ба фотехон таслим ва ба дини ислом даровардашуда буданд). Лашкари пиёда аз лашкари савора ду-се карат зиёд буд.

... Он рӯз сари лашкар ба Рабинҷон расида ва думаш дар Дабусия буд (аз шаҳрчай Дабусия то шаҳрчай Рабинҷон масофа панҷ фарсах - камобеш сӣ километр ва аз Рабинҷон то Самарқанд дувоздаҳ фарсах буд). Бунаи лашкар бошад, дар байни Карминия ва Дабусия харакат мекард. Бунаи иборат аз чандин сад шутур, аспу хар, ароба ва ҳаммолони пиёда дар офтоби сӯзон таҳти муҳофизати понсад сарбози савор бо сардории Ҳозим—Деви Сурх аз паи лашкар кашол шуда меомад.

Шабонгоҳ буна ба наздикии Дабусия расида қарор гирифт. Дар ҳар ҷо-ҳар ҷои дашти кушод гулханҳо афрӯҳта шуданд. Одамон ва чорпоён дам мегирфтанд.

Шаб орому серун, осмон ситоразор. Заврақи моҳи нотамом дар баҳри осмон,

байни ситораҳо, ки гүё кафкхой баҳр буданд, шиновар. Дар уфуки ҳар ду чониби дашт талҳои пасту баланд, сиёҳии деҳаҳо намудор. Ак-аки як ду саги бекарор ва нӯлаи ду-се шаголи бедор, ки аз дуродур ба гӯш мерасад, ҳисси оромии шабро қавӣ ва факат ғалогулаи ӯрдugoҳ ин оромиро ҳалалдор менамоянд. Лашкариён ва ҳаммолон тӯда-тӯда дар ҳар ҷо давра гирифта зоди сафарашибонро меҳӯранд. Илдае дар гирди тӯдаҳо, байни аспу аробаҳо ва шутурҳо ба гардишу тараддуд. Аз байзе ҷоҳо якка-якка садои тарона ё ки замзама шунида мешавад.

Дар ин вазъи хотирчамъию осудагии ӯрду, ки зохиран андешаи бимеву хатаре дили фардеро намехарошид, баногоҳ аз тарафи рости ӯрду тапар-тапари пурҳайбати суми аспон ва ҳаёҳу, гавғо, ҷегу доди ваҳмангез барҳост.

Саворони Виркан ҳучум оварда буданд. Онҳо ним фарсах дурттар аз ӯрдugoҳи Ҳозим дар паси қаторталҳои қабат ба қабат камин гирифта буданд. Аз камингоҳ номаълумак баромада, масофаero хомӯшона тай карда, ба

наздикии ўрдugoх расиданду якбора чорхез асп андохтанд ва ҳаёхуро сар доданд.

Дар ўрду воҳима афтод.

Сарбозони Ҳозим, ҳаммолон, чорпоён дар ҳоли саргумӣ, такопӯю даводав ба ҳам омехтаву моломол шуда рафтанд. Ҳозим бехудона наъра кашида фармонҳое медод, ки камтар касе ба маъни онҳо сарфаҳм мерафт. Фурсат кучост, ки ҷанговарони ў ярок бардоранду омодаи дифоъ шаванд! “Сари қалоба”-и тартиб гум буд ва сарриштаи низом нопадид. Дар якчанд дақиқа беш аз дусад сарбози арабу маволи тӯъмаи шамшерҳои чокирон ва иддае бо ҳамроҳии борҳои буна лагадкӯби аспони пӯлодсум гардиданд. То Ҳозим ва ду-се сарҳанги саргумнашуда бо ҷегу доду ниҳеб ва зарби шамшеру тозиёна сарбозони ба ҳар ҷониб гурехта ва саломат мондаашонро гирд оварда ба муқовамат ҳозир карда буданд, ки саворони Виркан чун гирдоб гузаштанду рафтанд. Дар тобиши хираи қурси моҳу ситораҳо аз дурттар факат сояҳои парешону тозони онҳо менамуданду садои суми аспҳошон ба гӯш мерасид, ки он ҳам ба зудӣ ҳомӯш гардид. Ҳозим онҳоро

шабона дар ҷоҳои ношинос на чуръати таъқиб кардан дошт ва на умеди натиҷае ҳосил кардан аз ҷунин таъқиб.

Деви Сурх аз тарси ғазаби амир тамом бедасту по шуда буд. Вай аслан марди тарсу буд. Одамони шамоили ўро дида метарсиданд, вай бошад аз рӯ ба рӯ шудан бо душман, аз заҳми тири тег, аз кушта шудан саҳт метарсид. Дар ҷанг вакти ҳучуму ҳамла бо ҳар баҳона ақиб мемонд, ҳангоми фирор ё ақибнишинӣ аз ҳама пеш асп метоҳт.

Торумор шудани бунаро ҳоҳу ноҳоҳ ба амир ҳабар додан лозим буд. Деви Сурх пайки саворро ба роҳ андохта фармуд: “Ба ҳазрати амир бигӯ, ки мо ҷаҳорсад кофирро қуштем”, вале баъд ба хотираш расид, ки ягон нафар ҳам мурдаи “кофир” дар миён нест, амир ояду дурӯги ў фош шавад, гуноҳи Ҳозим дучанд мегардад. Пайкро аз роҳ гардонда фармуд: “Бигӯ, ки кофирон мурдаҳо ва заҳмдор-ҳошонро бор карда бурданд.” Лекин пайкро бори дигар аз роҳ гардондан лозим омад, зеро амир магар намепурсад, ки “вакте ки онҳо мурдаҳошонро мечиданду бор мекарданд, шумоён чи кор мекардед? Тамошо карда

меистодед?" Тарс, хотирпарешонй, саргумй аклу хуши Деви Сурхро рабуда буд.

Саид бинни Усмон аз хабари расида сахт ошуфтахол гардид. Лашкарро аз ҳаракат боздошта, худ бо саворони хосса ба акиб, ба қароргохи буна шитофт. Ў ба он чо нисфириӯзӣ расид. Сарбозон ва ҳаммолон машгули гӯрковӣ буданд. Пас аз хондани ҷаноза ва ғурондани "шахидон" Саид амр кард — Ҳозимро ба мукофоти гафлати шабонааш луч карда, ба замин ҳобонда сад тозиёна заданд. Деви Сурх агарчи сахт афгору ҳуншор гашта буд, боз ҳам шукр мекард, ки ба ҳар ҳол қушта нашуд, зинда монд.

Лашкари истилогар ду рӯз аз ҳаракат бозмонд.

Виркан пас аз он бо саворонаш боз ҷандин қарат дар ҷоҳое, ки истилогарон ҳеч гумон намекарданд, пайдо шуда, гоҳ ба дастаҳои қафомонда, гоҳ ба миёна, гоҳ ба дум ва гоҳ ба бунаи ҳучумҳои ногаҳони бурда ҳисорат мерасонд. Ба ин тарз вай лашкари Саидро як ҳафта дар байни Дабусия ва Самарқанд овора кард. Қариб ҳазор нафар сипоҳи ўро маҳв кард, заҳмдор кард, аз саф

баровард. Аммо аз чокирони вай ҳам чаҳорсаду чанд нафар талаф шуданд ва худаш ду бор захмдор шуд. Захмҳояш ҳавфнок набуданд, бо амали ҷарроҳону табибон ба зудӣ бех мешуданд.

42

Самарқанд калонтарин шаҳр ва пойтахти Суғд бо ду қатор бора (девор)-и баланду гафс ихота ва дар ҳар ду қатор ба масофатҳои муайян ба тартиби шоҳмотӣ бурҷҳои мустаҳкам барафрошта шуда буданд.

Ихшид ва шаҳриён дар паси ин деворҳо ҳудро осуда ва аз ҳӯҷуми ногаҳонии душманони беруна эмин ҳис мекарданд. Шаҳр дар сари ҷорраҳаи тиҷорати байналхалқӣ, дар ҷое, ки шоҳроҳҳои бозаргонӣ аз Ҳиндустон, Эрон, Туркистон ва Ҳитой омада ба ҳам мепайвастанд, воеъ шуда, пур аз анборҳои мол ва растаю дӯконҳои савдо, пур аз устоҳонаҳои ҳунармандон, пур аз сарвату неъмат буд. Ба молҳои аз ҷаҳор сӯи ҷаҳон ба шаҳр дароянда маҳсули заминҳои зархез ва боғҳои пурсамари атрофи Самарқанд,

маҳсулоти косибу хунармандони гулдасти вай зам мешуданд. Ҳар рӯз аз бомдод то хуфтан аз дувоздаҳ дарвозаи шаҳр ба вай анвои неъматҳои барои фурӯш ворид ва гуна-гуна моли харидашуда хориҷ мегардиданд. Ҷамъияти мардумони дар вай зич, моломол, ҳама ҷои шаҳр шодоб, ҳавзҳо пуроб буданд; оби дарёи Номик, ки дар он вакт Зарафшон чунин номида мешуд, аз тарафи ҷануб, аз дарвозаи Каш бо нахри калоне, ки ҳар ду лаби он сар то сар бо сурб (курғошим) пӯшида шуда буд, ба шаҳр медаромад ва ба шоҳобҳои бисёре ҷудо шуда ба маҳаллаҳо, бигу бӯстонҳои шаҳр равон мегардид.

Пас аз солҳои бисёр Самарқанд ба ами ҳаводис кам-кам ба ҷои ҳозирааш ҳоҳад кӯчид ва ҳаробаҳои Самарқанди кӯхна ба зери хок рафта хокпуштаҳо ва теппаҳоро ба ҳам расонида, ҷои он теппаю хокпуштаҳои бегиёҳ Афросиёб номида ҳоҳад шуд...

Ҳар кӣ аз болои бурҷу бораҳо ба шаҳр нигоҳ мекард, шаҳрро ғарки баҳри кабудӣ медид. Ҳонаҳои шаҳриён, кӯшкҳо, коҳҳои давлатмандон ва бузургзодагон аз байни

богу бүстонхо ва дарахтзорони сабзи сиёхтоб чилва мекарданд.

43

Саид бинни Усмон бовар дошт, ки шаҳрро ба зудӣ мегирад. Агар дар аввали кор андак биме ба дил дошт (мабод ки дар он сарзамини дур ба лашкараш “чашми захм” - е расад!), аммо як тасодуфи ночиз он бимро аз дили ў рафъ кард. Тасодуф ин ки дар он ҳангом, ки Саид бо муқаддимаи лашкараш аз рӯди Ҷайхун мегузашт, дар миёни рӯд овози ду сарҳанги худро шунид, ки гуломонашонро садо мекарданд: яке “Ҳой, Улвон!” мегуфт, дигаре “Ҳой Зафар”! Саиди авҳомпараст аз ин номҳо фоли нек гирифт ва ба худ гуфт: “Инак башорат аз галаба! Иншоolloҳ дастам болои дasti душман хоҳад буд”.

Вале муковимати самаркандинҳо нақшаш ўро барбод дод.

Агар аз Ҳурносон пай дар пай дастаҳои аскарӣ ба мадади вай намеомаданд, торумор шудани ўрдуяш мукаррар буд. Сайёҳи хитой Суон-чин, ки ҳамагӣ чоряқ аср пеш азюриши

Саид бинни Усмон ба Суғд омада будааст, дар бораи самаркандинҳо мегӯяд: “Лашкари онҳо тавоност: қисми бештари онро чи-га (чокирон) ташкил мекунанд. Мардумони чи-га табиатан пурхашм ва шучъо мебошанд. Онҳо маргро бозгашти ба хона медонанд. Ҳар гоҳ, ки ҳамла меоваранд, ҳеч як душман ба онҳо муковимат карда наметавонад”.

Ҳамин чокирон буданд, ки бо ҳамроҳии дастаҳои фидоиёни ҳалқӣ ҳар пагоҳ аз дарвозаҳои шаҳри ба ниммуҳосира афтода баромада худро ба болои душман меаф-канданд. Манҷаниқҳояшро мешикастанд. Қир мекарданд ва кир мешуданд.

Ба ҳамин тарз мудофиаи шаҳр як моҳ тӯл кашид. Лашкари араб ба шумора аз мудофеони ярокдори шаҳр се қарат зиёд буд, вай ҳар чӣ қадар талафот ҳам диҳад, боз кам намешуд, фавҷ-фавҷ сарбозони аз Нишопур, Марв ва вилоятҳои дигари Ҳурросону Эрон ба мадад расида сафҳои онро пур карда меистоданд. Файр аз ин боз ҷандин ҳазор мардумони Суғд, ки арабон онҳоро аз деҳу деҳқадаҳои атроф асир карда оварда буданд, дар зери тозиёна хизмати лашкари Саидро

мекарданد: бор мекашиданд, хандакҳо мекофтанд, озуқаю улуфа¹ мекашониданд. Арабҳо бисёр кӯшиданд, ки лоақал ягон чои девори шаҳрро рахна кунанд, лекин натавонистанд. Аз ҳар ду тараф ҷандин паҳлавонони номдор кушта шуданд. Ёдхишетак чокиронро пайваста ба ҳамлаҳои ҷавобӣ мебурд. Вирканро Ёдхишетак ба сари майманаи² сипоҳ гузошта буд. Дуяшон дар пешо-пеши фавҷҳои худ шамшер мезаданд, гурӯз мекӯфтанд, камону каманд меандохтанд. Ҷӣ басо сипоҳиёни душман, ки аз дasti онҳо марги худро ёфтанд. Ёдхишетак се бор бо се паҳлавони сипоҳи Саид тан ба тан набард карда, ду ҳарифи худро сарнагун соҳт, лекин дар набарди саввум шаҳид гардид.

44

Пагоҳи рӯзи нуздаҳуми ҷанг, ҳангоме ки дар беруни дарвозаҳои шаҳр лашкари ҳар ду тараф дар муқобили якдигар саф ороста

¹ Таъминот

² Қаноти рости лашкар

омодаи ҳарбу зарб шуда буданд, савори ҷавшанпӯше бо сипару найза пеш баромада, ба тарафи арабҳо овоз дод:

— Ҳой фурӯмоягон, ахриманзодагон! Самақандро шумо мебинед, лекин танҳо дар хоб! Агар дар байни лашкариёни дузду қотили шумо ягон абллаҳи паҳлавонтаро ше бошад, барояд бо ман набард кунад! Кӯ ачали нангини қадоматон расидааст?!

Молик ибн-ур-Райб, аз ақиб саиси ҷавонеро пеш ҳонда, савори сүғдиро нишон дода пурсид:

— Гуфтори ўро шунидӣ?

— Шунидам, — ҷавоб дод саис.

— Ҷӣ мегӯяд?

Мубориза меҳоҳад.

— Боз ҷиҳо гуфт?

Саис ба зудӣ ҷавоб надод, даранг кард.

— Ҕиҳо шунидӣ, ҳамаро бигӯ! — амр кард Молик. Ҕавон қад алам карду рост ба ҷашми Молик нигариста гуфт:

— Хитоб кард: “Эй ахриманон, даррандагони одамшикор, сагони калпесаҳӯр, қалхотҳои лошаҳӯр, бароед ба ҷанги ман!”.

Молик ба чавон як назари ало афканду шамшер кashiда бо як зарб ўро аз по афтонд. Шамшер аз китфи рости саис даромада танашро то бағали чапаш қалам карда буд. Вай дар таги пои аспон оғұштай хун шуда тапид-тапиду орамид. Ин чавон аз Тус буд, толибilm буд, сүгдій ва арабій медонист, яке аз сипохиёни ба мадади Саид омада чанде пеш дар Тус ҳангоми фурӯ нишондани шўриши ахолӣ ўро асир гирифта, саис ва шотири худ карда ба Самарқанд оварда буд.

Молик дар пеши қатори лашкар асп давонда мепурсид:

— Кі ба набарди ин чокири сүгдій мебарояд?

Талабгор ёфт нашуд. Касеро захраи он набуд, ки ба ҷанги тан ба тан барояд. Молик барошуфт:

— Ҳамият надоред! Кофирон ба шумо меҳанданд!

Яке аз сипохиён гуфт:

— Худат ҷаро намебарой? Дар байни мо аз ту боҳамиятар касе нест.

Молик истода ба тарафи савори сүгдій як нигоҳ карду “Оллоҳу акбар! Ҳудовандо,

мадад!” гүён аспро маҳмез зада ба майдон тохт.

Муборизи сүғдиро. ки Виркан буд, аз наздик дида шинохт, ҳайрон шуд, сари аспро кашид:

— Э валлоҳ! Садиқу сахра-эл-Ҳичаз?¹ Инак аз гардиши фалак паланги ҳичозӣ ва шери сүғдӣ бори дуввум дар майдони ҷанг бо ҳам рӯбарӯ шуданд.

Виркан аз қалимаи “Ҳичаз” маънии сухани ӯро ба такриб фаҳмид.

— Оре, он рӯз ту ба фирор ҷони палидатро ҳалос кардӣ, лекин имрӯз ҳалос намешавӣ. Аҷалатро бубин, ман аҷали туям!

— Инро гуфта, паҳлавони сүғдӣ ба Молик ҳамла бурд.

Бо сарнайза ҷанг оғоз карданд.

Виркан як навбат ки найза меандоҳт, найзааш ба кӯҳаи зини Молик барҳӯрд, зин шикаст, савораш галтид, лекин найза ҳамоно ба дасташ буд. Виркан ба қасди куштани ӯ найзаашро боло карда буд, ки Молик дар талвосаи ҷон тез-тез ба шеваи зорӣ сухан

¹ Ошнои биёбони Ҳичоз.

гуфтан гирифт. Вай ба арабӣ мегуфт: “Маро накуш, ман назди амир эътибори калон дорам, ўро ба бас кардани чанг розӣ мекунам, ба ҳар чи хоҳӣ, қасам меҳӯрам, ки розӣ мекунам, амир сухани маро мегирад. Агар маро кушӣ, имкони бас кардани чангу муҳосира аз байн меравад, лекин шумо талафоти бешумор медиҳеду шаҳратон, кишваратон табоҳ мешавад”. Виркан забони ўро нафаҳмида мутараддид буд: ҳар ду дар наздикӣ сипоҳи араб қарор гирифта буданд, дар аснои суханронии Молик баногоҳ аз сафи сипоҳ марде баромада беярок ду даст боло карда ба сӯи инҳо давид ва давон-давон ба забони сӯгдӣ” Ман тарҷумонам! Тарҷумон!” — гӯён фарёд мекард. Дар лаҳзае ки Виркан сарашро ба тарафи он мард гардонда нигоҳ кард. Молик якбора гурбавор ба по часта найза андохт, зарби сахти найза Вирканро аз асп фурӯ галтонд. Молик палангвор хез зада вайро пахш кард, ҳамон лаҳза шахсе ки худро тарҷумони номид ва якчанд марди дигар аз сипоҳи душман давон омада, пахлавони сӯгдиро баста ба тарафи худашон кашола карданд.

Сүгдихо бо шитоб ҳамла оварданد, аммо ба мадади паҳлавони худ расида натавонистанд.

Дар күштани душман як лаҳза даранг кардани Виркан ба сара什 бало овард: вай асир афтод.

45

Дар болои девори шаҳристон як тӯда марду занҳо истода ҳарбу зарбро тамошо мекарданд. Онҳо шаҳриёне буданд, ки ҳар пагоҳ аз хонаҳошон ба писарон, бародарон ва шавхарони худ — мудофиёни шаҳр ҳӯрок меоварданд.

Даме ки Молик ва шарикони ба мадад расидааш Вирканро мебастанд, аз байн тӯдаи болои девор зане фарёд кашида поён фуромаду аз дарвоза баромада ба тарафе, ки Вирканро бурданд, тоҳт. Вай Наниманча буд. Кушодарӯ буд (занони Сүгд ҳанӯз фарангӣ ё ҷодирро намедонистанд), сарбараҳна буд, баъди як дам кафشاшро аз по афканда побараҳна ҳам шуд, медавиду чихое гуфта дод мезад. Аввал сарбозони худӣ ва баъд

сарбозони душман ўро нигох доштани мешуданд, лекин Наниманча тоб меҳурд, ба сару рӯи онҳо чанг мезад ё дастҳошонро мегазиду худро раҳо карда медавид.

Сипохиёни пиёдаву савораи ҳарду тараф гурӯҳ-гурӯҳ дар ҳар ҷо -ҳар ҷо гарми ҳарбу зарб буданд. Наниманча аз канораи онҳо ё ки аз фосилаҳои байни гурӯҳҳо мегузашту медавид. Дар часпочаспӣ бо сарбозон куртааш пора-пора шуда, мӯяш парешону жӯлида гашт, вай дар миёни гарди гализе, ки размгоҳ ва размоварон гарки он буданд, гоҳ нопадид ва гоҳе боз падидор мегашту медавид. Ӯ дар пеш, дар масофаи ду-се парвози тир аз майдони чанг, байни ҷодирҳои бисёр ҷодири қалонеро, ки дар болояш байраки сабзе бо накши курси моҳу ситора пар мезад, медид, донист, ки бошишгоҳи амир он чост, ба ҳамон сӯ тоҳт.

Саид пеши ҷодираш дар курсӣ бо ду даст ба шамшер ҷуи асо такя карда нишаста буд, ўро як тӯда сарҳангон ихота карда ва Виркани аргамчинбанд ҳам дар як сӯ ҳобида буд. Наниманча “Виркан! Виркан!” гӯён фарёд зада ба тарафи шавҳараш афканда шуд, лекин

Молик ўро аз мӯи жӯлидааш кашида нигоҳ дошт.

Наниманча дар пеши Саид ба зону афтида ду даст гоҳ бар сару гоҳ бар хок зада нолид:

— Инсоф бидех, амир! Сипохии ту номардӣ кард, ўро — занак шавҳараашро нишон дод, — ба фиреб гирифт. Охир, ба зӯр натавонист, маглуб шуд, ба макру фиреб гирифт! Ўро озод кун, ё бифармой аз сари нав набард...

— Кист ин занак? — нолиши ўро қатъ карда аз атрофиёнаш пурсид Саид.

— Ман аёли ин паҳлавон ҳастам, ки сипохиёни ту ўро номардона гирифтанд, — худи Наниманча ба суоли амир ҷавоб дод. — Адл кун, амир ўро раҳо кун. Наход ин паҳлавони ту ба нанги номардӣ тан диҳад? — Зан Моликро шинохта нишон дод. — Наход ки ту, амир розӣ бошӣ, ки паҳлавони сипохи ту ба беномусию маккорӣ ном барорад?

— Ин аёл девона аст, — бо кароҳат гуфт Саид ва Моликро фармуд: — Дур кун ўро! Шӯяшро асир гирифтӣ, занашро ҳам бигир, ўро ба ту баҳшидам.

Наниманчаро дар холе ки дод мегуфту ба зўроварон лаънат меҳонд, навкарони Молик кашон-кашон бурданд.

Виркан ин ҳолро медиду аз ғояти бетоқатӣ замин мегазид, чун мурғи нимбисмил метапид, аргамчинро қандай мешуд, лекин ҳосили тапишҳояш ҳароши хунини танаш, дасту поящ буду бас...

46

Наниманчаро навкарони Молик ба ҷодири ў бурда партофтанд. Вай дар намад гел зада рӯю мӯй меканд, якзайл “Писаракам! Модарҷонам!” гӯён фарёд мекашид.

Дар китфаш дasti нарми касеро ҳис кард, нигоҳ карда духтари понздаҳшонздаҳсолаero дид, ки ҷашмонаш аз гиря варам карда буд; духтарак мегуфт: “Туро ҳам гирифтанд? Ту кистӣ, ҳоҳар? Ором шав, охир аз гиряву нола чӣ суд? Дар пешониамон будааст, чи илоҷ?”

Дар кунҷаки ҷодир боз як духтараки аз вай ҳурдтар нишаста буд, дуяшон ба ҳам монанд, дуяшон ҳам зебочеҳра, сафедпӯст

будаанд, лёкин кўфтахўр даву хастаҳол менамуданд, рангҳошон парида, таги чашмҳошон кабуд гашта буд.

Пас аз чанде Наниманча аз нолаю фигон хаста шуд, ором гирифт, бо духтаракон ба гуфтугӯ даромад. Маълум шуд, ки онҳо хоҳарон булаанд, дар дехе аз дехоти рабази Самарқанд мезистаанд, чаҳор рӯз пеш Молик дехаро тохта, чавонон ва духтаронро, аз он чумла ин хоҳараконро асир гирифта оварда будааст.

Марде аз даромадгоҳи чодир як табак гӯшти пухта ва сето нон дароз кард. Духтарон дастархон андохта Наниманчаро ҳам ба хўрок таклиф карданд, лекин ўрад кард, нахўрд.

Соате гузашт, ба чодир касе надаромад. Наниманча аз даромадгоҳ сар бароварда нигоҳ кард. Офтоби гармтоб ба домани осмон моил шуда буд, дар гирду пеш чодирҳои дигар ба назар менамуданд, ба онҳо мардони ярокдору беярок даро-баро мекарданд, дар ҳар ҷо - ҳар ҷо оташ афруҳта шуда буд ва дуд мебаромад, бӯи дуд, саргин, мӯи сӯхта ба ҳаво печида буду ба димог мезад. Дар канораҳо аспон ва аз онҳо дуртар уштурон мечариданд.

Наниманча хеле вақт нигоҳ карда истод, як маҳал берун камтарааддуд гашт, дар наздикиҳои чодир гардиши одамон қатъ шуд. Вай аз чодир баромада ба тарафи гуруби офтоб, ки дар он тараф дашт аз одаму чорпо холӣ менамуд, гурехт. То поящ мадореву танаш маҷоле дошт, медавид. Лекин дур нарафт. Навкарони Молик, ки дар сояи тал дам мегирифтанду чодирро як нафас беспосбон гузошта буданд, ҳабардор шуда, аз дунболаш тоҳтанд. Ӯ гурезон буду онҳо аз қафояш давон.

Нихоят мондагӣ, гуруснагиу ташнагӣ кори худро карданд. Наниманча аз ҳол рафт, ғалтида монд. Навкарон гурезаи нимбехушро бардошта оварда боз ба даруни чодир афканданд.

Баъди як нафас вай ҷашм күшод, об талабид, духтарон обаш доданд, сипас ба вай як бурда нон ва як-ду луқма гӯшт ҳӯронданд...

Он рӯз ҷанги қаттоле шуд. Ҳарбу зарбо шом тӯл кашид, лекин монанди ҳаррӯза

дар дурангй анчомид: на арабхо сафхон сүгдиёнро рахна кардан тавонистанд ва на сүгдиён онхоро шикаст додан.

Лашкари ҳар ду тараф кӯфтаву хуншор ақиб гашт.

Молик шабҳангом бо як даста сарбозонаш ба бошишгохи худ омад. Дар чодир дуҳтаронро бедор ёфт. Наниманча бошад дар кунчак ба сони гарибе, ки шаб дар кӯчаи шаҳри бегона монда бошад, беҳолона сарашро ба сутуни чодир такя дода нишаста буд, ҷашмонаш пӯшида, гӯё пинак рафта буд. Дар берун шӯру валвалаи лашкариёни аз майдони ҷанг баргашта, тапар-тапару шиҳаи аспон баланд буд, лекин Наниманча гӯё ҳеч чизро намешунид.

Дар атроф гулханҳо ва оташдонхое, ки дар онҳо гӯсфандони пӯстканда бирён мешуданд ва ё дар дегҳои дош мечӯшиданд, шӯълафишон буда, шӯълаашон даруни чодирҳоро ҳам нима равшан мекард.

Молик Наниманчаро ба нӯги мӯзааш саҳт такон дод. Асира дардмандона оҳе кашиду ҷашм накушода ба як паҳлӯ галтид. Молик ўро бори дигар — ва ин бор саҳттар

— такон дод. Наниманча ларзида чашм күшод, гүё бехуш буду якбора ба хүш омад, дар болои сараш Моликро дид, ба по част ва, “Эй номард! Маккор! Виркани ман күчст?” гүён ба гиребони вай дарафтgid, ба ришаши чанг андохт. Молик муште ба дахону бинии Наниманча зад, асира пуштнокӣ галтид, аз хүш рафт; аз зарби калтак аз дахону биниаш хун ёорид, якто дандонаш шикаста буд, ўзорзор мегирист...

Хоҳаракон тарсону ларzon ба кунчакҳо хазиданд.

48

Чанг як моҳ боз муттасил давом мекард, лекин ғалаба аз лашкари араб ҳамоно дур буд, чунон ки дар ибтиди чанг. Мақсади Саид Самарқандро күшодан, хироҷ гирифтан ва баъд ихшидро ё ки дастнишондаи дигареро хироҷгузори халифа карда баргаштан буд, лекин то алҳол ба сӯи максадаш қадаме ҳам пеш нарафт. Э кош, самарқандиҳои хоҳони сулҳ мешуданд, вале ба ҷои ин онҳо ҳар пагоҳ фавҷҳои мағлубнашавандай чокиронашонро

ба майдони чанг мебароранд. Тобистон баромада истодааст, агар Саид бо исрору инод чангро давом додан гирад, бими он ҳаст, ки шоҳони дигари Сүғд ва туркон ба мадади самарқандихо оянду ҳамаашон якчоя ўро торумор кунанд ва агар онҳо наоянд ҳам, дар даштҳо ба зери боронҳои тирамоҳу барфҳои зимистон мондани лашкари араб муқаррар аст, Ин ҳам мағлубият, торумор ва сарнагуни мебуд.

Саид чун донист, ки қудрати тофтани сарпанҷаи ихшидиро надорад ва сүғдиҳоро ба зону нишонда наметавонад, лочарам ба фикри сулҳ афтод. “Аммо сулҳ лоқал бояд ба голибияти ман далолат кунад, — мегуфт ў ба худ, — вагарна беобрӯй, шармандагист”. Пас ў ду саркардаи сүғдии асирафтодаро ба наздаш хонда гуфт: “Биравед, шуморо озод кардам, ба подшоҳи худатон бигӯед, ки агар вай сулҳ ҳоҳад, ман розиам”.

Чун саркардаҳо сухани ўро ба ихшид расониданд, ихшид онҳоро фармуд, ки ба ўрдуи амир бозгардонад ва аз номи ў: “Мо аз чанг наметарсем, агарчи сад сол бичангӣ, мечангем, лекин ҳароина сулҳ бех аст ва

агарчй бад ҳам бошад, подшоҳони хирадманд онро аз ҷанг авло донистаанд” бигүянд ва бипурсанд: “Ту сулҳро ба чӣ шарт меҳоҳӣ?”.

Саид ҷавобан суханони мутакаббираона ва фотеҳона гуфт, лекин ихшид “пӯстлоҳ”-и ҷавоби ўро як сӯ афканда ба мағзаш таваҷҷӯҳ кард, — мағзаш ин буд: агар ҳоҳӣ ки ман аз ҷанг даст кашаму равам, ба ман чизе бидех, то дasti ҳолӣ наравам, шармсор набошам ва он чӣ аз ту мерасад, аз он лашкариёнам ҳиссае дода онҳоро ба тарки муҳориба розӣ кунам.

Дузд аз дуздӣ навмед шуда шевай гадой пеш гирифта буд, гарчанде ки гадоиро бо сипоҳигарӣ мекард.

Самарқандиҳо, ки ҳамчунин аз он ҷанг оғатбор ба танг омада буданд, машварат карда, барои зудтар аз оғати он ҳалос шудан таклифи Саид ё дурусташ ҳоҳиши ўро пазируфтанд ва ҳандида мегуфтанд: “Охир, гадои ба таги дар омадаро ноумед гардондан хуб нест”. Аммо ба иваз онҳо озод кардани асиронро талаб намуданд.

Арабҳо бештарин қисми асирони сүғдиро таҳти хифзи гуломони мусаллаҳ пеш-пеш ба Марв ва Нишопур фиристода

буданд, зеро аввалан онҳоро поидан намехостанд, сониян бими он доштанд, ки асирони бисёр, агар дар як чо чамъ бошанд, мумкин аст бишӯранд. Асирон дар Марв, Нишопур ва шаҳрҳои дигар ба корҳои вазнин андохта мешуданд.

Бо гурӯхи охирини фиристода шудагон Виркан ҳам рафта буд.

Саид аз асирони бокимонда, ки онҳоро барои кор фармудан нигоҳ дошта буд, гурӯхеро озод кард.

Сипас Саид барои он ки дар Арабу Аҷам ўро: “Ба Самарқанд рафту онро надида баргашт” гуфта ҳаҷв накунанд, боз аз ихшид ҳоҳиш кард, ки иҷозат дихад то вай лоқал бо як қисми лашкараш аз як дарвозаи шаҳр даромада аз дарвозаи дигараш барояд.

Самарқандиҳо ба ин талаби вай ҳам хандиданду гуфтанд: “Бало ба пасаш! Гузарад!”.

Аммо вакте ин ҳазор нафар савори Саид бо сардории худаш аз дарвозаи Навбаҳор даромада, як миқдор пул ва молеро, ки барои ӯ дар бозоргоҳ гузошта шуда буд, бардошта ба сӯи дарвозаи Каш мерафтанд, марду занон

ва пиру барнои Самарқанд дар ду тарафи кӯчаҳо ва болои бомҳо истода онҳоро бо мазоҳу тамасхур гусел мекарданд.

Пӯшида намонд, ки дар бозгашти Саид бинни Усмон амакбачаи пайғамбар ҳамроҳи ў набуд.

Дар бораи тақдири Қуссам ибни Аббос таъриҳ ба мо ахбори саҳеху сарех намедиҳад. Муҳаққик — шарқшиноси машҳур академик В. Бартольд роҷеъ ба ин масъала чунин менависад: "... мо дар навиштаоти худи арабҳо ба ахбороти зидди ҳамдигар бармехӯрем; назар ба баъзе ахбор (*Қуссам* — С.У.) кушта шуда, назар ба ахбори дигар бо ачали табииаш фавтидааст; аз рӯи баъзе ахбор вай ҳатто на дар Самарқанд, балки дар Марв фавтидааст. Қабри гумонӣ ё ҳақиқии Қуссам дар аҳди хешони ў Аббосиён парастишгоҳи мусулмонон гардид, ки дар ин кор Аббосиён шояд дасте доштаанд. Дар байни ҳалқ Қуссам акнун бо номи Шоҳи Зинда маъруф аст. Ривояте ҳаст, ки вай кушта нашуда, балки аз коғирон паноҳ чуста ба даруни теппае, ки дар вай ба тариқи мӯъциза горе кушода шудааст, даромада ғоиб гашта ва сипас даҳони гор боз

маҳкам шудааст.¹ Ба эҳтимоли қавй дар он
что (*дар чои "Шоҳи Зинда"-и имрӯза. С. У.*)
ҳанӯз пеш аз ислом мазоре воқеъ ва он мазор
зиёратгоҳи ҳалқи маҳалли будаасту сониян
парастиши он ба валии ислом (*яъне Куссам.*
— С. У.) интиқол ёфтааст".

БОЗГАШТ

49

Ўрду дар бозгашт ба Бухоро расида, аз
он что ба роҳи Ҳурросон нарафт, ба ҷануби
шарқӣ — ба тарафи Тахористон юриш кард.
Аз афти кор, Саид “бозёфт”-и горату яғморо

¹ Дар соли 1928 мо як гурӯҳ талабагон ба тамошои Самарқанд рафта будем, дар “Шоҳи Зинда” шайхи он ба
мо ҳамин ривояти ҳурофиро гуфта ва илова кард, ки “шоҳ”
зиндаанд ва рӯзи қиёмат аз горашон мебароянд. Аз мо
бальзело аъзои ҷамъияти бехудоён шуда буданд, як нафар
ки саҳл шӯхтабиат буд, аз шайх пурсид: дар аввал-ку шоҳ
аз коғирон тарсида пинҳон шуда будаанд, лекин байдан
“коғирон” ҳама мусулмон шуданд ва мамлакат
муслмонобод гардид, пас акунун чӣ хотат ки “он ҳазрат”
то қиёмат пинҳон шуда хобанд, ҷаро аз горашон
намебароянд? Шайх “Шумо фарзанди мусулмонед, шак
набисред” гуфту дигар дам назад.

кам дид, ки хост боз ягон вилояти дигарро битозад.

Тирмиз, ки аз шаҳрҳои калон ва сарватманди Тахористон ба шумор мерафт, ба осонӣ фатҳ ва горат карда шуд. Камак сипоҳи ҳокими Тирмиз дер муқобилат карда натавонист.

Сипас гузариш аз дарё ба ҳудуди аслии Ҳурисон сар шуд.

Гузариши ўрду як ҳафта рӯзу шаб давом кард. Ба дарё пул баста, ба он пул ва ба амадҳо мегузаштанд.

Навбати гузариши дастаи Молик ибн-ур-Райб шабҳангом расид.

Маҳтобшаб буд, зане аз тӯдаи асираҳо чудо шуда лаб-лаби дарё ба ҷои ториктар равон шуд. Гумон карданд, ки ўро ҳочат афтодааст. Баногоҳ аз он сӯ овози гиряву нола ба гӯшҳо расид. Чанде аз занону мардон ба он сӯ шитофтанд. Диданд, занак сари ду зону истода, дастҳояшро ба тарафи офтобшинам ёzonдаасту фигон мекунад, менолад. Вай Наниманча буд.

— Писарҷонам, алвидоъ! — навҳа мекард ў. Аз модари бадбаҳтат розӣ бош, вай

меравад, дар ҳасрати ту зор-зор гириста меравад, ту дигар вайро намебинй. Модаратро фаромӯш накун, писарчонам, падаратро фаромӯш накун, вай паҳлавон буд, марди сарафroz буд, туро аз ҷонаш дӯсттар медошт. Эй худоён, Шеркавичи ятими маро паноҳ дихед, умри маро бигирedu бар умраш биафзоед. Модарчонам, алвидоъ! Аз духтари нокому номуродат розӣ бош. Оҳ, дар нафаси охиринат кӣ ҷашмони туро мепӯшад, модарчони ғарibам, дар азоят кӣ мегиряд?... Алвидоъ, эй диёри азизам!...

Нолаи ӯ дилҳоро реш мекард, дигар асираҳо низ ҳудҳошонро бар хок афканда гирия бардоштанд. Аз қӯшҳои дигар ҳам занону духтарони гирифтор омада ба инҳо ҳамроҳ мешуданду ҳой-ҳой мегиристанд. Ҳар кас ба ҳар шева мусибати худ, дарду алами худро гуфта мегирист, шеван мекард. Тӯдаи занону духтарони навҳагарро издиҳоми мардони асир ва сарбозон иҳота намуда буданд. Мардони асир ҳомӯшона мегиристанд. Як саҳнаи азодорӣ ба озодии мурда, саҳнаи видоъ бо ёру диёр падид омада буд.

Курси мох аз осмон ба ин издиҳоми мотамзадагон бепарво менигарист, акси вай дар мавчи Ҷайхун бозӣ мекард, рӯшноии хираи он дар канораҳои дашт тарҳи қадом як вайронаҳоро, ягон-ягон дараҳтонро, силсилаи талҳои пасту баландро, ҳамчун накши сихе дар пардаи нимторики домани осмон, намудор месоҳт.

... Ҳамон шаб, дар вақти гузариш аз Ҷайхун Наниманча дар миёни дарё ҳудро аз пул ба об ҳаво дод.

Ҳангоме ки ҷараёни об вайро гелонда-гелонда, гоҳ ба таҳ қашида ва гоҳ ба рӯй бароварда мебурд, вай аз болои пул ғалогула, ҳаёҳуи занони музтарибҳолро мешунид, лекин ғалогула, ҳаёҳӯ дар гӯши ў бо тезӣ паст шудан гирифт, то он ки тамоман ҳомӯш гашт...

50

Дар Марв асиронро ба таъмири қалъа ва девори гирди шаҳр андохта буданд. Виркан бо ҳамроҳии онон лой лагад мекард, санг ҳишт мекашонд.

Бегоҳии дер бо шунидани овози муаззинҳо, ки аз манорачаи масҷидҳои бинокардаи арабҳо умматони пайғамбари охирзамонро ба намози шом даъват менамуданд, кор бас карда мешуд. Шаб асирони bemadору гурӯсна дар ҳамон ҷои корашон тӯда-тӯда ба ҳавои кӯшод дар замин ё ки дар каппаҳои бурёгин хоб мерафтанд.

Чун Саид бинни Усмон ба Марв расид, бо ҳамроҳии асирони самарқандие, ки вай бо ҳуд оварда буд, якчанд нафар чоқирони собиқ — рафиқони Виркан ҳам омаданд. Яке аз онҳо, ҷавоне далер, шамшерзан, Ромтиш таҳти фармони Виркан ҷангига буд ва ўро бародарвор дӯст медошт. Вай сарҳанги собиқашро суроғ карда, шабҳангом дар таги девори шаҳристон ёфт, ки бо ҳамроҳии дигар асирони коргар рӯи ҳасу коҳ хоб рафта буд.

Ромтиш ўро оғӯш карда, кӯдаквор гиряро сар дод. Виркан як қадар ба тааҷҷуб монд. зоро он гурди размоварро ҳеч гоҳ гирён тасаввур намекард.

— Бародар, аз занат розӣ бош, — ба сухан даромад Ромтиш, — вай ҳалок шуд.

Виркан як такони саҳт ҳӯрду дигар то охири накли синасӯзи дӯсташ на чунбише кард ва на овозе баровард. Гӯё ӯ лаҳзае пеш одам буду як чунбидан санге ё кунда гашт. Ромтиш фоҷиаи Наниманчаро, ки худаш дида буд, ҳикоя кард.

— Кошкӣ кӯр будаму намедидам, он гоҳ ин ҳабари ҷонгудозро на ман ба ту мерасонидам, — гуфт ӯ дар поёни ҳикояташ. Сипас ба лаҳни ситоишу оғарин рафтори Наниманчаро дар майдони ҷонги Самарқанд ба ёд овард: — Он гоҳ ки араб туро номардона гирифт, он ҷавонзани нотарс ба додхоҳӣ то пеши амир рафт, аз майдони ҷонги ҳуనин гузашт, гӯё монанди Сиёвуш аз миёни оташ гузар кард. Зан бошад ҳам, дилу гурдаи мардона дошта аст. Дар Тирмиз аз шеванаш, аз видоъ карданаш бо модару шавҳару фарзанд ва ёру диёр ҳатто дили санги сипоҳиён об шуд. Чи зани баномусе будааст: маргро аз бандагӣ авло дид. Ёдаш ба ҳайр бод...

Ромтиш ба қӯши ҳуд баргашт.

Виркан ҳамон тавре ки бо ду даст сарашро гирифта рӯи бистари ҳасии ҳуд

нишаста буд, монд.

Дар бомдод шарикони Виркан бедор шуда, ўро ҳамоно дар он ҳолат нишаста диданд. Сафедии дар мӯи ў пайдошууда онҳоро дар ҳайрат андохт. Дирӯз ҳеч кас дар мӯи ў сафедӣ надида буд...

51

Саид бинни Усмон дар Марв якчанд мулозимонашро мансабҳо дод, аз он чумла Молик ибн-ур-Райбро омили хироч таъйин кард.

Мардумони вилояти Марв аз Молик золимтар амалдоре, аз вай бераҳмтар хироҷситонро ба ёд надоштанд. Бо навқаронаш ба деҳот мебаромад ё дар растаю бозорҳо мегашту бо зарби тозиёна ҳарҷӣ ҳоҳад ва чӣ қадаре ки ҳоҳад, мерӯёнд. Норозиёнро мусодира мефармуд, дарра мезанонд, ба зиндон меандохт, аз гӯшҳошон ба дараҳт мекӯб мекард.

Мардумон аз зулми вай ба дашту кӯҳҳо мегурехтанд.

хавфу хатар ба вай чй лозим? Мабод ки дар ягон чангу хунрезй ба вай захме расад ё ҳатто худо накунад, ки күшта шавад. Вай осуда нишаста, аз пушти сарвати беҳисобаш бо айшу нўш зистан меҳоҳад.

Муовия истеъгои ўро пазируфт.

Сайд бо корвони хосса озими Мадина гардид.

Сесад шутур хомили тилло, нукра, чавохирот ва анвои молу матои гаронбаҳо буд. Ганимати чондори Сайдро дусад гулом ва чиҳил канизи яккачин ташкил мекарданд. Виркан ҳам дар байни гуломони вай буд. Якчанд мулоғим, аз он ҷумла сипоҳдори содиқаш Ҳозими мулакқаб ба Деви Сурҳ дар рикоби ՚амири собиқ мерафтанд.

Аз дусад гулом бист нафаравон гаравгонҳо — шоҳзода ва бузургзодагони бухорӣ буданд. Сайд паймони худро, ки бо Хотуни Бухоро баста буд, шикаста, гаравгонҳоро ба вай пас нагардонд. Ҳалифазодаи порсо ошкоро тарики фиребу аҳдшиканӣ пеш гирифт: ба Хотун, ки вакти бозгашти Сайд аз Самарқанд вакilonи худро ба назди ӯ фиристода бачо овардани паймонро талаб

карда буд, гуфт: Ҳанӯз аз худуди Суғд берун нарафтаам ва аз ту эмин нестам, гаравгонҳоро аз Тирмиз бармегардонам. Дар Тирмиз гуфт: Аз Марв бармегардонам. Дар Нишопур вакилони Хотунро ронд ва гуфт: Гаравгонҳо аввал гаравгон буданд ва акнун гуломони мананд.

Шояд ҳамин буд “мукофот”-и ваъда-кардаи Said барои часорати Хотун дар он ҳангом, ки Хотун кӣ будани ўро ба рӯяш гуфта буд.

Вакилони Хотун: “Эй Зарвони бузург, ба ту мепаноҳем аз ин рӯҳбоҳони мардумсурат ва мардумони гургисрат!” гӯён бо диле пурандӯҳ ва синае аз алам сӯзон ба Бухоро баргаштанд.

Said дар нисфи роҳи Мадина фармуд, шоҳзодаю бузургзодагонро аз аспҳои савориашон пиёда карданд, пӯшоки гарон-баҳояшонро аз танашон кашиданд, зару сим ва ҳанҷарҳои ҷавоҳиркӯбашонро даррабуданду ба ҳамаашон сарутани намадин пӯшонданд. Акнун онҳо роҳи биёбонро пиёдаву побараҳна мепаймуданд.

Асирони бокувваттар ба рафиқони аз мадор рафта ва ё беморашон асо мешуданд, афтодагонро мебардоштанд. Асирони солхӯрда гаравгонҳои гуломгаштаи дилшикастаро тасаллӣ медоданд, ба он маънӣ, ки пас аз чандин аср шоир он маъниро дар байти машҳури худ “Машав малул, ба ҳар банд фатҳи бобе ҳаст, аз паи шаби торик офтобе ҳаст” ифода ҳоҳад кард.

Вирканро ҳамроҳонаш аксаран дандон ба ҳам фушурда ва абрувон ба ҳам қашида медианд: вай кам гап мезад ва ба пурсишҳо бо овози паст гап мезад ва ба пурсишҳо бо овози паст як-ду калима ҷавоб медоду бас.

Аз пеши поящ ҷашм наканда қадам мезад. Мисли ин буд ки дар замираш ҳаёлеро мепазонад...

ИНТИҚОМ

52

Сайд бинни Усмон ҳар қадар ки ба сӯи Мадина пештар мерафт, ҳазинааш афзунтар мегардид: роҳи бозгашташ аз шаҳрҳои Ирок, Шом ва аз бодияҳо ки афтода буд, дар он ҷоҳо

вай асирони сүғдиро ба гуломӣ мефурӯҳт. Асирони зардуштимазҳаб дониста буданд, ки китоби муқаддаси арабҳо мусулмононро аз гулом гардонидан ё ба гуломӣ фурӯхтан манъ мекунад, аз ин рӯ ба дини мусулмонӣ гаравидан меҳостанд, ки аз нангӯ нагбати гуломӣ начот ёбанд, лекин Саид онҳоро ба дини худ намедаровард, “калимаи шаҳодат”-ашонро қабул намекард ва мегуфт, ки дертар дар Мадина қабул ҳоҳад кард. Ин як баҳона буд. Саид аз асирон иддаero ҳамешағӣ ба гуломии худ нигоҳ доштан ва гурӯҳро фурӯхта пул кардан меҳост.

Понздаҳ асира ҳам дар роҳ ба фурӯш рафтанд.

Халифазодаи муҳаддис ҳадиси “Шарр-ун-носи мани баъзан носа” (одамфурӯш бадтарини одамон аст)-ро, ки аз пайгамбар накл мекарданд, медонист, лекин ҳоли ҳозир ба ин ҳадис дар ёдаш ҷо набуд, зеро ҳушу ёдаш ба куллӣ дар банди симу зар буд.

Аз асирони ба фурӯш муқарраршуда оне, ки дар роҳ ба фурӯш нарафт, дар Мадина ба “Сук-ал-ракиқ” — бозори гуломфурӯши галтид. Дигар понздаҳ духтари ноболигаро

яке аз гуломчаллобон харид. Ин гуломчаллоб канизакони зарҳаридашро муддате дар сарои худ нигоҳ дошта “кимиё” мекард, то ки баҳояшонро баланд карда бошад: баданҳои кокро “тар”, ҷашмони қабудро бо рангубори маҳсус сиёҳ, мӯҳоро фатила, дандонхоро бо туршии маҳсус омехта ба қанд ва ё бо ҳокай зуғоли омехта ба намак сафеди рахшанда мегардонид, додғҳои ҷеҳраро месутурд, ҷӯтуриҳои нағзакро ҳамвор месоҳт, пӯсти гирди ноҳунхоро мебурид, нӯги ангуштонро ба ранги пӯсти духтар мос карда рангин менамуд: пӯсташ сафед бошад — лолагун, сиёҳ бошад — тиллоранг, зард бошад — сиёҳранг мекард. Сипас канизаконро ба фурӯш мебаровард. Вай мақоле дошт, ки мегуфт: “Чор дирам ҳино сад дирам ба қимати духтар меафзояд”.

Дигар даҳ канизаки соҳибчамоли суғдӣ дар ҳарамсарои Саид монданд. Се нафари онҳо ҳурдсол буданд, лекин овози форам доштанд, Саид мегуфт, ки он дӯшизаҳоро як-ду сол дар Мадина, як-ду соли дигар дар Макка тарбия ҳоҳад кард ва аз он пас ба Бобулистон фиристода ду-се сол дар пешӣ

устодон санои нафиса хоҳад омӯзонд, то он ки дар понздаҳ-ҳаждахсолагӣ таннозии хубрӯёни Мадина, латофати канизакони Макка ва маърифати паривашони Бобулро дар худ чамъ намуда бошанд.

53

Тавонгари Саид бинни Усмон дар забони мардуми Ҳичоз масал гашт. Ҳақиқатан на дар Мадина, на дар Макка ва на Тоиф аз вай бойтар касе набуд. Вай боз заминҳои зироатӣ, хурмозорҳои нав харид. Дар зайъаташ чорбӯғ ва бӯстонсарои биҳиштосое соҳт. Сӣ гуломи дигар заминҳояшро мекоштанд, мевазорхояшро бонӣ мекарданд.

Ин сад нафар гулом ҳамон асирони сугдӣ буданд. Шоҳзода ва бузургзодагони бухорӣ ҳам дар ҷумлаи онҳо. Зисту зиндагии ин маҳкумони меҳнат ранҷ ва азобу шиканҷ ҷунон буд, ки дар шаш моҳ бист нафарашон мурданд. Чорпоёни Саид аз гуломонаш беҳтар парвариш мейфтанду беҳтар мезистанд. Дар ношто ба ҳар кас яктоӣ нони ҷавин ё арзанин ё ки зағора, нисфириӯзӣ ним

коса оши сүк ё ки агар шутури пир ё касалеро күшта бошанд, як пора гүшти шутур, бегохӣ гармаке явгон, боз ҳам аз ҳамон сүк ё чуворимакка дода мешуд.

Гуломон дар ҳамаи рӯзҳои ҳафтаю моҳу сол бидуни ягон рӯзи истироҳат кор мекарданд. Шаб онҳоро мисли ин ки гӯсфандонро ба қӯра меронанд, ба ҷой дар канораи киштзорон бо девори баланде ихота шуда, дар воқеъ аз қӯра фарке надошт, айнан монанди қӯра дар як тарафаш саботи пастаки дарозе дошт, ки дар бориши боронҳои сел гуломон ба вай паноҳ мебурданд.

Ҷазоҳои ҷисмониро, ки Саид таъдиб, яъне адабомӯзӣ меномид, баҳтбаргаштагон ҳар рӯзу ҳар соат мекашиданд. Гуломонро ба андак гуноҳи воқеият ё гумонӣ чӯб задан, ба сутун баста дар офтоби майнагудоз гузоштан, ба дараҳт овехта занондан ё ки аз ҳамон қути лоямути ҳаррӯза маҳрум кардан аз ҷазоҳои оддӣ ба шумор мерафт.

Арабҳо мақоли пандомӯзе доштанд: “Кунн-ли-абдика муҳиббан ва кунн-ли муҳибтика абдан”, тарҷумааш “Гуломатро

дўст бош ва дўстатро гулом". Саид гуломдоронеро, ки назди ў барои насиҳат шунидан меомаданд (зоро халифазода дар чашми ҳамдинонаш қариб мартабаи вилоят (валигӣ) дошт, гарчанде ки акнун қуръонро факат ба даст мегирифт, ки дарбонаш ба зиёрати вай омадани касеро ҳабар дихад), насиҳаткунон аксар ҳамин мақоларо дар забон меронд. Ҳақко, ки риё додари тақвост.

Дар давлати халифаҳо ва хусусан гуломони дар зироат коркунанда бисёр мегурехтанд.

Аммо гуломони Саид бинни Усмонро роҳи гурез баста буд: онҳоро рӯз ҳам, шаб ҳам навкорони мусаллаҳ посбонӣ мекарданд. Виркан шарикони бадбахти худро ба исён даъват мекард:

— Шумоёнро ба фармонбарию ҳомӯшӣ факат тарси ҷон мачбур мекунад, — мегуфт ў ба онҳо, — Лекин магар аз ин гуна зиндагӣ марг беҳтар нест? Чаро мо бояд ба ин ҳама ранҷу азоб тоқат кунем? Биёед қиём мекунем, саркорону посбононро мекушему мегурезем.

— Ба кучо? — мепурсиданд гуломон.

— Ба биёбон, — ҷавоб медод Виркан.

— Охир, саворони Саид, сарбозони ҳоким аз думболи мо меафтанд, дастгирамон мекунанд, онгоҳ вой ба ҳоли мо!

— Магар бе ин ҳам, ҳозир ҳам “вой ба ҳоли мо” нест? Мо ба таъқибкунандагон муқобилат мекунем, о калтак, санг, мушт, дандон, бо ҳарчи ба дастамон ояд, мечангем, оқибаташ ҳарчи бодо бод. Охир, ба сарафрозӣ мурдан дар ҷанг аз мурдан ба сарҳамӣ дар ин асорати нангин авлотар аст.

Ҷанде аз гуломон тарафдори Виркан буданд, хусусан бародарзодаи ҷавони маликаи Бухоро Вагдварз ва дӯсти ҷоноҷони ҳудаш Ромтиш ӯро гарму ҷӯшон ҳаводорӣ мекарданд. Дигарон мекалавиданд. Суханони Вирканро маъқул медонистанд, лекин боз мекалавиданд. Ҳатто дар гуломӣ ҳам ҷон ширин аст. Ӯмеди беҳбудӣ дар бадтарин ҳол ҳам дили одамиро тарқ намекунад...

54

Аммо рӯзе аз рӯзҳо корд ба устухон расид.

Яке аз шоҳзодагони Бухоро саҳт бемор шуд. Шариконаш дар сабт аз ҳошку намад

бистар сохта ўро хобондан. Сахар саркори ситампеша Ҳозим, ҳамон Деви Сурх, хозир гашта, тозиёна дар даст ба сари бемор рафт:

— Чаро хобидай?

Рафикони бемор гуфтанд, ки вай таби баланд дорад.

— Дүрүг! Ҳила! Коргурезй! — дод зад Деви Сурх ва беморро аз мүяш кashiда хезондани шуд, хеста натавонист, галтид, Деви Сурх ўро лагад фуровард ва баъд тозиёна зад. Бемор аз дард тоб меҳурд, нолиш мекард. Үуломон ба изтироб афтоданд, барошуфтанд. Виркан тоқат накард, ба Ҳозим дарафтод, ўро галтонда гулӯяшро фишурд, Саркорон, посбонон ба мадади Ҳозим ва гирифтани Виркан шитофтанд. Вағдварз: “Занед ин сагонро!” гӯён табар ба даст сӯи он саркору посбонон давида буд, ки ҳамаи үуломон муттаҳидона ба онҳо ҳамла карданд. Каланду тешаҳо, белҳо, мушту лагадҳо ба кор даромаданд. Ҳозим ва боз ёздаҳ нафар саркору посбонон кушта гардиданд. Шамшеру ҳанчару тозиёнаҳои онон ба дasti үуломон ганимат афтоданд, факат як нафар посбони савор гурехта чонашро халос кард.

Виркан ба тӯдаи исёнгарон:

— Бародарон! Рафтем ба бӯстонсаро! Он
что саркори калон ҳанӯз зиндааст! — гӯён хитоб
намуда, издиҳоми ошуфтаву газабнокро сӯи
касри тобистонии Сайд бинни Усмон
раҳнамун гашт.

55

Қаср аз “қӯра” чандон дур набуд.
Ҳафтоду нӯҳ марди хашмгину пуркин ба он
ҳамла бурда, дарбонҳоро кушта ба қаср зада
даромаданд. Дар айвону даҳлезҳои он ҳар кӣ
пеш омад, кушта шуд.

— Ба занон даст накобед, мо бо занон
намечангем! — фарёд мезад Виркан.

Сайдро дар хонаи хобаш ёфтанд. Вай
ки одатан баъди намози бомдод аз масҷид
баргашта дар хонаи хоса боз соате ба рукӯъ
менишасту шояд аз худовандаш баҳшиши
гуноҳони беҳисоби худро металабид, он
пагоҳ низ қуръон ба даст дар ҳоли рукӯъ
нишаста буд, айнан дар ҳолате буд, ки
падара什 Усмонхалифа бист сол пеш дар он
ҳолат кушта шуд. Чун Виркан бо як гурӯҳи

исёнгарон ба хонаи хосаи ў ворид шуданд. Сайд ҳангаш канд, раъша бар андомаш афтода бо забони гирифта мепурсид: “Ч-чи гап, ҳа? Шумо а-а-аз ман чӣ меҳоҳед? М-м маро куштан меҳоҳед?”.

Шоҳзода Вағдварз пеш баромада сӯи ҳамроҳонаш гуфт:

— Ин одам кишвари моро тороч кард, мардумони моро кушт, моро ба гуломӣ овард. Чӣ ситамҳое, ки вай ба мо накард, чӣ хорӣ ва забуние, ки мо аз дасти вай накашидем! Сазои ў чист?

— Куштан! — бо як овоз ҷавоб доданд исёнгарон. Он гоҳ Виркан бо як зарби шамшере, ки дар “қӯра” аз дасти посбони мақтул рабуда буд, сари Сайдро аз танаш чудо кард.

56

Сипас исёнгарон анбори озуқаро кушода, аз вай якчанд халта орд, биринҷ, хурмо, ҷуворимаккаро бардоштанд. Дар саисхона бисту як сар аспи саворӣ ёфтанд, саисҳо гурехта нопадид гашта буданд. Исёнгарон зуд аспҳоро бароварда зин заданд.

Аз қаср занонро бароварда, ба вай алов сар доданд. Баъд озукаро ба аспҳо бор карда, бо шамшеру ханчарҳои дар занозани “кӯра” ва дар қаср ба даст афтода мусаллаҳ шуда, иддае савора, дигарон пиёда, ба “кӯра” баргаштанд, аз он чо рафики беморашонро дар канчиғаи асп гирифта, рӯ ба тарафи кӯхсore, ки аз Мадина якчанд фарсах ба ҷониби шарқӣ воқеъ аст, раҳсипор гардиданд.

Дар ақибашон аз дур сутуни ғафси дуд дида мешуд, ки сар ба осмон мекашид, — вай аз сӯхтори бӯстонсарои Саид бинни Усмон мебаромаӣ.

Кӯхсор аз кӯхталҳои баланду паст ба ҳам омада аст. Гурезаҳо ба вай дар гашти рӯз расиданд. Аз селроҳае убур карда ба дараи дарозе баромаданд. Дар мобайни дара ҷашмае ёфтанд, ки андаке об аз он ҷорӣ буд. Басо кӯфтаю гурусна буданд, дар сари ҷашма барои дамгирий ва тановул карор гирифтанд. Дар боли кӯхтал ва даҳани селроҳа дидбонҳо гузоштанд. Аз эҳтиёт алов дарнагирониданд, то ки дуд ҷои исти онҳоро ошкор насозад. Ба сарфи ҳурмо ва андак ноне, ки доштанд, қаноат карданд.

Фуломон худро озод карда буданд, аммо ин озодӣ ба онҳо чӣ ҳоҳад овард? Инро онҳо медонистанд. Медонистанд ва ба он тайёр буданд. Дар биёбони нопайдоканор дур гурехта наметавонанд. Ба зудӣ сарбозони ҳокими Мадина ба таъкиби онҳо мебароянд. Агар мӯҷизае рӯ надиҳад, ҳалокат мукаррар аст. Лекин асирон дар озодӣ бо хисси инсонияти худ мурданро аз зиндагии дар ғуломӣ авло медонанд. То ҷон дар рамак доранд, муқобилият ҳоҳанд кард. Агар мурдан ногувор аст, ҷангид мурдан бех.

Посбоне, ӯи аз “кӯра” гурехта ҷон ба саломат бурда буд, шитобон сӯи Мадина асп ронда, воеаро ба ҳоким ҳабар дод. Ҳоким ҳамон соат дастаи ҷазо равона кард.

Дидбонони гурезаҳо роҳи омадаашон — тарафи гарбиро дид мекарданд, лекин сарбозон аз ҷониби шимолӣ омаданд. Онҳо ногаҳон аз ҳамгашти саргҳи дара пайдо гардианд. Масофа аз он ҷо то қароргоҳи гурезаҳо ҷоряқ фарсанг ҳам намеомад. Исёнгарон саросема бар фарози кӯхтали

тарафи шарқӣ ҳазиданд, ба умде, ки дар баландиҳо онро таъкиб кардани саворон душвор ҳоҳад буд.

Сарбозон асп тозонда ба зудӣ расиданд. Онҳо тақрибан сад нафар буданд, як қисмашон аз думболи пиёдаҳои кӯҳталбаро афтиданд, дигарҳошон ба гурезаҳои савор ҳамла бурданд. Бисту як нафар гурезаи саворро ночор дохили ҳарбу зарб шудан лозим омад. Панҷ-шаш нафар сарбозро аз зин ғалтонданд, куштанд, лекин дар якчанд дақиқа ҳамаашон, ғайр аз Виркан ва Ромтиш, кушта шуданд.

Сипас Ромтиш ҳам ба паҳлӯяш зарбаи сахти шамшер ҳӯрда аз зин парид.

Виркани саропо хуншор ҳанӯз савор буд ва мечангид. Ӯ боз ду сарбозро сарнагун кард. Нихоят худаш ҳам ғалтид. Дар хок паҳлунокӣ дароз кашида ва қабзаи шамшер ҳанӯз дар кафаш буд. Саворон ба сара什 гирд омада нигоҳ мекарданд. Дар он дам дар нигоҳи онон адован, душманий набуд, балки ҳайрат ва таваҷҷӯҳ буд. Онҳо ҷанговарон буданд ва ба ҷанговари шучъо тан надода наметавонистанд.

Виркан ҳанұз нафас мекашид, вале чон меканд. Баногох вай چунбид, чашм күшод, ба дастхояш тақя карда бо душворй ба по бархост, аз зери мүи дархампechidaи хоку хунолудааш ба пешонй, чашм ва рұяш хун мешорид. Хир-хиркунон калимае чанд аз дағон баровард:

— Гургон!... Ман... интиком... интикоми Самарқанд... Наниманча...

Вай چумларо тамом накард, зеро яке аз саворон ба гарданаш шамшер зада вайро аз по афтонд.

Виркан яқ-ду тапиду чон дод.

Шамшер ҳанұз дар кафа буд, савор фуромада онро гирифтани шуд, лекин ба осонй гирифта натавонист, — панцаи Виркан ба қабзаи шамшер маҳкам фишурда шуда, гүё ки часпида монда буд, мисли он буд ки пахлавон дар дами өнеканй ҳам шамшер аз даст додан ва таслим шудан намекоҳад. Арабро лозим омад, ки шамшерро сахт кашида аз кафи бечони ү рабояд.

Дар ин миён гурезаҳои пиёда ба қуллаи кӯҳтал баромада буданд. Аз панҷоҳу ҳашт нафар чилу шаш нафар баромаданд, дувоздаҳ нафарашон то баромадан аз дами тегу зарби тозиёнаи сарбозон ба ҳалокат расида буданд. Он тарафи кӯҳтал ҷарии рост ва баланде буд. Сарбозон онҳоро аз поён ва аз ҷапу рост печонда пеш меомаданд. Фочиаи хунин лаҳза ба лаҳза ба хотимаи ҳуд наздик мешуд.

Шоҳзода Вағварз ба лаби ҷаррӣ истод.

— Зинда таслим намешавем! — хитоб кард ӯ. — Падруд, бародарон! Аввал ман! — инро гуфта, вай ҳудро ба ҷаррӣ ҳаво дод.

Аз паси вай дигарон ҳам ба рафиқони бадбаҳташон падруд гӯён ҳудҳошонро ба ҷаррӣ партофтани гирифтанд.

Саворонг истода, аз мардонагии гуломони дирӯза гарки ҳайрат ва моту мабҳут шуда, он манзараи даҳшатангезро назора мекарданд.

Офтоб ду қади найза ба ғуруб наздик шуда буд, вай аз байни ғубори биёбони бекарона ҳамчун лаълии калони оташин

метофт, ба вай рост нигоҳ кардан мумкин буд, шӯълааш чашмро намегирифт. Осмон ба ранги ҳарири обгуунे буд, ки ба рӯяш гарди нафисе нишаста бошад. Дар фазои он калхотҳо, лошахӯрҳо давр мезаданд.

Охирин ҷавони сүғдӣ бо мушти^{*}ҳар ду даст ба тарафи сарбозон яке ниҳеб карду ба ҷаррӣ парид...

Душанбе, 1975.

и нимум наилучшими традициями таджикской культуры и творчества.

МУНДАРИЧА

Як намуна аз фочиа ва қахрамонихо	3
Виркан	12
Наниманча	21
Мурод ва номуродӣ	46
Молик ибн-ур-Райб	71
Амири ҳаждахум	76
Хоча ва гулом	93
Баҳои сулҳ	117
Самарқанд чиҳод мекунад	157
Бозгашт	191
Интиком	202

Цитаты из книги Абдуррахмана Мундариши

Самарқанд мадда, яъни мардонағине
сарвомонандори кадимкори иному маъку-
дуди, яъни маддирии ҷаҳонтизигаро наизора
мешартианд.

Кӯдубину қадигини ба туруб нашади-
шуда буд, эндоз бояни тубори ғибобони
бекарорида яънику ғанни ҷаъни ғонни



СОТИМ УЛУҒЗОДА

РИВОЯТИ СҮФДИ (*Киссаи таърихӣ*)

Мусаввир *A. Муҳаммадиев*
Мухаррири
саҳифабандӣ *M. Сайдова*
Мусахҳех *Ш. Сағинмуродов*